



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.

ҲАҶТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

ОМУЗГОР

№ 51 (12327)
23 декабри
соли 2021

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

▶ КАЛОМИ ПЕШВО

ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва
хориҷии ҷумҳурӣ»



**Муҳтарам аъзои Маҷлиси
миллӣ ва вакилони Маҷлиси на-
моёндагон!**

Ҳамватанони азиз!

Баъди чанд рӯзи дигар соли 2021, ки барои мардуми шарифи Тоҷикистон яке аз солҳои воқеан таърихӣ ва фаромӯшнашаванда – сисолагии истиклолияти озодии Ватани маҳбубамон мебошад, сипарӣ мешавад ва кишвар азизи мо ба марҳалаи нави рушду таракқиёти худ ворид мегардад.

Бо ифтихору қаноатмандӣ иброн медорам, ки даврони соҳибистиклолӣ барои мардуми сарбаланди мо давраи саъю кӯшишҳои ватандӯстона ва заҳмату талашҳои созанда ба хотири хифзи истиклолияти озодии Тоҷикистон, пешрафти давлат ва ободии Ватан ба ҳисоб меравад.

Мову шумо хуб дар ёд дорем, ки даҳ соли аввали истиклолият барои мардуми Тоҷикистон марҳалаи озмоиши бисёр сахту сангини таърихӣ буд.

Аз ин лиҳоз, хотирнишон месозам, ки ин рӯзҳои оромӣ осуда ба мардуми мо ба осонӣ муяссар нашудаанд.

Барои расидан ба бузургтарин дастоварди замони истиклолият – сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ, ноил шудан ба зиндагии бо-саодати имрӯза ва бунёди Тоҷикистони навин, ки ҳоло аҳли башар онро мешиносад ва эътироф мекунад, мардуми шарафманди тоҷик содиқона заҳмат кашиданд, мушқилоту

маҳрумиятҳои ниҳоят вазнинро аз сар гузарониданд, фидокориву ҷоннисориҳо нишон доданд ва қаҳрамониҳо қарданд.

Дар оғози солҳои навадуми асри гузашта – замоне, ки давлати соҳибистиклоли мо аввалин қадамҳои худро мегузошт, Тоҷикистон бо фитнаву дасисаи неруҳои ифротгарои дохилӣ ва хоҷагони хориҷии онҳо ба гирдоби муҳолифати шадиди сиёсӣ ва баъдан ба оташи ҷанги таҳмили шаҳрвандӣ кашида шуд, ки он боиси қурбонҳои зиёди ҷонӣ ва хисороти бузурги моддиву маънавий гардид.

Дар он айём, дар фурсати бисёр кӯтоҳ арқони давлатдорӣ ва сохтору мақомоти давлатӣ фалаҷ гардида, дар кишвар беконунӣ ва беҳокимиятӣ ҳукмфармо шуд.

Дар чунин шароити ниҳоят мураккабу душвори ҷамъиятиву сиёсӣ, яъне дар вазъияте, ки дар пойтахти кишвар ташкил ва баргузор намудани ягон ҷорабинии сиёсӣ ғайриимкон буд, Иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон дар шаҳри бостони Хучанд баргузор гардид, ки дар ҷараёни он нахустин қарорҳои ҷиҳати катъӣ ҷангу хунрезӣ, таъмин намудани суботи оромӣ, сарҷамъ сохтани миллати тоҷик ва барқарорсозии соҳти конститусионӣ қабул карда шуданд.

Бояд гуфт, ки соҳти ояндаи давлатдорӣ тоҷикон аввалин маротиба дар ҳакин иҷлосияи таърихӣ пешниҳод гардид, яъне

ман ханӯз дар рӯзҳои аввали иҷлосия иброн дошта будам, ки ҷонибдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳастам.

Яке аз муҳимтарин рамзҳои давлати соҳибистиклоли мо – Парчами миллӣ низ дар ҷараёни ҳакин иҷлосияи тақдирсоз қабул карда шуд.

Бо дастгириву пуштибонии мардуми кишвар ва тадбирҳои андешидаи Ҳукумати навинти-хобшудаи мамлакат мо тавонистем, ки дар як муддати кӯтоҳ ба иҷрои ҳадафҳои фаврии дар наздамон қарордошта ноил гардем.

Умуман, бояд гуфт, ки расидан ба сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ва бо ҳакин роҳ аз хатари нобудӣ наҷот додани давлати тоҷикон ва аз парокандагӣ эмин нигоҳ доштани миллати тоҷик дастоварди бузургтарини таърихӣ мо дар замони соҳибистиклолӣ мебошад, ки ба он маҳз ба шарофати дастгириву пуштибонии самимонаи мардуми шарифи Тоҷикистон муваффақ гардем.

Ба Ватан баргардонидани беш аз як миллион нафар гурезаҳо, ки бо мақсади аз парокандагӣ наҷот додани миллати тоҷик дар як муддати кӯтоҳ амалӣ гардид, иқдоми муҳимтарини таърихӣ дар он давраи мураккабу вазнин ба ҳисоб меравад.

Баъди барқарорсозии ҳокимияти конститусионӣ зарурати қабули Конституцияи нав ба миён омад, то ки асосҳои

бунёди ҷомеа, шакли идораи давлат ва дигар арзишҳои давлатдорӣ муайян карда шаванд.

Шашуми ноябри соли 1994 аввалин маротиба дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиёр Конституция, яъне санади сарнавиштсоз бо роҳи райъпурсии умумихалқӣ қабул гардид ва минбаъд дар асоси он мо ба ислохоти конститусионӣ оғоз кардем.

Дар моддаи якуми ин ҳуҷҷати тақдирсоз соҳти давлатдорӣ навини тоҷикон муайян карда шуд ва Тоҷикистон бо иродаи мардум давлати соҳибистиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон гардид.

Дар асоси Конституцияи парламенти касбии дупалатагӣ, Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар сохторҳои низомӣ, мақомоти хифзи ҳуқуқ, сохторҳои ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ, яъне шохаҳои алоҳидаи ҳокимияти давлатӣ таъсис дода шуданд.

Дар заминаи Конституцияи минбаъд Нишони давлатӣ ва Суруди миллӣ ҳамчун рамзҳои давлатдорӣ тасдиқ гардида.

Инсон ва ҳуқуқ озодии ӯ арзиши олии эътироф шуда, халқ чун баёнгар соҳибистиёри ва сарҷамъи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эълон гардид.

Шаклҳои гуногуни моликият асоси иқтисодии Тоҷикистон эътироф гардида, фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва хифзи ҳуқуқи соҳибмулкӣ қафолат дода шуд.

Тибқи сиёсати башардӯстона бо фармони Президенти мамлакат «Дар бораи боздоштани татбиқи ҷазои қатл» аз 30 апрели соли 2004, ки дар заминаи он қонуни дахлдор қабул карда шуд, ба ҷазои қатл ва иҷрои он дар кишвар мораторий эълон гардид.

Илова бар ин, дар даврони истиклолият 17 маротиба қонун дар бораи авф қабул ва нисбат ба 170 000 нафар татбиқ гардида, онҳо аз адои ҷазо озод карда шуданд.

Аз ҷумла, 7 сентябри соли 2021 ба муносибати ҷашни 30-солагии Истиклоли давлатӣ қонуни авф қабул карда шуд, ки тибқи он 11 500 нафар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо озод гардид.

Ҳамзамон бо ин, дар замони соҳибистиклоли ҷор маротиба қонун оид ба авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии кишвар бинобар қонунигардонии маблағҳо ва молу мулкҳои

21.12.2021, шаҳри Душанбе

қабул ва амалӣ гардонидани суд, ки ба беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ таъсири мусбат расонид.

Дар ин давра барои гузарии аз иқтисоди маъмуриву банақшагирӣ ба низомии нави муносибатҳои иқтисодӣ, яъне иқтисоди бозаргонӣ ислохоти фарогир амалӣ карда шуд.

Ҷиҳати барқарор сохтани низомии фалаҷшудаи идораи давлатӣ, оғоз намудани раванди барқарорсозии баъдичангӣ, амалӣ гардонидани дигаргунсозии сохторӣ ва минбаъд таъмин намудани гуногуншакли моликият, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ, ташаккул додани низомии миллии бучети андоз ва пуливу қарзӣ, рушди соҳаҳои воқеии иқтисод ва инкишофи баҳши иҷтимоӣ бисёр тадбирҳои самарабахш амалӣ карда шуданд.

Ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегияи миллӣ, яъне таъмин намудани истиклолияти энергетикӣ, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва таъдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ, хифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳоли ба ғизои хушсифат, саноатикунони босуръати мамлакат ва васеъ намудани шугли пурмаҳсулро тадриҷан амалӣ карда истодааст.

Дар натиҷа, аз даҳсолаи дууми даврони истиклолият рушди босуботи иҷтимоиву иқтисодии кишвар оғоз гардида, мо барои расидан ба ҳадафи олии худ, яъне баланс бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳоли қорҳои зиёдро ба анҷом расонидем.

Дар бист соли охир рушди миёнасолонаи иқтисодӣ дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида, маҷмуи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 миллиард сомони соли 2000-ум то 95 миллиард сомони дар соли 2021 ва даромади бучети давлатӣ аз 252 миллион сомони ба 28 миллиард сомони расонида шуд.

Яъне маҷмуи маҳсулоти дохилӣ қариб 53 баробар ва бучети давлатӣ 111 баробар зиёд гардида, ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳоли беш аз 30 баробар афзоиш ёфт.

Дар ин давра дар кишвар зиёда аз 2000 қорхонаи истеҳсолӣ

(Давомаш дар саҳ. 2-3)

ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ»

(Аввалин дар саҳ.1)

бунёд гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба солҳои аввали соҳибистиклолӣ қариб чор баробар афзоиш пайдо кард.

Ҳамчунин, дар соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати истифодаи самараноки обу замин ва ҳифзи амнияти озукавории мамлакат бори аввал дар таърихи давлати соҳибистиқлолӣ ислоҳоти кулӣ гузаронида шуда, истифодаи замин ба соҳиби аслии он — деҳқон вогузор гардид, ки яке аз дастовардҳои муҳимтарини даврони соҳибистиклолӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳанӯз дар солҳои оғози истиқлолият, яъне дар солҳои бисёр вазнини 1992–1998 Ҳукумати мамлакат бо мақсади таъмин намудани аҳоли бо маҳсулоти озука ва пешгирӣ кардани гуруснагӣ 75 ҳазор гектар заминро ҳамчун заминҳои президентӣ тақсим намуд.

Илова бар ин, дар бист соли охир 138 ҳазор гектар замин, аз ҷумла 52 ҳазор гектар аз ҳисоби заминҳои обӣ ба 1 миллиону 400 ҳазор оила барои бунёди манзили истиқоматӣ ҷудо карда дода шуд.

Яъне 8 миллиону 800 ҳазор нафар аҳолии кишвар имконият пайдо карданд, ки шароити истиқоматии худро беҳтар намоанд.

Хотирнишон месозам, ки дар 70 соли то замони истиқлолият барои бунёди манзили истиқоматӣ ҳамагӣ ба 530 ҳазор оила 77 ҳазор гектар замин дода шуда буд.

Дар ин давра дар кишвар 54 ҳазор гектар заминҳои нав обёрӣ гардида, ҳамзамон бо ин, ҳар сол дар майдони қариб 200 ҳазор гектар замини обӣ кишти такрорӣ зиротҳо амалӣ шуда истодааст.

Дар натиҷа дар замони истиқлолият маданияти истифодабарии замин куллан беҳтар гардида, аз як қитъаи замини обӣ гирифтани 2–3 ҳосил ба ҳукми анъана даромад, ки барои бамаротиб зиёд шудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат карда истодааст.

Бо ҳамин роҳ афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъмин гардида, аз 11 миллиарди соли 1992 ба 40 миллиард сомонӣ дар соли 2021 расонида шуд, яъне қариб 4 баробар афзоиш ёфт.

Бояд гуфт, ки имрӯзҳо зиёда аз 90 фоизи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба бахши хусусӣ рост меояд.

Ин нишондиҳанда аз саҳми бузурги кишоварзони мамлакат дар раванди расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ — ҳифзи амнияти озукавории кишвар, махсусан, дар шароити ду соли охир пайниҳам омадани хушксоливу камобӣ гувоҳӣ медиҳад.

Маҳз ба шарофати заҳмати онҳо фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин гардид ва мардуми мо аз ҷиҳати таъминот бо маводи озука танқисӣ нақшидаанд.

Бинобар ин, ба ҳамаи ки-

шоварзони мамлакат барои заҳмати софдилонашон сипосу миннатдорӣ баён менамоем.

Барои таъмин намудани рафтуомади бемамониати мусофирон ва ҳамлу нақли моли маҳсулот дар тамоми фаслҳои сол байни минтақаҳои кишвар, инчунин, раҳой бахшидани мамлакат аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ таъдил додани он 59 лоиҳаи сармоягузори давлатӣ ба маблағи 24 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, 2400 километр роҳ, 326 пул, 6 нақб мошингузар ва 219 километр

Ҷиҳати рушди соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузори бучети давлатӣ зиёда аз 97 миллиард сомонӣ равона гардид.

Дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда сохта, ба истифода дода шуд.

Ҳоло шумораи умумии хонандагони муассисаҳои тахсилоти миёнаи умумии кишвар ба 2 миллиону 200 ҳазор нафар расидааст.



роҳи оҳан сохта, ба истифода дода шуд.

Бо амалӣ намудани қорҳои зикргардида мо соли 2017 ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ худ ноил шуда, Тоҷикистони сепорчаро ба қаламрави воҳид таъдил додем ва тавассути долонҳои нақлиётӣ бо кишварҳои ҳамсоя ва дигар мамлаҳки дуру наздики хориҷӣ пайвастанӣ онро таъмин намудем.

Бо мақсади расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ дар даврони соҳибистиклолӣ 287 нерӯгоҳи барқӣ обии хурду бузург, 1,5 ҳазор километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат, 50 зеристгоҳи баландшиддати барқӣ бунёду таҷдид ва дар маҷмӯъ, 75 фоизи инфрасохтори энергетикӣ кишвар азнавсозӣ гардид.

Дар ин давра мо беш аз 2000 мегаватт иқтидорҳои энергетикӣ иловагӣ бунёд кардем.

Дар натиҷа соли 2011 дар таърихи навини Тоҷикистон системаи ягонаи энергетикӣ ба вучуд оварда шуд ва устувории фаъолияти соҳа таъмин гардид.

Дар бист соли охир ба кишвар беш аз 150 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 59 миллиард сомонӣ сармояи мустақим ҷалб карда шуд.

Танҳо барои рушди соҳаи саноати кишвар беш аз 35 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб гардид.

Ҳукумати мамлакат дар ин давра дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва дигар соҳаҳои лоиҳаҳои сармоягузори давлатиро ба маблағи 91 миллиард сомонӣ татбиқ намуд.

Дар замони соҳибистиклолӣ дар кишвар 173 муассисаи таълимӣ типи нав — литсей, гимназия, мактаби Президентӣ, мактаби байналмилалӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои хонандагони болаёқат, инчунин, 196 муассисаи тахсилоти томактабӣ ва умумии хусусӣ бунёд гардида, ба истифода дода шуданд.

Дар ин муассисаҳо 150 ҳазор нафар хонандагон ба тахсил фаро гирифта шудаанд.

Дар зинаи тахсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 39 муассисаи таълимӣ нав ва дар зинаи тахсилоти олии касбӣ 28 муассиса бунёд гардид ва шумораи онҳо мутаносибан ба 144 ва 41 расонида шуд.

Соли хониши қорӣ шумораи шогирдони муассисаҳои тахсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ зиёда аз 120 ҳазор нафар ва донишҷӯёни муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ 245 ҳазор нафарро ташкил кард, ки шумораи шогирдони муассисаҳои тахсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ нисбат ба соли 1991-ум 1,6 баробар ва донишҷӯёни сеюним баробар зиёд мебошад.

Дар замони соҳибистиклолӣ шумораи ҷавонони боистеъдод, ки барои тахсил ба хориҷи кишвар фиристода мешаванд, сол ба сол афзоиш ёфта, дар соли таҳсили 2021 ба беш аз 42 ҳазор нафар дар 25 давлати хориҷӣ расидааст.

Ҳар сол беш аз 5 ҳазор нафар ҷавонони боистеъдодӣ мо барои тахсил ба мактабҳои олии хориҷи кишвар фиристода мешаванд.

Дар ин давра 2723 иншооти соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла, 1546 иншоот ба маблағи 3,5 миллиард сомонӣ аз ҳисоби бучети давлат бунёд ва мавриди

истифода қарор дода шуд.

Дар замони истиқлолият аз ҷониби давлату Ҳукумат ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардида, то имрӯз ба соҳибкоруни сармоягузори зиёда аз 110 имтиёз ва сабукиҳои андозиву гумрукӣ пешниҳод карда шуданд ва шумораи сохторҳои бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 ба 1, муҳлати бақайдгирӣ аз 49 то 3–5 рӯз кам карда, ба таври рағибон ба роҳ монда шуд.

Дар Кодекси андоз дар таҳрири нав, ки амали он аз якуми январи соли 2022 оғоз мегадарад, бо мақсади саноатикунони босуръати кишвар, рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва ба ин васила ташкил кардани ҷойҳои нави қорӣ аввалин маротиба дар даврони соҳибистиклолӣ на танҳо имтиёзу сабукиҳои зикргардида нигоҳ дошта шуданд, балки бо вучуди таъсири манфии онҳо ба қисми даромади бучети давлатӣ боз иловатан сабукиҳои зиёд пешниҳод гардидаанд.

Бар зами ин, шумораи андозҳо аз 10 то 7 номгӯй кам гардида, меъёрҳои якҷанд намунаи онҳо паст карда шуданд.

Тавре ки бароҳа шумодам, ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат беҳтар кардани шароити зист ва баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии мардуми азизамон мебошад.

Дар ин ҷода, дар бист соли охир 3 ҳуҷҷати стратегӣ паст кардани сатҳи камбизоатӣ, 2 барномаи баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум ва стратегияи дарозмуддати рушди кишвар қабул ва амалӣ гардида, ҳоло татбиқи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва 176 барномаи давлатӣ идома дорад.

Барои татбиқи стратегияву барномаҳои мазкур дар бист соли охир аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 174 миллиард сомонӣ равона карда шуд.

Ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоии аҳолии кишвар танҳо дар доираи нақшаи қорҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар се соли охир зиёда аз 25 ҳазор иншооту биноҳои истеҳсоливу иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ сохта, ба истифода дода шуданд.

Бо истифода аз фурсат, ба кулли мардуми шарафманди кишвар, аз ҷумла, ба ҳамаи соҳибкоруни ватандӯст ва шахсони саховатпеша, ки ба ифтихори ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ дар раванди қорҳои ободониву созандагии Ватан, бахусус, дар бунёди иншооти соҳаҳои маориф ва тандурустӣ саҳми басо арзишманд гузоштанд, сипосу миннатдорӣ баён менамоем.

Дар натиҷаи қорҳои анҷомдодашуда ва амалӣсозини стратегияву барномаҳои зикргардида дар зарфи солҳои истиқлолият дар мамлакат беш аз 3,3 миллион ҷойҳои қорин

доимӣ ва мавсимӣ таъсис дода шуда, шароити зиндагии сокинони мамлакат тадриҷан беҳтар гардида истодааст.

Аз ҷумла, дар ин давра музди миёнаи меҳнат 87 баробар, андозаи нафақа 80 баробар ва даромади пулии аҳоли 75 баробар афзоиш ёфт.

Дар 30 соли соҳибистиклолӣ шумораи аҳолии кишвар аз 5,5 миллион то 9,8 миллион нафар, яъне 1,8 баробар зиёд гардид ва соли 2022 аҳолии Тоҷикистон ба 10 миллион нафар мерасад.

Соли 2020 дарозумрии аҳоли ба 75,1 сол баробар шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 1991-ум 5 сол зиёд мебошад.

Нишондиҳандаҳои ғавти умумӣ 40 фоиз, ғавти модарон Ҳангоми таваллуд 73 фоиз ва ғавти кӯдакони то 5-сола 85 фоиз паст гардид.

Сатҳи камбизоатӣ аз 83 фоизи соли 1999 ба 26,3 фоиз дар соли 2019 коҳиш дода шуд, ки аз ҷумлаи муҳимтарини дастовардҳои даврони соҳибистиклолӣ ба ҳисоб меравад.

Аз баланд шудани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар дар замони соҳибистиклолӣ, инчунин, нишондиҳандаҳои зерин гувоҳӣ медиҳанд:

– агар шумораи мушгариёни алоқаи телефонӣ соли 1991 ҳамагӣ 277 ҳазор нафарро ташкил карда бошад, пас дар соли 2021 шумораи танҳо мушгариёни алоқаи телефони мобилӣ ба беш аз 8 миллион нафар расидааст;

– ҳоло истифодабарандагони шабакаи интернет дар кишвар зиёда аз 4,2 миллион нафарро ташкил медиҳанд;

– соли 1991 дар ҳудуди Тоҷикистон ҳамагӣ 216 ҳазор мошини сабукави шахсӣ ба қайд гирифта шуда буд;

– танҳо дар бист соли охир 730 ҳазор мошини сабукрав ворид гардида, дар солҳои истиқлолият аз ҷониби аҳоли зиёда аз 320 ҳазор воситаи нақлиёт ва дигар техникаи таъиноти ғуногун хусусӣ гардонида шудааст, яъне аҳолии мамлакат дар замони истиқлолият соҳиби беш аз ду миллион воситаи нақлиётӣ шахсӣ гардидааст;

– дар солҳои истиқлолият ба кишвар беш аз 875 ҳазор воситаи нақлиёт ва дигар техника барои истифодаи бахши хусусӣ ворид гардидааст;

– танҳо дар 10 соли охир барои истифодаи алоқаи мобилӣ аз ҷониби аҳолии мамлакат 30 миллиард сомонӣ хароҷот шудааст;

– агар дороиҳои бахши хусусиро дар кишвар бо арзиши пулӣ ифода намоем, пас он аз ҳисоби арзиши амволи ғайриманқул ва дороиҳои молиявии ширкату қорхонаҳои бахши хусусӣ, дар маҷмӯъ, қариб 400 миллиард сомониро ташкил медиҳад, ҳол он ки дар замони пеш аз истиқлолият ҳатто мафҳуми «бахши хусусӣ» вучуд надошт;

– агар соли 2000-ум ҳаҷми

(Давоми дар саҳ.3)



(Аввалин дар сах. 2)

пасандозҳои аҳоли дар низомии бонкӣ ҳамагӣ 93 миллион сомониро ташкил карда бошад, пас соли 2021 ба 10 миллиард сомонӣ расидааст, яъне 109 баробар афзоиш ёфтааст.

— дар замони истиқлолият як миллиону 400 ҳазор оила соҳиби замини наздиҳавлигӣ барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ гардидааст.

Тавре борҳо таъкид карда будам, мо талош дорем, ки барои ҳар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоистаро муҳайё созем ва ҳамаи нақшаву барномаҳои маҳз ба хотири амалӣ гардонидани ҳамин ҳадафи олиӣ давлат қабул ва амалӣ карда мешаванд.

Бо вучуди корҳои анҷомдодашуда ва дастовардҳои зикргардида, ҳамчунин, ҷиҳати ҳалли пурраи мушкилоти мавҷуда Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки минбаъд низ ба масъалаҳои баланд бардоштани гуногунсативу рақобатнокӣ иқтисоди миллӣ, густириши раванди рақамикунони иқтисод, татбиқи «иқтисоди сабз», саноатикунони босуръат, истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва рушди неруи инсонӣ афзалият дода, дар ин замина рушди устувору сифатнокӣ иқтисоди миллиро таъмин намояд.

Аз чумла, дар панҷ соли минбаъда рушди миёнасолонии иқтисодиёт дар сатҳи на кам аз 7 фоиз ва ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳоли, бо дарназардошти то 11 миллион нафар афзоиш ёфтани шумораи сокинони кишвар, бояд то 2 баробар зиёд карда шавад.

Инчунин, зиёда аз 870 корхонаи саноатӣ таъсис дода, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 95 миллиард сомонӣ расонида, содироти он ду баробар афзоиш дода шавад.

Ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 26 фоиз расонида, дар ин раванд гуногунсативу истеҳсолоти саноатӣ таъмин карда шавад.

Бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз чумла, раванди саноатикунони босуръати кишвар пешниҳод менамоем, ки солҳои 2022–2026, яъне то чашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» эълон карда шаванд.

Дар ин давра бояд беш аз 500 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, даромади пулии аҳоли беш аз 2 баробар зиёд гардад ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳоли ба 45 фоиз расонида, дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15 фоиз коҳиш дода шавад.

Ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад.

Бо ин мақсад дар панҷ соли минбаъда бояд беш аз 1000 иншооти соҳаи маориф дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот сохта, ба истифода супорида шавад.

Бо амалисозии лоиҳаҳои бузурги бунёду таҷдиди иншооти энергетикӣ мамлакатро бо итминон дорем, ки дар 7 соли оянда

иктидорҳои энергетикӣ кишварро ба 10 ҳазор мегаватт расонида, ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ давлат, яъне истиқлолияти комили энергетикӣ муваффақ шавем.

Ҳукумати мамлакат бо дарназардошти тағйирёбии глобалии иқлим ва зарурати рушди энергетикаи «сабз» бояд то охири соли 2022 Стратегияи рушди «иқтисоди сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул карда, татбиқи онро таъмин намояд.

Ҳамчунин, ҷиҳати рақамикунони бомароми иқтисоди миллӣ ва ташаккул додани заминаи технологияи он ба ислоҳоти соҳаи алоқа тақвият бахшида, гузариши тадриҷӣ ба иқтисоди рақамӣ ва хизматрасониҳои рақамӣ дар ҳамаи соҳаҳо таъмин карда шаванд.

Таъкид месозам, ки ин воқеият ва талаботи замони муосир мебошад.

Ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоии аҳоли ва фароҳам овардани шароити ҷиҳати зиндагии арзандаи мардум, аз чумла, бо роҳи мунтазам таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани ҳаҷми даромади аҳоли, баланд бардоштани музди меҳнати кормандон, нафақа ва стипендияҳо аз чумлаи масъалаҳои муҳимтарин дар ин давра мебошанд.

Бо дарназардошти ин ва бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳоли пешниҳод менамоем:

— аз 1-уми январи соли 2022 музди меҳнати амалкунандаи хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 25 фоиз ва дигар кормандони ин мақомот 20 фоиз зиёд карда шавад;

— аз 1-уми июли соли 2022 музди меҳнати кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунӣ давлатӣ, муассисаҳои маориф, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои бучетӣ, инчунин, стипендияи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендия 20 фоиз зиёд карда шавад.

— аз 1-уми июли соли 2022 андозаи нафақаи амалкунандаи нафақагирони ятими кулл ва ниямтимон бинобар маҳрум шудан аз саробон ба андозаи 25 фоиз аз андозаи ҳадди ақалли нафақаи аз рӯи синну сол муқарраргардида зиёд карда шавад.

Ҳадди ақалли музди меҳнат аз 1-уми июли соли 2022-юм 50 фоиз зиёд карда, андозаи он дар ҳаҷми 600 сомонӣ муқаррар карда шавад.

Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки ҷиҳати амалӣ намудани иқдоми мазкур тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд.

Бо мақсади мусоидат ба ҳалли масъалаҳои шугли аҳоли зарур аст, ки Консепсияи рушди шугли пурмаҳсул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, инчунин, барномаҳои миёнамуҳлати татбиқи он қабул ва амалӣ карда шаванд.

Вобаста ба ин, бори дигар таъкид менамоем, ки Ҳукумати мамлакат вазифадор аст то соли 2026 шаҳрвандони аз 18-сола боло, ки касбу ҳунар надоранд, ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб карда, ҷиҳати саросар соҳибкасб гардидани аҳоли тадбирҳои

иловагири роҳандозӣ намояд.

Дар панҷ соли оянда як миллион нафар шаҳрвандони кишвар бояд соҳибкасб гардонидани шаванд.

Илова ба ин, зарур аст, ки сифати таҳсилот ва касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар карда, ихтисосу ҳунароҳе, ки барои бозори меҳнат заруранд, таъсис дода, ҷиҳати бо шугл таъмин намудани сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои қатъӣ андешида шаванд.

Танҳо аз ҳисоби рушди соҳаҳои хизматрасонӣ, аз чумла, сайёҳӣ, молияву бонкдорӣ, нақлиёту коммуникатсия ва дигар бахшҳо бояд то 200 ҳазор ҷойи нави корӣ таъсис дода шавад.

Ҳамчунин, дар марҳалаҳои кунунӣ ва минбаъдаи рушди кишвар идома бахшидани ислоҳот ҷиҳати муқаммал гардонидани низомии идораи давлатӣ ва таъмин намудани самаранокӣ он зарур мебошад.

Дар шароити мураккаби иқтисодӣ ва геосиёсии ҷаҳон, низоҳҳои тичоратӣ, афзоиши таҳримҳо, тағйирёбии иқлим, болоравии нархи маҳсулоти озуқаворӣ дар ҷаҳон, пахшавии бемории сироятӣ КОВИД-19 ва дигар омилҳои манфии ба иқтисоди миллӣ таъсиргузор Ҳукумати мамлакат тамоми чораҳои пешгирикунандаро андешида истодааст, ки дар натиҷа соли 2021 суръати рушди иқтисодӣ ба беш аз 9 фоиз баробар гардид.

Рушди иқтисодӣ дар ин давра аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 22 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ ба 6 фоиз, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 23 фоиз ва гардиши савдо 13 фоиз таъмин карда шуд.

Соли ҷорӣ қисми даромади бучети давлатӣ иҷро шуда, даромади пулии аҳоли нисбат ба нишондиҳандаи соли 2020-ум 15 фоиз афзоиш ёфт ва ба зиёда аз 75 миллиард сомонӣ баробар гардид.

Вале дар кишвар захираву имкониятҳо барои баланд бардоштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва неқӯҳволии мардум ханӯз хеле зиёданд.

Аз ин рӯ, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки дар соли 2022 барои самаранок истифода намудани имконияту иқтидорҳои мавҷуда, ноил шудан ба нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар сатҳи на кам аз 8 фоиз таъмин намудани суръати рушди иқтисоди миллӣ тадбирҳои иловагӣ андешида.

Дар натиҷаи татбиқи сиёсати самарабахши молияи давлатӣ, аз чумла, дар самти таъмини суботи молиявӣ, тақмили низомии андозбандӣ ва баланд бардоштани самаранокӣ идораи молияи давлатӣ ҳаҷми даромади бучети давлатӣ дар солҳои соҳибистиклолӣ мунтазам афзоиш ёфт.

Дар идомаи ин раванд, соли 2022 даромади бучети давлатӣ дар ҳаҷми 33 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба соли 2021-ум 19,4 фоиз зиёд мебошад.

Ҳамчунин, хароҷот ба соҳаҳои иҷтимоӣ сол ба сол зиёд шуда, соли 2022 ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии хароҷоти бучети давлатӣ ба 43,8 фоиз баробар

мегардад.

Бинобар ин, Вазорати молия вазифадор аст, ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои иҷрои саривақтӣ ва сифатнокӣ қисми даромади бучети давлатӣ, баланд бардоштани самаранокиву шаффофияти хароҷоти он, беҳтар намудани назорат, муқаммалсозии аудити берунӣ ва идоракунӣ неруи инсонӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намояд.

Илова бар ин, ҷиҳати гузариш ба стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ, ба таври пурра татбиқи намудани барномаҳои муосир ба ҳисобгирии амалиёти молиявӣ ва васеъ ҷорӣ кардани рақамикунӣ дар соҳаи чораҳои судманд андешида.

Дар даврони соҳибистиклолӣ шумораи ташкилотҳои қарзӣ дар кишвар ба 63 ва воҳидҳои сохторӣ онҳо ба 1850 расонида шуд.

Сармояи низомии бонкӣ кишвар нисбат ба соли 2000-ум 130 баробар афзоиш ёфт.

Ҳаҷми пасандозҳо қариб 100 баробар зиёд шуда, ҳоло бақияи онҳо 10 миллиард сомониро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми умумии қарзҳои додшуда дар давоми солҳои соҳибистиклолӣ 117 миллиард сомониро ташкил карда, аз чумла дар соли 2021-ум 13 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст, ки 37 фоизи он ба соҳибкории истеҳсолӣ равона гардидааст.

Рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусӣ ва гардиши савдои хориҷӣ аз низомии бонкӣ вобаста мебошад, вале то ханӯз дар самти татбиқи сиёсати пулино қарзӣ, солимгардонии низомии бонкӣ ва пешниҳоди қарзҳои дастрасу дарозмуҳлат мушкилоти зиёди ҳалталаб боқӣ мемонад.

Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки ҷиҳати зиёд намудани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат, хусусан, барои соҳибкории истеҳсолӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои босифат бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, инчунин, ҳарчи бештар ҷалб кардани сармояи дохиливу хориҷӣ ба низомии бонкӣ тадбирҳои қатъӣ андешида шаванд.

Ҳамзамон бо ин, бояд доир ба зиёд кардани шумораи бонкҳо, тақвият бахшидани низомии идоракунӣ хавфҳо ва баланд бардоштани ҳаҷми сармояи ойнномавии ташкилотҳои қарзӣ чораҷӯӣ карда шавад.

Ба Бонки миллӣ, Бонки давлатии амонатгузори «Амонат-бонк» ва дигар ташкилотҳои қарзӣ супориш дода мешавад, ки дар давраи миёнамуҳлат, яъне дар панҷ соли оянда ҷиҳати ҳамасола афзоиш додани ҳаҷми қарзҳо ва дар соли 2026 ба 30 миллиард сомонӣ расонидани ҳаҷми қарзҳои тадбирҳои мушаххас андешида.

Бо вучуди таъсири бемории сироятӣ КОВИД-19, дар соли 2021 ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми умумии беш аз 6,8 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз чумла, 2,5 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуд, ки нисбат ба соли 2020

ҳаҷми сармоя 42 фоиз ва сармояи мустақими хориҷӣ 39 фоиз зиёд мебошад.

Ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки ҷиҳати тақвият бахшидани ҷалби сармояи хориҷӣ, хусусан, сармояи мустақим барои бахшҳои саноати коркард мунтазам чораҷӯӣ намояд.

Зарур аст, ки дар панҷ соли оянда ҳаҷми сармоягузори мустақим нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то 10 фоиз расонида шавад.

Ҳоло дар мамлакат 82 лоиҳаи сармоягузори давлатӣ ба маблағи беш аз 42 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст.

Вале эҳтиёҷоти соҳаҳои мухталифи кишвар, аз чумла соҳаҳои иҷтимоӣ дар самти бунёди инфрасохтори зарурӣ ханӯз ҳам зиёд мебошад.

Аз ин рӯ, зарур аст, ки корхоро доир ба ҷалби маблағҳои имтиёзноқ тақвият бахшида, дар 5 соли оянда ба иқтисоди миллӣ беш аз 60 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ҷалб карда шавад.

Дар ин раванд, ҷиҳати ҷорӣ намудани низомии электронии пайгирии муруҷиати сармоягузорон дар доираи «Равзанаи ягона» ва таҳияи тартиби роҳандозии ҳамкориҳои электронӣ бо сармоягузорон дар ҳамаи сатҳҳои мақомоти давлатӣ бояд чораҳои амалӣ андешида шаванд.

Ҳамчунин, то охири соли 2022 раванди бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ дар давоми 24 соат, аз чумла ба тарзи электронӣ ба роҳ монда шавад.

Ҳозирини ғиромӣ!

Амалигардонии ҳадафи стратегии саноатикунони босуръати кишвар имкон медиҳад, ки рушди устувори соҳаи саноат ҳамчун тавлидкунандаи арзиши баланди иловашуда таъмин гардида, дар ин раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил карда шавад.

Дар замони соҳибистиклолӣ шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2360 расонида шуд.

Танҳо соли 2021-ум 256 коргоҳу корхонаи нав бо 2500 ҷойи корӣ ба фаъолият оғоз намуд.

Аммо бо вучуди имтиёзу сабукиҳои зиёди пешниҳодгардида имконияту иқтидорҳои истифоданашуда барои боз ҳам тезонидани суръати саноатикунонӣ ханӯз зиёданд.

Зеро захираҳои бузурги ашёи хоми ватанӣ имкон медиҳанд, ки тавассути коркарди пурраи маъдан, аз чумла, металлҳои рангаву қиматбаҳо, инчунин, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва растаниҳои шифобахш соҳаҳои саноати металлургия, сабуку ҳуруқворӣ ва дорусозӣ рушд намуда, дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва ивазкунандаи воридот афзоиш ёбад ва саноатикунони босуръати мамлакат таъмин карда шавад.

Аз ин лиҳоз, барои ташкили корхонаҳо бо технологияҳои муосир, паркҳои инноватсиониву технологӣ, марказҳои коркарди иттилоот ва ба ин васила таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳони дорои арзиши баланди иловашуда бояд тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд.



ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳуриӣ»

Дар давоми панҷ соли оянда, яъне дар доираи «Солҳои рушди саноат» тавассути таъсиси корхонаҳои нав, барқарорсозии иқтидорҳои мавҷуда, афзоиш додани ҳаҷми истихроҷи канданиҳои фойданок ва коркарди маъдан ба фаъолият оғоз кардани боз якчанд корхонаи бузурги соҳаи маъдан оид ба коркарди ниҳонии ашёи хом бо таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ имконпазир мебошад.

Бо ин мақсад, Вазорати саноат ва технологияҳои нав ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиро зарур аст, ки якҷо бо сохтору мақомоти марбута барои ҷалби сармояи мустақим чораҷӯӣ намоянд.

Ҳамчунин, дар 5 соли минбаъда барои таъмин кардани рушди саноати сабук доир ба таъсиси 5 маҷмааи коркарди ниҳонии нахи пахта бо ҷалби беш аз 11 миллиард сомонӣ чораҳои амалӣ андешанд.

Илова бар ин, бо дарназардошти фароҳамсозии омилҳои ҳавасмандгардонӣ дар корхонаҳои саноатии аз фаъолият бозмонда, аз ҷумла, корхонаҳои насосҳои дар ихтиёри давлат қарордошта низ имдоракунӣ корпоративӣ роҳандозӣ ва бо ҷалби бахши хусусӣ фаъолияти самаранокӣ онҳо ҳарчи зудтар таъмин карда шаванд.

Ҷиҳати рушди соҳаи пиллапарварӣ ва шохиву атласу адрасбофӣ, ки барои таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ, бахусус, барои занону бонувон имконият медиҳад, сохтору мақомоти дахлдорро зарур аст, ки истифодаи самаранокӣ имкониятҳои мавҷударо таъмин намоянд.

Дар робита ба ин, замини тутзорҳо ба муддати 10 сол аз пардохти андозаи ягонаи замин, инчунин, шахсон ҳуқуқи, ки ба коркарди пилла ва истеҳсоли матоъҳои шохӣ, атласу адрас ва дигар маснуоти бофандагии дастӣ машғуланд, аз пардохти андозҳо пурра озод карда шаванд.

Дар самти рушди соҳаҳои мухталифи саноат зарур аст, ки гузариш ба технологияҳои инноватсионӣ, хусусан, таҷҳизоти каммасрафи барқӣ таъмин гардида, дар ин замина истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок бо истифода аз «энергияи сабз» васеъ ҷорӣ карда шаванд.

Ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки ҷиҳати таҳия ва васеъ истифода намудани технологияҳои муосир дар соҳаҳои мухталифи иқтисоди мамлакат Стратегияи миллии «Зехни сунӣ»-ро қабул ва татбиқ намояд.

Вобаста ба талаботи соҳаи саноат зарур аст, ки ба масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот, тақмили нақшаҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар ва тайёр кардани мутахассисони касбҳои нав эътибори ҷиддӣ дода шаванд.

Мавҷудияти иқтидорҳои фа-

ривони энергетикӣ мамлакат аз ҷумлаи омилҳои калидии рушди соҳаи саноат ба ҳисоб меравад.

Ҳоло барои рушди минбаъдаи соҳа татбиқи 18 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 16,6 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст.

Имрӯз дар кишвари мо 98 Ҷиҳати неруи барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия, яъне асосан бо истифода аз неруи об истеҳсол гардида, Тоҷикистон аз рӯи Ҷиҳати истеҳсоли «энергияи сабз» шашум кишвари пешсафи сайёра



мебошад.

Инчунин, Тоҷикистон аз рӯи кам будани ҳаҷми партови газҳои гулхонаи низ яке аз ҷойҳои баландтаринро ишғол мекунад.

Аз ин лиҳоз, истеҳсол ва истифодаи «энергияи сабз» аз ҷумлаи афзалиятҳои рақобатнокӣ иқтисоди кишвари мо ба ҳисоб меравад.

Дар ин самт, ҳоло дар Тоҷикистон лоиҳаҳои бузурги бунёди неругоҳҳои барқи обӣ амалӣ гардида истодаанд ва дар 7 соли оянда аз ҳисоби бунёди неругоҳи «Роғун» ва таҷдиди неругоҳҳои барқи обии «Норак», «Сарбанд» ва «Қайроққум» иқтидори энергетикӣ мамлакат иловатан ба 4 ҳазор мегаватт афзоиш дода мешавад.

Бо вучуди ин, истифодаи васеи дигар манбаъҳои барқароршавандаи энергия, аз ҷумла, неруи офтоб ва шамол ба манфиат буда, дар ин самт асоснокунӣ 3 лоиҳа бо иқтидори умумии 260 мегаватт оғоз гардидааст, ки дар панҷ соли оянда татбиқ карда мешавад.

Инчунин, бо мақсади ба тағйирёбии иқлим мутобик гардонидани иқтисоди миллий, ҳифзи муҳити зист ва бехтар намудани вазъи экологии мамлакат воридоти нақлиёти барқӣ ба кишвар, яъне электромобилҳо, электробусҳо, троллейбусҳо ва монанди инҳо аз пардохтҳои андозӣ ва гумрукӣ пурра озод карда шаванд.

Вобаста ба ин, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки ҷиҳати тадриҷан муҳайё сохтани инфрасохтор ва дигар шароити зарурӣ барои истифодаи ҷунин воситаҳои нақлиёт дар қаламрави кишвар чораҷӯӣ намояд.

Ҳукумати мамлакат бо истифода аз тамоми имкониятҳои ҷиҳати ҳалли масъалаҳои бунёду азнавсозии роҳҳо мунтазам чораҷӯӣ карда истодааст.

Имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт татбиқи 13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад, ки барои ба кишвари дорой шароити мусоирӣ транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат мекунад.

Соли 2021 лоиҳаҳои сохтмони таҷдиди роҳҳои мошингарди Обигарм–Нуробод, Хулбук–Темурмалик–Кангурт, Дангара–

ва дигар мақомоти марбута хангоми таҳия ва татбиқи нақшаҳои генералии шаҳрҳо ва шаҳраку дехоти мамлакат банақшагириву бунёди иншооти иҷтимоиву сайёҳӣ ва дигар иншоотро бо риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шахрсозӣ ва сохтмон, санъати баланди меъморӣ, истифодаи васеи унсурҳои меъморӣ милливу замонавӣ, технологияҳои муосир ва масолеҳи сифатнокӣ сохтмон таъмин намоянд.

Илова бар ин, хангоми лоиҳаҳои зарур аст, ки пеш аз ҳама, сохтмони мактабҳо, боғчаҳои кӯдакон, марказҳои саломатӣ ва дигар инфрасохтори иҷтимоӣ ва коммуникатсионӣ ба нақша гирифта, дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо бунёди ҳатмии биноҳои истиқоматӣ баландошёна пешбинӣ карда шаванд.

Ҳукумати мамлакат дар солҳои соҳибистиқлолӣ, дар баробари амалисозии ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ, ҷиҳати дастгириву пешрафти бахшҳои мухталифи соҳа як қатор барномаҳоро қабул ва амалӣ намуд.

Барои рушди соҳа дар ин давра аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузории давлатӣ беш аз 18 миллиард сомонӣ, аз ҷумла, дар доираи татбиқи 29 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 9,4 миллиард сомонӣ равона карда шуд.

Илова бар ин, барои соҳа имтиёзҳои зиёди андозиву гумрукӣ муқаррар карда шуданд ва дар натиҷа ҳама бахшҳои соҳа ба пешравии назаррас ноил гардиданд.

Масалан, дар давоми 20 сол шумораи корхонаҳои парандапарварӣ аз 21 ба 200 расонида шуда, истеҳсоли гӯшти паранда 9 баробар зиёд гардид.

Воридоти гӯшти паранда аз 65 ҳазор тонна ба маблағи 50 миллион доллар дар соли 2014 то 3 ҳазор тонна ба маблағи 9 миллион доллар дар соли 2021 кам гардид, яъне аз рӯи ҳаҷм беш аз 21 баробар коҳиш ёфт.

Инчунин, дастгириҳои давлатӣ ва имтиёзҳои пешниҳодшуда боиси рушди соҳаҳои боғу тоқпарварӣ, чорводориву парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбуриасалпарварӣ гардиданд.

Дар натиҷаи амалисозии барномаҳои рушди соҳа дар замони истиқлолият майдони боғу тоқзор дар мамлакат 3,6 баробар ва истеҳсоли меваҳои ангур 4,3 баробар афзоиш ёфт.

Агар майдони умумии боғу тоқзорҳои соли 1991-ум 56 ҳазор гектарро ташкил дода бошад, пас дар соли 2021 ин нишондиханда ба 202 ҳазор гектар расонида шуд.

Дар натиҷаи амалисозии барномаҳои соҳавӣ ва имтиёзҳои пешниҳоднамудаи Ҳукумати мамлакат соҳаҳои мазкур бомаром тараққӣ карда, танҳо аз ин ҳисоб дар соҳаи кишоварзӣ зиёда аз 700 ҳазор ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд.

Бар замми ин, бо мақсади дастгири дар шароити тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ, бахусус, хушксолӣ ва обхезӣ, паҳншавии бемории КОВИД-19 дар ду соли охир ва пешгири кардани таъсири манфии онҳо кишоварзони мамлакат дар соли 2021 аз пардохти андоз аз истеҳсолкунандагонӣ маҳсулоти кишоварзӣ, яъне андозаи ягона озод карда шуданд.

Иқдоми мазкур боиси 6 Ҷиҳати афзоиш ёфтани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли ҷорӣ нисбат ба соли қаблӣ гардид.

Дар натиҷа фаровонии бозори истеъмолии кишвар бо молу маҳсулоти асосии ниёзи мардум таъмин карда шуд.

То замони истиқлолият талаботи аҳоли ба гӯшт ва картошка асосан аз ҳисоби воридоти таъмин мегардид.

Агар соли 1991 ба Тоҷикистон 150 ҳазор тонна гӯшти чорво ва 325 ҳазор тонна картошка бо мақсади истеъмоли ворид шуда бошад, пас ҳоло бо ин мақсад ба кишвар гӯшти чорво ва картошка умуман ворид намешавад;

– ҳамзамон бо ин, соли 2021 беш аз 200 ҳазор тонна меваҳои сабзавот содирот шудааст, ки нисбат ба соли 2020-ум 70 ҳазор тонна зиёд мебошад.

Дар робита ба ин як нуктаи муҳимро хотирнишон месозам.

Ҳамаи мо хуб мушоҳида мекунем, ки солҳои охир ва хусусан, ду соли охир дар кишвари мо ва бисёр мамлакатҳои дунё хушксолӣ ва камбориш идома дорад.

Тибқи маълумоти расонаҳо ва Созмони Миллали Муттаҳид имрӯзҳо дар даҳҳо кишвари сайёра гуруснагӣ идома дорад.

Дар ҷунин шароит мо бояд ба истифодаи захираву имкониятҳои мавҷуда, пеш аз ҳама замин ва об, мунтазам зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва дар баробари ин, ба масъалаи сарфаю сариштакорӣ ниҳоят ҷиддӣ муносибат кунем.

Ҳамзамон бо ин, сохтору мақомоти дахлдорро зарур аст, ки стратегияву барномаҳои соҳавиро пурра татбиқ намуда, доир ба рушди тухмипарварӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъмин намудани рушди саноати коркард ва хӯрокворӣ, инчунин, тақвияти иқтидори содироти кишвар тадриҷан саривақтӣ андешанд.

Ҳамватанони азиз!

Дар даврони соҳибистиқлолӣ мо бунёди маорифи миллий ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти байналмилалиро ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати мамлакат қарор додем.

Зеро мо ҷунин мешуморем, ки бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф – сармоягузорӣ барои рушди неруи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва Ватан мебошад.

Бо вучуди он ки раван-

(Давоми дар саҳ.)

(Аввалин дар саҳ.4)

ди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст, зарур аст, ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландхатмос, омӯختани забони давлатӣ, таъриху фарҳанги бостонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хоричӣ, махсусан, забонҳои русиву англисӣ тавачҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад.

Бо ин мақсад, роҳбарони муассисаҳои таълимиро зарур аст, ки ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи дониш ва касбияти омӯзгорон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, бахусус, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоиву миёнаи касбӣ, такмили ихтисосу бозомӯзӣ ва тарбияи омӯзгорони ҷавони баландхатмос ва ба талаботи замона ҷавобгӯӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот эътибори аввалиндараҷа диҳанд.

Дар робита ба ин, ба Вазорати маориф ва илм сулоҷи дода мешавад, ки барои омода кардани омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ бо забонҳои хоричӣ дар донишгоҳҳои равияи омӯзгорӣ кушодани шӯъбаҳои алоҳидаро пешбинӣ намояд.

Умуман, зарур аст, ки таълими забонҳои хоричӣ, махсусан, русиву англисӣ дар тамоми факултаву шӯъбаҳои мактабҳои олии боз ҳам беҳтар ба роҳ монда шавад.

Зеро Тоҷикистон ҳоло бо 180 давлат робитаи дипломатӣ ва бо 130 кишвар муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ дорад.

Дар даврони истиқлол барои муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ зиёда аз 315 ҳазор муассисаҳои равияи омӯзгорӣ, аз ҷумла, 115 ҳазор нафар дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ тайёр карда шудааст.

Ҳоло дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 129 ҳазор нафар омӯзгор дарс меӯянд.

Таъминнокии муассисаҳои таълимии кишвар бо кадрҳои омӯзгорӣ, дар маҷмӯъ, 98,7 фоизро ташкил медиҳад.

Вазорати маориф ва илм, ҳамчунин, вазифадор карда мешавад, ки вобаста ба талаботи рӯз ва рушди технологияҳои иттилоотӣ муосир лоиҳаҳои консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамиро таҳия карда, ба баррасии Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд.

Ҳукумати Тоҷикистон дар сӣ соли гузашта тамоми ҷораҳои заруриро андешид, ки пешрафти илми ватанӣ таъмин гардад.

Вобаста ба талаботи иқтисоди миллӣ ва расидан ба ҳадафи ҷоруми стратегии кишвар – саноатикунони босуръат дар самтҳои ҷустуҷӯ ва иқтисофи канданиҳои фойданок ва рушди саноати маъдан олимони мо бояд қорҳои таҳқиқотиру вусъат диҳанд.

Инчунин, таҳияи усулҳои пешгуӣи хавфҳои эҳтимолий ва таъсири манфии омилҳои гуногун ба иқтисоди миллӣ, хизматрасониҳои рақамӣ, пешрафти «энергияи сабз» ва

«иқтисоди сабз» ва дар робита ба ин, ба роҳ мондани омӯзиши ҳамҷонибаи манбаҳои алтернативӣ, ихтироҷориву навоарӣ, қорқарду татбиқи технологияҳои нави каммасраф ва роҳу усулҳои аз ашёи хоми ватанӣ истиҳсол кардани доруворӣ ва нуриҳои маъдани вазифаи аввалиндараҷаи олимони кишвар мебошад.

Олимони ҷомеашиносии моро зарур аст, ки яқчо бо зиёиҳои эҷодкор дар шароити ҷаҳонишавӣ бо мақсади хифзи арзишҳои миллӣ, таъриху фарҳанг ва забону адабиёти миллати қуханбунёдамон дар роҳи ба ҷаҳониён ҳарчи бештар муаррифи кардани таърих, тамаддун ва фарҳанги халқи тоҷик рисолати шаҳрвандиву миллии худро ба таври шоиста иҷро намоянд.

Вобаста ба тағйирёбии иқлим, баландшавии бесоҷикаи харорати миёнаи қураи Замин ва пайомадҳои манфии он барои ҳаёти инсон, олами ҳайвоноти наботот ва пирияхҳои кишвар олимони мо омӯзиш, таҳқиқ ва мониторинги доимиро дар ин самтҳо ба роҳ монда, роҳу усулҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлимро яқчо бо олимони минтақа ва ҷаҳон қорқард ва амалӣ намоянд.

Фарҳанг ҳамчун омилҳои асосии тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа ва муаррифи таърих ҳамеша таҳти тавачҷуҳи Ҳукумати мамлакат қарор дорад.

Бояд тазаққур дод, ки аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон вобаста ба таъриху фарҳанг ва тамаддун миллиати қуханбунёди тоҷик дар дохили кишвар ва дар арсаи байналмилалӣ иқдомоти зиёде амалӣ гардида истодаанд.

Хифзи мероси фарҳанги моддиву ғайримоддии миллати бостониамон, ки ғувҳои зиндаи таърихи шашҳазорсолаи халқамон мебошад, вазифаи муҳимтарини мо – ворисони ин мероси бузург ба ҳисоб меравад.

Эҳёи арзишҳои миллӣ ва хифзу тарғиби ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ барои баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ ва худогоҳиву хештаншиносии мардум, хусусан, наврасону ҷавонон бисёр муҳим мебошад.

Ба шарофати соҳибхитиёрӣ мо арзишҳои бостонӣ ва расму оинҳои неки миллиамонро эҳё карда, онҳоро ба хотири баланд бардоштани худогоҳиву худшиносии ҳамватанонамон ва муаррифии шоистаи халқи қуханбунёдамон дар арсаи ҷаҳон рушд дода истодаем, ки «Шашмақом», «Фалак», Наврӯз, Тиргон, Меҳргон ва Сада аз ҷумлаи онҳо мебошад.

Ифтиҳоги бинои нави Китобхонаи миллӣ барои 10 миллион нусха китоб дар пойтахти мамлакат – шаҳри Душанбе, баргузори намоишгоҳҳои байналмилалӣ китоб, озмунҳои гуногун, махсусан, озмунҳои ҷумҳуриявӣ «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», наشري силсилакитоби «Ахтарони адаб» иборат аз панҷох чилд, ба ҳар як оилаи кишвар ба таври ройгон дастрас гардидаи шохасари «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров, таҷлили Рӯзи китоб, бунёди даҳҳо театр, қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо, боғҳои фарҳангу фароғат дар шаҳру

ноҳияҳои мамлакат ва сафарҳои хунарии аҳли фарҳангӣ мо ба даҳҳо кишвари дунё аз муҳимтарин дастовардҳои даврони истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи фарҳанги миллӣ ба шумор меравад.

Хотиринош месозам, ки ҳадафи мо аз баргузори озмунҳои «Илм – фурӯғи маърифат», «Тоҷикистон – Ватани азизи ман», «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва олимпиадаву озмунҳои гуногун тақвият бахшидани ҳувияти миллӣ, ҳисси ифтиҳор аз таъриху тамаддун бостонии халқамон, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи саводноқиву маърифатнокии мардум, қабл аз ҳама, наврасону ҷавонон, тақвияти завқи зебои парастии онҳо ва пайдо кардани истеъдодҳои нодир аз байни наслҳои ояндасоз мебошад.

Тавре ки мушоҳида мегардад, ҳоло дар ҷомеаи мо насли нави соҳибистеъдод, илму донишдӯст ва фарҳангпарвару забондон ба қамол расида истодааст ва мо бояд онҳоро аз ҳар ҷиҳат дастгирӣ намоем.

Зикр бояд қард, ки ҳадаф аз ташаббусҳои Тоҷикистон дар бахши фарҳанг ва маориф дар ҳамаҷорӣ бо ниҳоди Созмони Милалӣ Муттаҳид оид ба фарҳанг, илм ва маориф (ЮНЕСКО) таҳкими раванди муқолама оид ба хифзи мероси фарҳангӣ, муаррифии таърихи қадимаи тоҷикон ва фарҳанги бостониву ғании миллатамон мебошад.

Соли 2021 дар баробари номбандии муштараки «Роҳи Абрешим: долони Зарафшон – Қароқум» 9 мавзеи мероси таърихиву фарҳангии Тоҷикистон ба Рӯйхати муқаддамотии ЮНЕСКО ворид гардид.

Ҳамчунин, пешниҳоди Тоҷикистон оид ба ворид намудани 2500 – солагии шаҳраки қадимаи «Тахти Сангин» ба Рӯйхати ҷашнвораҳои ЮНЕСКО барои солҳои 2022–2023 пазируфта шуд.

Панҷ рӯз пеш аз ҷониби ЮНЕСКО боз як намунаи мероси фарҳанги миллии мо – «Фалак» ба Феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид карда шуд.

Яъне, «Фалак» мисли Наврӯз ҷаҳонӣ гардид.

Моҳи октябри соли ҷорӣ аввалин бор дар минтақаи Аврупо намоиши нигораҳои Тоҷикистон таҳти унвони «Тоҷикистон – кишвари дарёҳои тиллоӣ» дар Осорхонаи Гимейи Фаронса баргузор гардид.

Дар давоми се моҳ таъриху тамаддунӣ ғании миллати шаҳрванди тоҷик, мавзёҳои таърихӣ сарзамини мо дар асрҳои гуногун, осори фарҳангиву хунарамандии қадима ва санъати нотақрори халқи тоҷик ба мардуми Аврупо муаррифи мегардад.

Рушди соҳаи тандурустӣ ва хифзи солимии аҳоли, ки яке аз бахшҳои муҳим мебошад, минбаъд низ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон боқӣ мемонад.

Тайи 30 соли истиқлоли давлатӣ ҷиҳати беҳтар намудани солимии сокинони кишвар ва ба роҳ мондани фаъолияти самарабахши хифзи иҷтимоии аҳоли усулҳои муосири ташхису

табобат роҳандозӣ гардида, нуруи зеҳнии соҳа ва инфрасохтори муассисаҳои тиббӣ ва хифзи иҷтимоӣ таҳким ва тавсеа пайдо кард.

Соли 1990 дар Тоҷикистон 2860 муассисаи тиббӣ бо 52800 нафар қорманд фаъолият дошт.

Ҳоло дар кишвар 4700 муассисаи тиббӣ бо 78 800 қорманд фаъолият дорад.

Дар давоми сӣ соли истиқлолият барои соҳаи тандурустӣ 187 000 нафар табиб ва қорманди миёнаи тиббӣ тайёр карда шудааст.

Вобаста ба зиёд гардидаи ҳаҷми маблағгузори соҳаи тандурустӣ садҳо соҳаи муассисаи нави тиббӣ бунёд ва бо таҷҳизоти муосири тиббӣ, нақлиёти санитарӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ таъмин карда шуданд.

Танҳо дар се соли охир, яъне, солҳои 2019–2021 дар доираи нақшаи қорҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 30 – солагии истиқлолият аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузори 1858 иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд шудааст.

Ҳоло сатҳи сифати ташхису табобати беморон нисбат ба солҳои пеш хеле беҳтар гардида, барои ташхису табобат ба кишварҳои хоричӣ рафтани шаҳрвандон бамаротиб қоҳиш ёфтааст.

Дар робита ба ин, Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳоли вазифадор аст, ки барои таъмин намудани дастрасии бештари аҳоли ба хизматрасониҳои баландхатмос ва махсусгардонидашуда ҷиҳати минбаъд низ ворид намудани усулҳои муосири ташхису табобат ва технологияҳои инноватсионӣ дар амалияи тиббии муассисаҳои соҳавӣ ҷораҳои заруриро амалӣ намояд.

Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст, ки бо мақсади ташвиқи тарзи ҳаёти солим, хифзи саломатии аҳоли ва беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ яқчо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ заминаи моддиву техникаи муассисаҳои тиббиву иҷтимоиро ҷоннок намуда, доир ба дастгирии мутахассисони ҷавон, баланд бардоштани сатҳи касбияти қормандони соҳа ва яқчо бо дигар вазорату идораҳои марбута ва соҳибқорон дар самти таъмин кардани рушди саноати дорусозӣ, аз ҷумла, истеҳсоли доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахши ватанӣ тадбирҳои мушаххас андешида.

Ҳоло муассисаҳои тиббии кишвар бо табибон 84 фоиз ва бо қормандони миёнаи тиббӣ 96 фоиз таъмин мебошанд.

Дар панҷ соли минбаъда муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро аз рӯи ихтисосҳои тиб 13 770 нафар ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тибиро 47 880 нафар хатм мекунанд.

Аз ин рӯ, сохтору мақомоти марбута вазифадоранд, ки камбудии қорҳо дар ду сол бартараф намоянд.

Таъкид месозам, ки барои ҳалли ду масъалаи муҳимтарини соҳаи тандурустӣ

– тайёр кардани қорҳои баландхатмос, аз ҷумла, мутахассисони бемориҳои сироятӣ, вирусшиносҳо ва рушди саноати дорусозӣ бояд тадбирҳои ҷиддӣ ва қатъӣ андешида шавад.

Имрӯз дар бисёр кишварҳои дунё мавҷи нави бемории сироятӣи КОВИД–19 ва фавти одамон идома дорад.

Бинобар ин, ба мардуми кишвар муқочнат қарда, таъкид менамоем, ки қорчане ин беморӣ дар кишвари мо нест, сокинони мамлакат бояд бепарво набоянд, ба қоригболӣ роҳ надиҳанд ва ин масъаларо ҳазл нашуморанд.

Баръакс, бояд хушёр эҳтиётқор бошанд ва маслиҳату тавсияи мутахассисону табибонро риоя намоянд.

Онҳое, ки аз кишварҳои хоричӣ меоянд, бояд ҳатман зери назорати табибон қорор дода шавад.

Чунин шаҳсон бояд фикри азъои оила, хешовандон ва ҷомеаро қунанд.

То имрӯз 60 фоизи аҳоли эҳ қарда шудааст ва зарур аст, ки раванди эмгузаронӣ боз ҳам вусъат дода шавад, зеро ягона роҳи муассири эҳмин мондан аз ин беморӣ эмгузаронӣ мебошад.

Ҳозирини муҳтарам!

Нақши бонувону занон дар эҳмори ҷомеаи демократӣ ва дунявӣ хеле бузург мебошад.

Тибқи маълумоти оморӣ занон 49,3 фоизи аҳолии кишварро ташкил медиҳанд.

Имрӯз дар кишвар соҳае нест, ки занону бонувони тоҷик дар он фаъолияти қурсамар надошта бошанд.

Ҳоло қариб 68 фоизи қормандони соҳаи тандурустӣ, беш аз 73 фоизи қормандони соҳаи маориф, 27 фоизи қормандони илм ва зиёда аз 23 фоизи онҳое, ки дар соҳаи кишварзӣ фаъолият доранд, занону бонувон мебошанд.

Занону бонувон дар баробари фаъолият дар соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, илму маориф, хизмати давлатӣ, кишоварзӣ ва саноат, инчунин, дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика, алоқа, соҳтмону меъморӣ, бонқдорӣ, мақомоти хифзи ҳуқуқи тартибот ва дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар низ соҳилонаву соҳилона заҳмат қарда истодаанд.

Маҳз ба ҳамин хотир, баланд бардоштани мақомати иҷтимоии занон, аз ҷумла, дар мақомоти қорбарикунанда ҳамеша дар мадди назари Ҳукумати мамлакат қарор дорад.

Бо дарназардошти ин ва бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати то 30 фоиз расонидани хизматчиёни давлатӣ ва то 25 фоиз расонидани қорҳои қорбарикунанда аз ҳисоби занону бонувони лаёқатманд дар муҳлати се моҳ «Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобачогузори қорҳои қорбарикунанда аз ҳисоби занону бонувони болаёқат барои солҳои 2023–2030» таҳия ва ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод карда шавад.

Мо бояд як нуктаи муҳимро ҳамеша дар ёд дошта бошем, ки зан – модар мавҷуди муқаддас мебошад ва ҳамаи сиёсатмадо-

(Даволаш дар саҳ.6)



ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам
Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва
хориҷии ҷумҳурӣ»

(Аввалин дар саҳ.5)

рону донишмандон ва бузургон олам, аз ҷумла, Пайгамбари ислом аз домани поки модар ба дунё омадаанд ва бо шири чонбахши ӯ бузург шудаанд.

Воқеан, мақоми зан – модар дар ислом бисёр баланд мебошад ва беҳуда нест, ки дар Қуръони карим сураи Ҷаҳорум бо номи «Нисо» (занон) нозил шудааст.

Бинобар ин, ба ҷо овардани иззату эҳтироми модарону занон ва бонувону духтарон, саъю талош ба хоҳири ҳалли мушкилоти онҳо ва фароҳам овардани шароит барои илму донишомӯзӣ ва соҳиби касбу ҳунар гардидани духтарон вазифаи ҷониҳо мебошад.

Дар замони истиқлолият 11 500 нафар духтар аз ноҳияҳои дурдасти қӯҳистон муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварро бо квотаи Президентӣ хатм кардаанд.

Дар ин давра 222 ҳазор нафар духтар муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро хатм намуда, ҳоло боз 100 ҳазор нафар духтар дар ин муассисаҳо таҳсил карда истодаанд.

Аз 42 ҳазор нафар донишҷӯёни мо, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои хориҷӣ таҳсил доранд, зиёда аз 8 ҳазор нафарашон духтарон мебошанд.

Ҳукумати мамлакат бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ҷавонони лаёқатманду соҳибмаърифат ва ватандӯсту ҳештаншинос, яъне, насли ояндасози миллат ва давлат дар сӣ соли соҳибистиқлолӣ тамоми шароити имкониятҳои заруриро фароҳам овардааст.

Тайи солҳои 2011–2020-ум дар кишвар қариб 3000 иншооти варзиш сохта шудааст.

Аз шумораи умумии иншооти ба ифтихори 30–солагии Истиқлоли давлатӣ сохташуда 23 фоизашро иншооти соҳаи варзиш ташкил медиҳад, ки ин натиҷаи таваҷҷуҳ ва ғамхорӣи давлату Ҳукумат, пеш аз ҳама, ба наврасону ҷавонон мебошад.

Ҷавонон ояндаи давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегӣи давлату Ҳукумати мамлакат мебошанд.

Ман борҳо таъкид кардаам ва имрӯз бори дигар бо ифтихор иброз медорам, ки ҷавонони мо дорони хисси баланди миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстиву ватанпарварӣ буда, дар мубориза бо ҳама гуна хавфу хатарҳо, ки зидди давлату миллатанд, омода мебошанд ва манфиатҳои миллиро аз ҳар манфиати дигар боло медонанд.

Мо бо ҷавонони бонангу номуси худ ифтихор мекунем ва барои ҳалли масъалаҳои онҳо минбаъд низ тамоми тадбирҳоро амалӣ мегардонем.

Итминони комил дорам, ки ҷавонони мо дар дигаргунсозиҳои ҷомеаи навин боз ҳам фаъолона иштирок карда, дар муаррифии давлати миллӣ, ҳифзи арзишҳои истиқлол ва рушди Тоҷикистони

азиз беш аз пеш саҳм мегузоранд.

Таъкид менамоем, ки мо дар ҳазорсолаи сеюм ва асри пешрафти бесобиқаи илму технологияҳо, яъне, дар аср, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёт таваҷҷуҳи саводу дониш ва илму технологияҳо идора карда мешаванд, зиндагӣ дорем.

Барои ҳамқадами замона будан ва рушди давлату ҷомеаро таъмин кардан омӯзиши илму дониш, хусусан, илмҳои табиӣ, риёзӣ дақиқ ва аз худ кардани касбу ҳунар роҳи ягона ва дуруст мебошад.

Зеро бо бесаводӣ, ҷаҳолат ва хурофот ҷомеа ба ҷойе намерасад.

Тақроран хотирнишон месозам, ки хурофот ҷаҳолат аст ва ҷаҳолат ба инсон танҳо бадбахтӣ меоварад ва боиси ақибмонии ҷомеа ва давлат мегардад.

Бинобар ин, падару модарон бояд шароити муҳайё созанд, ки наврасону ҷавонон, чи духтару чи писар бояд хонанд, илму дониш ва касбу ҳунар омӯзанд.

Дар замоне, ки илму техника бо суръати кайҳонӣ пеш меравад, бе дониши замонавӣ, бе касбу ҳунари муосир ва бе донишҳои забонҳои хориҷӣ зиндагӣ кардан бисёр душвор мегардад.

Баръакс касе, ки илму дониш ва касбу ҳунар дорад, дар зиндагӣ ҳаргиз ҳору зор ва ба касе муҳтоҷ намешавад ва умри бобарақат мебинад.

Мо насли ояндасозро минбаъд низ бо истифода аз тамоми имкониятҳо дастгирӣ мекунем.

Ҷамъатанони ғиромӣ!

Бо пешрафти ҷомеа муносибатҳои ҷамъиятӣ пайваستا тағйир ёфта, дар ин замина ба муносибатҳои нав мутабиқ гардонидани қонунҳо шартӣ асосии таъмин намудани рушди устувори сиёсӣ иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар мебошад.

Баланд бардоштани сатҳи сифати қонунҳо, тақмили механизми иҷрои онҳо, ба талаботи ҷомеа ва шаҳрвандон ҷавобгӯ будани меъёрҳои қонунҳои амалкунанда, дар навбати худ, ҳамкориҳои доимӣ ва ҷамъаҷонибаи шаҳаҳои ҳокимияти давлатиро тақозо менамоем.


Бо ин мақсад Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоёндогон Маҷлиси Олӣ ва дигар мақомоти ҳуқуқҷодкунандаро зарур аст, ки таҳлили мунтазами қонунгузорӣ, аз ҷумла мониторинги амалишавии санадҳои қонунгузори гузаронида, сатҳи мутабиқати қонунгузори мамлакатро ба ҳадафҳои сиёсии пешбинигардида муайян намоянд ва оид ба тақмили қонунгузорӣ ва баланд бардоштани самаранокии раванди татбиқи ҳуқуқ чораҳои судманд андешанд.

Дар баробари таҳияву қабули қонунҳо риоя ва иҷрои қатъии онҳо низ муҳим мебошад, зеро риоя нагардидани талаботи қонун боиси поймолшавии ҳуқуқи инсон, манфиатҳои давлату ҷомеа, ташкилоту

муассисаҳо, қонунияту адолат, афзоиши ҷинояткорӣ ва бенизомӣ мегардад.

Мо сабақҳои талхи муҳолифату нооромӣҳо ва беназмию беконунии солҳои 1991 – 1997-ро ҳаргиз набояд фаромӯш кунем.

Бинобар ин, Прокуратураи генералӣ вазифадор аст, ки назорати риоя ва иҷро гардидани қонунҳо аз ҷониби вазорату идораҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳо, сарфи назар аз мансубият ва шакли моликият, инчунин, баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии



шаҳрвандонро пурзӯр намоям.

Дар ин раванд, мақомоти судӣ бояд вазифаҳои хизматӣ-ашонро бо масъулияти баланди касбӣ иҷро карда, баррасии саривактӣ, ҷамъаҷониба, пурра ва ҳолисонаи парвандаҳои судиро ба роҳ монда, қарорҳои қонуниву асоснок қабул намоямд ва ба ин васила ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсонро шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва ташкилоту муассисаҳо таъмин созанд.

Муомилоти ғайриқонунӣ маводи муҳаддир яке аз сарчашмаҳои асосии маблағгузори терроризми байналмилалӣ ба ҳисоб рафта, бо дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, аз ҷумла, ифротгарӣ, савдои одамон ва хариду фурӯши силоҳ робитаи ноғузастанӣ дорад.

Аз ин лиҳоз, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои марбутан кишварро зарур аст, ки фаъолияти худро дар самти пешгирӣ ва мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи муҳаддир ба таври ҷиддӣ тақвият бахшида, тамоми имкониятҳоро барои ошкор намудани гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятпеша ва қочоқи маводи муҳаддир сафарбар намоямд.

Бо дарназардошти торафт мураккаб гардидани вазъияти минтақа ва ҷаҳон, инчунин, бо мақсади ба таври боэътимод таъмин кардани амнияти давлат ва ҷомеа ба Ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад, ки ба масъалаҳои мунтазам бехтар кардани шароити хизмат ва зиндагии афсарону сарбозон, аз лиҳози техникӣ ва таҷҳизот навсозӣ кардани Қувваҳои Мусаллаҳ ва махсу-

сан, Қўшунҳои сарҳадӣ, ташкили дурусти ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ, бо лавозимоту таҷҳизот таъмин кардан, баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва омодабошии онҳо эътибори аввалиндараҷа диҳанд.

Ҳозирини арҷманд!

Мизони асосии усули «дарҳои қушода», ки мо дар сиёсати хориҷии худ пеш гирифтаем, роҳандозӣ кардан ва пешбурди муносибатҳои дӯстона, ҳамсоягии нек, шарикӣ, ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ муносибатҳои

минтақавӣ ва ҷаҳонӣ амалӣ шуда истодааст.

Ҳамзамон бо ин, масъалаи тағйирёбии глобалии иқлим ва зарурати талошҳои муштарак барои рафти оқибатҳои он ҳамчун мушкилоти ҷиддӣи замони муосир мавриди таваҷҷуҳи хоси кишвари мо қарор гирифтааст.

Тайи чанд даҳсолаи охир тақрибан сеяки ҳаҷми умумии пирияхҳои кишвари мо, ки зиёда аз 60 фоизи захираҳои оби минтақаи Осиёи Марказӣ аз онҳо ташаккул меёбад, аз байн рафтааст.

Дар ин замина, кишвари мо ба мақсади эълон намудани соли 2025 ҳамчун Соли байналмилалӣи ҳифзи пирияхҳо, мушаххас намудани Рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пирияхҳо ва таъсиси Бунёди байналмилалӣи ҳифзи пирияхҳо яқчо бо шарикони байналмилалӣи худ саъй карда истодааст.

Ҳозирини ғиромӣ!

Мо ҳамеша ҷонибдори рушди ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар асоси усули дӯстиву ҳамкорӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтирому эътимоди тарафайн дар минтақа мекунем.

Дар баробари ин, таъкид месозам, ки дар шароити ниҳоят ҳассосу мураккаби минтақа ва ҷаҳон дар назди мо вазифаҳои бағоят мурабми амниятӣ, аз ҷумла, мубориза бар зидди терроризму ифротгарӣ, қочоқи маводди муҳаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, инчунин, муҳоҷирати ғайрирасмӣ қарор доранд, ки вобаста ба ҳодисаҳои Афғонистон ҳамсоя торафт шиддат гирифта истодаанд.

Ҷунонки мушоҳида мекунем, вазъият дар ин кишвари ҳамсояи наздики мо ҳамано печида ва мураккаб боки менамояд. Зиёда аз бист сол мешавад, ки Тоҷикистон аз минбари созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба қазияи Афғонистон ҷалб менамояд.

Бори дигар тақрор мекунам, ки ҳолати фоҷиабори дар ин кишвар баамаломата гуноҳи мардуми дорони тамаддун ва таъриху фарҳанги бисёр қадимии Афғонистон нест, балки натиҷаи даҳолати хориҷӣ ба қорҳои дохилии он мебошад, ки беш аз 43 сол инҷониб идома дорад.

Мардуми Тоҷикистон натиҷаи даҳолати доираҳои манфиатдори хориҷиро, ки боиси сар задани ҷанги таҳмили шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузашта, ба ҳалокат расидани беш аз 150 ҳазор нафар ва ятим мондани зиёда аз 50 ҳазор нафар кӯдак гардид, ҳаргиз фаромӯш намекунамд.

Бинобар ин, мо, ки ҷунин таҷрибаи талхи таърихӣ дорем, ҳеҷ гоҳ ба масъалаҳои дохилии ҳамсояҳои худ даҳолат намекунем ва дар муносибат бо онҳо ягон ҳадафи ғаразнок надорем.

Мо ҳамеша ҷонибдори он ҳастем, ки дар кишварҳои ҳамсояи мо сулҳу оромӣ ва су-



ПАЁМИ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ»

боти сиёсӣ ҳукмфармо бошад ва мо тавонем, ки бо онҳо дар фазои ҳамсоияи нек ва ҳамкориҳои созанда зиндагӣ кунем.

Маҳз бо ҳамин сабаб Тоҷикистон ҳамчун ҳамсоияи наздиктарини Афғонистон ба тақдирӣ мардуми азияткашидаи ин кишвар бегафвот буда наметавонад.

Мо чунин мешуморем, ки сарчамъ сохтани тамоми мардум ва таъсис додани ҳукумати фарогири манфиатҳо ва намоёндогони ҳамаи кавму миллатҳо ва нерӯҳои сиёсӣ ягона роҳи расидан ба суботи оромӣ дар Афғонистон мебошад.

Такроран хотирнишон месозам, ки мардуми Афғонистон бо имконияту иқтидори бузургии сиёсӣ, тамаддунӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва иқтимоие, ки доранд, бояд тақдирӣ имрӯзу ояндаи худро ба даст гиранд.

Яъне, соҳти давлатдорӣ ва тарзи идораи давлат бо майлу ирода ва раъйи худӣ мардуми ин кишвар муайян ва муқаррар карда шаванд.

Имрӯз Афғонистон, мутаассифона, гирифтори бухрони амики сиёсӣ ва гуманитарӣ мебошад, ки метавонад оқибатҳои ҷиддӣ дарозмуддатро ба бор оварад.

Дар робита ба ин, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мардуми азияткашидаи Афғонистон расонидани кумакҳои башари максималӣ амри зарурӣ мебуд.

Дар ин раванд, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки дар доираи имкон барои расонидани кумакҳои башардӯстона ба мардуми бародари Афғонистон ҷорачӯӣ намояд.

Тоҷикистон дар ҳамоҳангӣ

бо созмонҳои марбутай байналмилалӣ имкониятҳои васеи логистикӣ худро дар ин чола пешниҳод кардааст.

Ҳоло шаш пули дар замони соҳибистиклолӣ дар сарҳадоти ду кишвар бунёдгардида барои расонидани кумакҳои башардӯстона ба мардуми бародари Афғонистон фаъолият карда истодааст.

Ман борҳо таъкид карда будам ва ҳоло бори дигар иброз медорам, ки вазъияти Афғонистон ба амният ва суботи оромии минтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла, Тоҷикистон таъсири бевосита дорад.

Зеро Тоҷикистон бо Афғонистон 1400 километр хатти сарҳад дорад, ки 60 фоизи сарҳади умумии минтақаи Осиёи Марказиро бо ин кишвар ташкил медиҳад.

Яъне, тамоми мушкilotе, ки дар минтақаи зикршудаи марзӣ ба вучуд меояд, аз ҷумла, қочоқи рӯз ба рӯз афзояндаи маводи муҳаддир мустақиман ва қабл аз ҳама, ба дӯши Тоҷикистон қарор мегирад.

Бинобар ин, мо ҳамеша ҷонибдори ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ дар қаламрави ин кишвари ҳамсоияи мебошем.

Ман ин суҳанхоро дар асоси таҷрибаи талхи ҷанги таҳмилии шаҳрвандии солҳои навадуми Тоҷикистон меғӯям.

Агар Афғонистон дар он айём орому босубот мебуд, гурӯҳҳои экстремистиву террористии аз ҷумлаи шаҳрвандони мо бо кумаку дастгирии кишварҳои манфиатдор ташкилгардида наметавонистанд қаламрави онро ҳамчун пойгоҳи аъмоли хуни-

ни худ бар зидди Тоҷикистон истифода намоёнд.

Мухтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон!

Ҳамватанони азиз!

Роҳи тайкардаи кишвари соҳибистиклоли мо дар давоми сӣ соли гузашта, инчунин, дастовардҳои, ки мо дар ин муддат ба онҳо ноил гардидем, як нуктаи бисёр муҳимро возеҳу равшан собит сохтанд: мардуми шарафманди тоҷик метавонанд дар шаронии мураккабу бухронии ҷаҳони муосир бо нангу номуси ватандорӣ, ҳисси баланди миллӣ ва иродаи қавӣ Ватани муқаддаси худро ҳифз кунанд, онро боз ҳам обод намоёнд ва нуфузу обрӯи Тоҷикистони озоду соҳибистиқдорро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд.

Дар ин давра маҳз ба шарофати заҳмати содиқонаи халқи азизи Тоҷикистон ва дастгириву пуштибонии хурду бузурги кишвар аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату Ҳукуमत мо мушкilotи зиёди иқтисодиву иҷтимоиро бартараф сохта, як кишвари орому босубот ва рӯ ба тараққио бунёд намудем.

Мо барои ояндаи неки мардумамон, ба хотири тақвияти иқтисодии давлатамон, ободии Ватанамон ва муҳимтар аз ҳама, мунтазам беҳтар намудани сатҳи сифати зиндагии халқамон пойдевори мустаҳкам гузоштем.

Накшаҳои созандаи мо дар доираи чор ҳадафи стратегияи миллӣ ва барномаҳои муҳим тарҳрезӣ гардидаанд.

Мо то имрӯз дар чолаи амалӣ

намудани онҳо хеле корхоро анҷом додем.

Бовар дорам, ки вакилони парламент, аъзои Ҳукуमत, хизматчиёни давлатӣ ва умуман, мардуми шарифи кишвар тамоми саъю талоши ватандӯстонаи худро ба хотири амалӣ намудани нақшаҳои барномаҳои қабулшуда, аз ҷумла, татбиқи нақшаҳои саноатикунӣ, ободиву созандагии Ватан ва бо дастовардҳои боз ҳам беҳтар истиқлоли гирифтани ҷашни 35-солагии Истиклоли давлатии Тоҷикистон сафарбар месозанд.

Ба Ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо ва Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад, ки дар муддати шаш моҳ нақшаи ҷорабиниҳоро барои истиқболи сазовори 35-солагии Истиклоли давлатӣ ва Солҳои рушди саноат таҳия карда, ҷиҳати баррасӣ ва тасдиқ ба Роҳбари давлат пешниҳод намоёнд.

Мо бояд дар панҷ соли оянда тамоми захираву имкониятҳо ва саъю талоши худро ба хотири рушду тараққиёти давлати соҳибистиклоламон, ободии Ватани маҳбубамон ва истиқболи арзандаи ин ҷашни мубораку муқаддаси миллӣ сафарбар намоём.

Ҳамватанони азизи мо хуб мушоҳида мекунам, ки бо гузашти солҳо вазъи ҷаҳон мураккабу печида ва таҳдиду хатарҳои муосир боз ҳам ошқору шадид гардида истодаанд.

Аз ин рӯ, мо бояд аз соҳибдавлату соҳибватан буданамон доим шукрона кунем, ҳамеша хушёру зирак ва сарчамъу муттаҳид бошем.

Мо бояд ҳамеша босабру

тахаммул бошем, ҳамдигарро ҳамеша дастгирӣ кунем, ба ятимону маъбӯбон ва оилаҳои камбизоат ғамхорӣ намоём, Ватанамонро сидқан дӯст до-рем, фарзандонамонро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, ба Ватан, миллат ва давлати худ ҳаргиз хиёнат накунем, зеро хиёнатро на Худо мебахшад ва на бандҳои Худо.

Мо хуб медонем, ки дар зиндагии мардумамон ҳанӯз мушкilotи зиёд вучуд доранд.

Вале эътимоди комил до-рем, ки тамоми мушкilotу камбудихоро худамон ва бо заҳмати аҳлонаву содиқонаи мардуми сарбаландамон дар солҳои наздиктарин бартараф месозем.

Таъкид месозам, ки танҳо азму иродаи қавӣ, эътимод ба фардои нек, заҳмати софдилона ба нафъи Ватан ва давлат метавонад моро ба ҳадафҳои олиамон расонад.

Ба ҳамватанони азизам муроҷиат карда, як нуктаи муҳимро хотирнишон месозам: модоме ки мо ҳама якҷо як кишвари дар дами ҳалоқат қарордоштаро ба қаламрави сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва шуқуфиву ободӣ табдил додем, кодир ҳастем, ки ҳамаи мушкilotи дигарро низ бартараф карда, дар ояндаи наздик Тоҷикистони маҳбубамонро бо заҳмати сарчамъонаву ватандӯстона боз ҳам ободу пешрафта гардонем ва обрӯи онро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем.

Ба ҳамаи шумо – ҳозирини гиромӣ ва тамоми мардуми шарифи Тоҷикистони азиз саломативу сарбаландӣ ва комёбиҳои рӯзафзун орзумандам!

ИФТИХОР

«Миллате, ки роҳнамои соҳибхирад надорад, дар арсаи ҳастӣ ба нокомӣ дучор хоҳад омад», «Шахсиятҳои бузург қисмати мамлакатро меофаранд», «Халқ бе фарзанди оламгир оламгир нест», «Миллате машхуру шарафманд аст, ки пешвои ҷасуру адолатпеша дорад», - ин ҳама аңдарзҳои дерину маъмуланд, ки ба воқеияту ҳаққонияташон шубҳае нест ва ба ин, пеш аз ҳама, таърихи башар гувоҳ аст. Рӯзгорони пурҳаводиси тоҷикон дар даврони истиқлол бори дигар собит сохт, ки роҳбарии хирадманду ватандӯсту халқпарвар дар сарнавишти миллат ҷӣ нақши баргузидаву мондагоре дорад.

Таърихи халқи тоҷикро дар се даҳсолаи охир бидуни фаъолияти фидокоронаю пурбору садоқатбори фарзанди бузурги миллат Эмомалӣ Раҳмон тасаввур кардан имконнопазир аст. Аҳли кишвар ба сари қудрат омадани ин абармарди равшанзамиру волоғухарро, барҳақ, лутфи қисмат ва шарафи бузург медонанд. Имрӯз корномаи беназири Пешвои миллат сари забонхост ва қиссаи тӯлониву бардавмест, қиссае, ки дар он вожаҳои часорат, садоқат, муҳаббат, Ватан, фидокорӣ, хирад, матонат, шараф, адолат, бунёдкорӣ, ифтихор, сулҳ, пирӯзӣ...хеле ва хеле зиёд истифода мешаванд. Ҳар як соли даврони

Фарзанди садоқатпешаи миллат

соҳибистиклолии тоҷикон таҳти роҳбарии хирадмандонаи мухтарам Эмомалӣ Раҳмон пур аз пешрафту комёбӣ, ободкорию созандагӣхост. Ватани мо таҳти роҳнамони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври хайратовар симо тағйир дод, басо обод гашт, шухратёр шуд ва ҳамчун яке аз кишварҳои дорони ҳаёти боамну ошошта дар арсаи ҷаҳон эътироф шуд. Имрӯз аҳли ҷаҳон аз ин ҷумҳурии дар гузаштаи наздиктарин печида ба оташи ҷангу ихтилофоту даргириҳо дарси сулҳ меомӯзанд, таҷрибаи ваҳдатофаринӣ меандӯзанд.

Ба чанд далеле, ки маъруфияту пешрафти Тоҷикистонро вобаста ба сиёсати хирадмандонаи Сарвари кишвар дар паҳнои ҷаҳон бозгӯӣ мекунам, рӯй меоварем.

Бонки умумиҷаҳонӣ чун яке аз ниҳодҳои бонуфузтарини олам соли 2021 рейтингӣ давлатҳоеро, ки барои рушди тичорат заминаи устувор мегузоранд, нашр кард. Дар ин рӯйхат Тоҷикистон дар қатори даҳгонаи аввал ҷой гирифтааст.

Хабарнигорони бидуни сарҳад, ки дар саросари дунё маърифат ва пайваста изҳороти муқаррароти бунёдиву воқеъбинона пахш мекунам, соли 2010 дар микёси олам вазъи озодии баёнро омӯхта, Тоҷикистонро ҳам чун озодтарин давлати Осиёи Марказӣ номбар карданд.

Пажуҳишгоҳи сулҳ ва иқтисод дар Амрико (дар ақсон ҷаҳон маъруф аст) соли 2011 рӯйхати кишварҳои амну ошоштаи оламро нашр кард. Тоҷикистон дар ин рӯйхат амнтарин кишвари минтақа муаррифӣ мешавад (босуботи ошоштарин мамлакат дар сафи кишварҳои собик ИҶШС).

Тибқи муқаррароти сомонӣ маъруфи интернетии сайёҳии «Global Sprot» Тоҷикистон дар сафи даҳгонаи беҳтарин давлатҳои сайёра барои сайру сайёҳӣ дар соли 2014 шомил гардид. Ва дар ҳамин сол Бонки байналмилалӣ асёр кишвари маҳбуи моро дар қатори даҳ кишвари аввалини ислохотгар дохил намуд. Ба андешаи коршиносони ин ниҳод Ҳукумати Тоҷикистон барои рушди иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум тадбирҳои судбахшу босамар

андешида, инфрасохтори замонавӣ фароҳам меоварад.

Барои тоҷикони сарфарозу бостонғухар бузургтарин дастовард дар замони истиқлол ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва таъмини суботи амният дар ҷомеа мебошад. Тамоми комёбиҳои созандагӣҳои минбаъдаи ҷумҳурӣ самараи ҳамин дастоварди бузург мебошанд. Ҳоло Тоҷикистони соҳибистиклол ба як узви фаъолу эътирофшудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва мақому мартабааш дар паҳнои олам пайваста боло меравад. Вобаста ба ин, эътирому эътиқоду муҳаббати мардум ба Пешвои муаззами хеш боз ҳам меафзояд.

Сокинони Тоҷикистони азиз бо шохроҳи бахту саодат, бо қадамҳои устувор ва бо неруи шикастнопазир ба сӯи ояндаи дурахшон ва шуқуфӣ равонанд ва итминони комил доранд, ки ба қуллаҳои навини максуд мерасанд, зеро онҳоро Пешвои халқпарвару хирадманду бошарофат раҳнамунӣ мекунад.

Санавабар РАҶАБОВА,
рӯзноманигор



▶ ДАСТОВАРД

Дар қатори беҳтаринҳо

Ширкати британия-«Quacquarelli Symonds (QS)» рейтинг донишгоҳҳои бехтарини Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ — 2022 (QS World University Rankings: EESA (Emerging Europe and Central Asia)-ро нашр кард. Тибқи радабандӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ) дар байни 450 донишгоҳи бехтарини ҷойи 241-умро ишғол намуд.

Дар шарҳи ширкати британиягии «Quacquarelli Symonds (QS)» омадааст:

«Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ) бо таърихи 70-сола яке аз муассисаҳои олии пешқадам ва калонтарин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон махсуб мешавад. Аини замон дар донишгоҳ 19 факултет мавҷуд буда, дар онҳо таълим аз рӯи се давраи таълим: бакалавр, магистр ва PhD аз рӯи 98 риштаи тахсил сурат мегирад.

ДМТ бо беш аз 190 донишгоҳу донишқадаи хоричӣ созишномаҳои ҳамкориҳои дучониба имзо кардааст. Донишгоҳ узви беш аз 10 ассотсиатсияи байналмилалӣ, аз қабили Ассотсиатсияи донишгоҳҳои Ав-

руосиё, Донишгоҳи Созмони ҳамкориҳои Шанхай, Донишгоҳи кишварҳои ИДМ ва ғайра мебошад.

Аини замон дар донишгоҳ, инчунин, 107 кафедраи тахассусӣ ва 7 кафедраи умумидонишгоҳӣ, инсти-туту илмӣ-тадқиқотӣ, лит-сейи риштаи табиатшиносӣ ва математика, китобхонаи электронӣ, 112 лабораторияи илмӣ-тадқиқотӣ ва академӣ, марказҳои интернетӣ, 52 синфхонаи компютерӣ, 39 синфхонаи омӯзиши забон, маркази биотехнологӣ, парки технологӣ, маркази фарҳангии Конфутсий ва шӯбаи бунёд фаъолият доранд.

Илова бар ин, ДМТ маркази илмии ҷумҳурӣ махсуб мешавад. Он дорои 11 шӯрои диссертатсионӣ мебошад, ки ба донишҷӯёни маҳаллӣ ва хоричӣ имкон медиҳанд рисолаи доктории худро дифоъ намуда, ҷузъи ҷаҳони илм гарданд ва минбаъд дар тайёр кардани мутахассисони баландхатмос ва баланд бардоштани сифати тахсилот дар Тоҷикистон ва хоричи кишвар сахмгузор бошанд».

АМИТ «Ховар»

▶ МУҶДАИ ФАРҲАНГӢ

Дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба Феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддӣи башарият — ЮНЕСКО ворид гардидани номинаи «Фалак» бо иштироки намояндагони Вазорати фарҳанги мамлакат, олимони ва устодону донишҷӯён нишаст матбуотӣ доир гардида, зимни он китоби тоза-нашри фарҳангшиносии тоҷик Чонибеки Асрориён тахти унвони «Фалак» (сайри таърихӣ ва тафсири фарҳангшиносии муаррифӣ шуд.

Зимни ифтитоҳи нишаст директори Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, фольклоршинос ва мардумшинос тоҷик Дилшод Раҳимӣ доир ба ворид гардидани номинаи фалак ба Феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддӣи ЮНЕСКО маъруза намуд.

Фарҳангшиносии тоҷик Чонибек Асрориён иброз дошт, ки таърихи пайдоиши жанри фалак асосан давраи пеш аз асри X махсуб мешавад. Китоби масъули Комиссияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО Зулфия

Бурхон зикр намуд, ки қабул гардидани номинаи фалак дар соли 30-солагии Истиклолияти давлатӣ муждаи фарҳангӣ буда, фарҳангпарвару санъатдӯст бу-

ЮНЕСКО, ки дар шаҳри Париж тариқи онлайн баргузор гардид, Раиси Кумитаи байниҳукумати оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣи ЮНЕСКО, ко-

Қабули «Фалак» ба Феҳристи ғайримоддӣи ЮНЕСКО



дани мардуми тоҷикро дар ар-баи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд.

Мавсуф зикр намуд, ки 15 декабр дар чаласаи 16-уми Кумитаи байниҳукумати оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣи

тиби масъули Шри Ланка оид ба корҳои ЮНЕСКО Пунчи Ниламе Мегасват ворид гардидани номинаи «Фалак»-ро ба Феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддӣи башарият расман эълон намуд.

Мавсуф зикр намуд, ки 15 декабр дар чаласаи 16-уми Кумитаи байниҳукумати оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣи

▶ АНДЕША

Умри инсон қиммат аст

Аз гузашти умри худ як
лаҳзае андеша кун,
Умри одам ҳамчу ашқи рӯйи
мижгон як дам аст.

Умри инсон шабеҳи оби равон аст. Равон асту равон, барнамегардад. Умри инсон мегузарад ба сахтиву нармиҳо, бо ғаму хушиҳо, бо некиву бадихо. Албатта, хислатҳои ҳамида хубтаранд нисбат ба кирдорҳои номатлуб. Наметаваон зиндагиро танҳо бо хислатҳои неку сохт. Паси ҳар коре гоҳе бадие низ ҷой дорад ва ана, ҳамин бадихо боис мегарданд, ки инсонҳо гуноҳҳои хешро ислоҳ созанд аз паси некиҳо гарданд.

Ҳар яки моро лозим аст, ки ба кадри вақт бирасем, зеро вақти инсон қимматтару арзишноктар аст, аммо дар бозор фурухта намешавад, то харидорияш намоем. Дар табиат ҳар он чизе, ки Худованд халқ намудааст, хусусияти сабзииш дораду такроршавандагӣ, ғайр аз умри инсон. Аммо арзиши вақтро аҷал намепазирад. Ба пирию ҷавонии инсонҳо коре надорад. Чунончи:

Умри инсон қимат асту лек
дар бозор нест,
Бесамар бурдан варо дар
зиндагӣ душвор нест.
Дар табиат фаслҳо такрор
ёбанд аз дигар,
Лек умри рафтара дар
зиндагӣ такрор нест.

Ҳазрати Хизр аз нӯшидани оби ҳаёт умри абадӣ пайдо намудааст, аммо ҳар лаҳзаи умри хешро самаранок гузаронидаву ба дигарон намунаи ибрат гардидааст. Вақт охиста — охиста мегузарад. Тавре худро вона-

муд месозад, ки инсон рафтани онро хис наменомад. Чун ба худ меояд, мебинад, ки умри азизаш дар ғафлат гузаштааст ва барои ислоҳи он дер шудааст. Инсони комил ҳамеша пайи ислоҳи хатоҳои мегардад.

Пайваста мекӯшад, ки додои хубе бигирад. Ба дунёи гузарон дил намебандад, балки баръакс, пайи обод кардани охираш хеш мегардад. Ба ниёзмандону бечорагон дасти кумак дароз мекунад. Ҳамеша аз худ чизе мегузарад, ки барои ояндагон самаре бахшад. Агар барои иморате сохтан тавоноияш нарасад, дасти ятимро мегирад. Агар чунин кори некро низ амалӣ карда наметавад, гуруснаеро сер мекунад ё дарахте мешинонад, ки пасояндагон дар тағаш нишинанду аз сояаш баҳра баранд. Пас, бояд саъй намоём, то пӯшиши ҳар тангдасту фарши ҳар вайрона нагардем. Барои дигарон дар рӯзҳои сард офтоб шавему дар рӯзҳои гармо соя гардем. Зеро дар ин дунё касе ё чизе абадӣ нахоҳад монд. Чунончи, Ҳилолӣ фармудааст:

Кас нест дар ин ҷаҳони фонӣ
Монад ба ҳаёти ҷовидонӣ.
Гулзори замонаро бақо нест,
Дар арсаи ӯ гули вафо нест,
Оре, аҳли башарро лозим аст, ки аз худ номи неке боқӣ гузоранд, то аз пасашон ҳамеша таърифу тавсифашон кунанд, зеро номи неки эшон ба ин боис мегардад.

Муқаррама ТҶРАЕВА,
омӯзгори МТМУ №36,
ноҳияи Рӯдакӣ

Мақоми волои фалак

Ба Феҳристи мероси ғайримоддӣи муассисаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) шомил шудани Фалак, ки хеле зиёд интизор будем, моро масрур гардонд ва сарамонро ба осмон расонд. Ҳаббазо! Чӣ хуш!». Чунин изҳор намуд ҳаяҷону шодии худро фалаксарои шинохта, роҳбари ансамбли «Помир»-и Муассисаи давлатии сафарию хунарии «Базмор»-и Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳиба Давлатшоева.

Соҳиба Давлатшоева афзуд, ки фалак-маҷмуи суруд ва навои бебаҳои мардуми тоҷик аст, ки бештар дар навоҳои кӯхистон маъмул мебошад. Онро хунарамандони тоҷик дар асри сипаригашта ва замони мо ривочу равнақ дода, ба оламиён муаррифӣ намуданду тавассути хунари онҳо мутахассисони олам ба суннатҳои мусиқии мо тавачҷухи бештар зоҳир карданд.

«Фалаксароён бо сурудани он розу ниёз, ғаму шодӣ ва дарди дилу нобасомониҳои рӯзгорро бароварда мекунад ва гӯё маънии фалакро аз фалак мечӯянд»,-гуфт Соҳиба Давлатшоева.

Фалак жанри мусиқии қадимаи шиғоҳӣ буда, дар тӯли садсолаҳо аз гӯш ба гӯш, аз забон ба забон, аз дил ба дил ба тарзи мактаби «устод-шогирд» то ба имрӯз расидааст ва дар замони мо низ Ҳукумати ҷумҳурӣ ва бахусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду нумӯи ин жанр тавачҷухи зиёд зоҳир менамоянд.

Бояд гуфт, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2007 ҳар сол дар ҷумҳурӣ 10 октябр чун Рӯзи Фалак ҷашн гирифта мешавад. Ин жанр ба ҷуз аз Тоҷикистон, инчунин, дар қисми шимолии Афғонистон ва якҷанд виллоёти тоҷикнишини Покистону Ҳиндустон низ маъмул аст. Аз рӯи анъана матни асосии фалакро рубой ташкил медиҳад, вале дар замони мо фалаксароён ҳангоми иҷрои сурудҳои фалакӣ ба ғайр аз дубайтиву рубой, инчунин, ғазалҳои баландмазмунро аз адабиёти классикӣ ва шoirони имрӯзаи тоҷик низ истифода менамоянд.

«Душанбе — пойтахти фарҳангии иттиҳод-2021».

Дар Театри давлатии академии опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни маросими расмӣи натиҷагирӣ аз тадбирҳои андешидашуда дар доираи Пойтахти фарҳангии ИДМ эълон гардидани шаҳри Душанбе дар соли 2021 баргузор гардид. Дар маросими маъмур аз ҷониби муовини якуми Раиси шаҳри Душанбе ҳамчун рамзи эҳтиром ва дӯстиву рафоқати сокинони Душанбе ба ҷониби Қаракули

Қирғизистон, ки дар соли 2022 унвони пойтахти фарҳангии Иттиҳодро соҳиб гардидааст, тухфаҳои рамзӣ ва хотиравӣ тақдим карда шуд.

Дар маросими расмӣи пӯшидашавии лоиҳаи «Душанбе-пойтахти фарҳангии Иттиҳод-2021» намояндагони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо,

муассисаҳои тахсилоти миёна ва олии касбӣ, намояндагони кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Фонди байнидавлатӣ оид ба ҳамкориҳои гуманитарии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, олимону адибон ва намояндагони воситаҳои ахбори омма иштирок намуданд.

Зарангеи ЛАТИФ,
АМИТ «Ховар»

Дар сафи олимони маъруф

Муҳаққиқони маъруфи ҷаҳон ба ҳайати Академияи миллии илмҳои Беларус (АМИБ) интихоб шуданд. Дар байни онҳо номи президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (АМИТ), академик Фарҳод Раҳимӣ низ ба назар мерасад.

Бино ба иттилои «БелТА», қарор дар ин бора дар натиҷаи овоздиҳии кушода дар чаласаи маҷлиси умумии маркази миллии илмӣ, ки дар он тақрибан 300 нафар намояндагони илмҳои

академӣ ва соҳавӣ, мансабдорони баландпоя, намояндагони сохторҳои давлатӣ ширкат мекунад, қабул карда шуд.

Дар миёни аъзои хоричӣ президенти АМИТ Фарҳод Раҳимӣ, академики Академияи илмҳои Русия (АИР) Сергей Глазиев, ноиби президенти АИР Ирина Донник ва узви вобастаи АИР Михаил Ковалчук ба ҳайати АМИБ интихоб шуданд.

АМИТ «Ховар»



▶ ИДЕОЛОГИЯ

Ифротгароии динӣ - хатар ба амнияти миллӣ

Тундгароии динӣ дар кишвари мо ҳанӯз дар охири солҳои ҳаштодуми асри гузашта, баъди амалӣ гардидани сиёсати "бозсозӣ"-и собиқ раҳбарияти Иттиҳоди Шӯравӣ замина гузошт. Маълум аст, ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ фаъолияти гурӯҳҳои рӯҳонӣ саҳт назорат мешуд. Бо заиф гардидани ин гуна сиёсат ва додани озодиҳо дар масъалаҳои миллию динӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ дар соли 1985, ҷомеаи Тоҷикистон якбора дигаргун шуд. Мутаассифона, аксарияти мардум худшиносии миллиро маҳз дар афзоиш додани диндорӣ фаҳмиданд ва тадриҷан сатҳи таассубу хурофоти динӣ боло рафтани гирифт.

Бархам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва фалаҷ гардидани сохторҳои давлатӣ барои фаъолияти созмону гурӯҳҳои мутаассиби динӣ шароити созгор ба миён овард. Фаъолияти эмиссарҳои исломӣ дар кишвар ба таври назаррас афзоиш ёфт. Нерӯҳои хориҷии муайяни исломӣ мақсад доштанд, ки равияҳои гуногуни исломро дар байни аҳоли таълиғ намоянд. Эмиссарҳои хориҷӣ, ки дастгирии хуби молиявӣ доштанд, таври мутаассибона ба таълиғ ва ба фаъолияти оид ба ҷалби аҳолии маҳаллӣ ба мазҳабҳо ва ҷараёнҳои динӣ машғул шуданд. Дар он замон бо сабаби гирифтани бухрони амики ҳамаҷониба Ҳукумати Тоҷикистон имконият ва иқтисодӣ назорати амалҳои фаъолонаи исломхоро надошт, ки оқибати он ҳолат сар задани ҷанги дохилӣ буд.

ТТЭ ХНИ, ки дар охири замони Шӯравӣ пинҳонӣ фаъолият

дошт, ба амалҳо ва таълиғоти ошкоро дар байни аҳоли шуруъ кард. Доираҳои манфиатдори мазҳабӣ ва созмонҳои динии радикалии хориҷӣ низ аз чунин фурсат истифода карданд ва бо раҳбарияти ТТЭ ХНИ ва рӯҳонияти мутаассиб робита барқарор карда, фаъолияти таълиғоти худро дар Тоҷикистон ба роҳ монданд. Авҷ гирифтани таассуб ва тундгароии динӣ дар солҳои навадуми асри гузашта боиси сар задани ҷанги дохилӣ гардид, ки оқибатҳои фоҷеабори он ба ҳама маълуманд. Яъне мо шоҳиди он гардидем, ки чӣ тавр дар як муддати кӯтоҳ болоравии диндорӣ ва таассуби мазҳабӣ ба тундгароӣ табдил ёфт, ки натиҷааш терроризм ва ҷанги дохилӣ буд.

Марҳилаи дигари болоравии тундгароии динӣ баъд аз барқарор гардидани сулҳу оромӣ дар Тоҷикистон шуруъ гардидааст. Тоҷикистон баъди

хатми ҷанги шаҳрвандӣ давран пас аз муноқишавиро аз сар гузаронд, ки ба нобуд гардидани саноату иқтисод, пастшавии сатҳи зиндагии аҳоли ва дар ҳолати кашшоқӣ қарор гирифтани бештари сокинони кишвар марбут аст. Дар баробари ин сатҳи донишу ҷаҳонбинии мардум ва хусусан ҷавонон коста гардида, кишвари мо ба бухрони амики иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мувоҷеҳ шуд. Сатҳи ҷинояткорӣ боло рафта, дар кишвар бекорӣ ва мушкilotи иҷтимоӣ афзоиш меёфт. Табиист, ки дар ин гуна вазъият сатҳи диндорӣ аҳоли боло меравад. Зеро аксарияти аҳоли, аз ҷумла, ҷавонон дар пешорӯи нобаробариҳои зиндагӣ, масъалаҳои иҷтимоӣ ноилҷ меконанд ва рӯй ба дину мазҳаб меоранд. Чунин вазъият барои фаъолияти нерӯҳои ифротӣ мусоид аст. Масъулони ташкилотҳои ифротии динӣ бо истифода аз ин ҳолат, таълиғоти худро вусъат бахшида, як қисми осебпазирӣ аҳоли, хусусан, ҷавонро ба тарафи худ ҷалб менамоянд ва зери таъсир қарор медиҳанд, ки дар натиҷа дар ҷомеа тундгароӣ афзоиш меёбад. Раванди мазкур гарчанде ки коҳиш ёфтааст, аммо то ҳанӯз дар кишварамон идома дорад.

Яке аз омилҳои асосӣ пайдоиши тундгароӣ, таҳлили наврастони ҷавонон дар таълимгоҳҳои

ғайрирасмӣ ва пинҳонии динӣ мебошад. Тавассути муллоҳои иртиҷоии мутаассиб гирифтани таълими динии нодуруст, ҷавонон ба осонӣ ба шахси тундгаро мубаддал мегарданд.

Таҳлили ҷавонони тоҷик дар таълимгоҳҳои динии хориҷӣ омили дигари асосии пайдоиш ва ривочи тундгароӣ мебошад. Дар замони истиқлол шумораи зиёди ҷавонони Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии динии кишварҳои арабӣ, Эрон, Афғонистону Покистон таҳсил карда, зери таъсири мазҳабҳои дигар, равия ва ҷараёнҳои хатронокӣ мазҳабӣ қарор гирифтаанд. Баъди бозгашт ба Ватан хатмкардаҳои таълимгоҳҳои динии хориҷӣ дар Тоҷикистон ақидаҳои радикалии барои ҷомеаи мо бегоноро таълиғ менамоянд. Дар натиҷаи чунин фаъолият дар кишвар тундгароӣ афзоиш меёбад. Аз ин рӯ, рафтани ҷавонон барои таҳсил ба хориҷа бо роҳҳои ғайрирасмӣ хатари зиёд дорад.

Рӯҳонииҳои мутаассиб ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар зехни ҷавонон ҳиссиёти эътирозро бар зидди сохтори мавҷудҳои ҷомеа ва давлат таҳриқ диҳанд. Ҳамин тавр, рӯҳонии эътирозии ҷавонон ифодаи худро, аз ҷумла, дар шакли исломгароии тундгароёна («исломи сиёсӣ») меёбад. Як қисми чунин нафарон имконияти ба амал омадани дигаргунӣ хоро

дар кишвар дар воридсозии шарият ба сифати асосҳои конунгузорӣ ё барқарорсозии халифат ҳамчун шакли соҳти давлатӣ мебинанд. Чунин тасаввурот ҳам бо таъсири «омили беруна» ва ҳам дар натиҷаи шароит ва сабабҳои дохилӣ рух медиҳанд.

Барои паҳн кардани ақидаҳои тундгароёна ташкилотҳои хориҷии исломии ифротӣ воситаҳои муосири муоширати оммавӣ, аз ҷумла, Интернетро ҳамчун воситаи асосӣ ва ҷолиб васеъ истифода мекунанд. Аз хориҷа ба Тоҷикистон дар ҳаҷми калон адабиёт, маводи аудиоӣ ва видеоӣ дорои мазмуни ифротгароёна ворид мегардад.

Солҳои охир мутобиқ гардондани конунгузорӣ, ҳамоҳангии сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, бурдани қорҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳоли дар маҷмӯъ, раванди афзоиши тундгароиро дар кишвар то андозае коҳиш додааст. Аммо ин падида хатарнок ҳанӯз пурра аз байн бурда нашудааст. Аз ин рӯ, андешидани тадбирҳои муассир ва ҷалби имконияти тамоми сохторҳои давлатию ҷамъиятӣ, тамоми кишроҳои ҷомеа барои мубориза бар зидди тундгароии динӣ ва дигар зуҳуроти номатлуб талаби замон мебошад.

Бибисоҳиба ЗАРОБЕКОВА,
омӯзгор

▶ АҶҚОР

Кафолати ояндаи дурахшон

Дар давоми 30 соли соҳибистиклолӣ дар самти баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангии ҷомеа дар Тоҷикистон шароити зарурӣ фароҳам оварда шуда, барои амалӣ намудани ташаббусҳои ҷавонон заминаҳои мусоид муҳайё гардид. Татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиклолӣ дар меҳвари фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон қарор дошт. Дар ин давра мулоқоти роҳбари давлат, Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонони фаъоли кишвар 17-уми март соли 1994 баргӯзор гардид. Дарвоқеъ, ғамхор, парастор ва пуштибон будани Сарвари давлат нисбат ба ҷавонон пас аз ин вохӯрӣ қимат ба қимат гардид. Махсусан, қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» нишон дод, ки кишвари мо дар сиёсати худ ба ҷавонон такя карда, тарбия намудан ва ба камол расонидани насли ҷавону созандаро яке аз вазифаҳои асосии худ медонад. Президентии кишвар, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон принсипҳои бунёди сиёсати давлатии ҷавонро бо набзи замон ва

рӯҳи ҷавонон мувофиқ сохта, дар доираи сиёсати созанда ваҳдати миллиро миёни ҷавонон густириш бахшиданд. Ба душвории ибтидоӣ замони соҳибистиклолӣ нигоҳ накарда, Пешвои миллат нисбат ба масъалаҳои ҷавонон, аз ҷумла, беҳдошти вазъии таълиму тарбия дар кишвар, ихтисосманд, соҳибкасбу хунарманд гаштани насли ҷавон ва мавқеи хоса пайдо намудани наврастони ҷавонон дар ҷомеа тавачҷуҳи махсус зоҳир намуданд. Бо ташаббуси Президентии кишвар аз соли 1997 квотаи Президентӣ ҷудо гардид, ки ин як иқдоми саривақтӣ ҷиҳати тарбияи кадрҳои маҳаллӣ ва дастгирии ҷавонони донишманду кордон, аз ҷумла, духтарони деҳот буд. Инчунин, ҷиҳати хавасмандгардонии олимони ҷавон дар соҳаи илм ва техника, бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 20-уми март соли 1998 тахти №967 Ҷоиба ба номи Исмоили Сомонӣ таъсис ёфт. Дар баробари ин, 23-юми май Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон эълон гардид, ки аз соли 1998 дар кишвар ҳамасола ин рӯз ҷашн гирифта мешавад. Бо мақсади дастгирии шахсон болаёқат ва таҳлили мутахассисон дар хориҷи кишвар аз ҳисоби

фонди махсуси Сарвари давлати стипендияи байналмилалӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дурахшондагон» таъсис дода шуд, ки дар ин самт фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2-юми августи соли 2008, №502 ба тавсиб расидааст. Тавассути чунин иқдом ҷавонони зиёде дар дохил ва хориҷи мамлакат дар бахшҳои мухталиф таҳсил карда, соҳиби касбу ихтисосҳои шуда истодаанд, ки барои кишварамон зарур мебошанд.

Тавре маълум аст, чанд сол қабл Маркази миллии тестӣ ба истифода дода шуд, ки барои тарбияи кадрҳои ояндасозу донишманд саҳми муносиб гузошта истодааст. Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин ташаббусҳо баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал, наврастони ҷавонон, таъвирати ҳисси миллий, ватандӯстиву ватанпарварӣ, хувияти миллий, арҷгузорӣ ва омуختани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникаӣ ва рушди илмҳои дақиқаи табиӣ дар кишвар мебошад.

Дилноза САИДОВА,
хонандаи синфи 11-и МТМУ
№30-и ноҳияи Муъминобод

Аз кӯчаҳои сарсабзу гулпӯши пойтахти азиз мегузараму модареро ҳамроҳи фарзандаш мебинам, ки бо чеҳраҳои хандону шукуфон қадам мезананд ва ба ҳар ҷода бо хайрат менигаранду бо даст ишора доранд...

Аз ин мушоҳида хар одами рамзфаҳм як ин ҳоҳад кард; фарзанд аз модар мепурсад, ки ин бинои зебои баландошӯна чӣ биноест, ё ин боғи гулпӯшу сабздоман чи номе дорад...

Чанд соли пешро ба назар меоварам, ки Душанбе агарчанде сарсабзу хуррам ҳам буд, вале барои кӯдакон ҷойҳои бозӣ ва истироҳат, машку тамрин камтар дошт. Имрӯз дар гирду атрофи ҳама хонаҳо дар баробари нишастгоҳову майдончаҳои сайругашт толорҳои ба қавле, «болокушода» дар ихтиёри кӯдакону наврастони аст, ки метавонанд ҳамроҳи ҳамсолонашон ва падару модарашон ба машку бозииҳои гуногун машғул шаванд. Боғҳои зиёди гулафшону сарсабз дар ихтиёри ҳамагонанд.

Боғчаҳои бачагон ва кӯдакостон ҳам дар даврони Шӯравӣ ва солҳои аввали истиқлол дар Душанбе азиз ба таълоди нокорӣ бузанд, вале имрӯз шумораи кофии муассисаҳои томақтабӣ бо тамоми шароитҳои ҳозиразамон барои кӯдакон бунёд шудаанд.

Ҳукумати пойтахт дар баробари ободкорихову созандагӣҳои зиёд

дар пойтахт, ба насли ояндасози миллат пайваста ғамхорӣ мекунанд. Мо падару модарон аз иқдомҳои шоистаи раҳбарияти имрӯзаи пойтахт хушнуду болидарӯҳем.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат, Президенти мамлакат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари диққати ҳамаҷунба додан ба тамоми кишроҳои ҷомеа, инчунин, ба кӯдакостону боғчаҳои бачагона тавачҷуҳи ҳамешагӣ зоҳир мекунанд.

Насли хушбахти замонем!

Қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» имкон дод, ки дар баробари муассисаҳои таълими падару модарон низ барои таълиму тарбияи фарзандон масъулияти ҷиддӣ ҳис карда, барои аз кӯдакӣ дар рӯҳияи маърифатпарварӣ ба камол расидани фарзандон ҳиссагузори намоянд. Мо - мураббияҳои кӯдакостон ҳам, дар баробари дигар сокинони мамлакат аз қабули ин қонун хеле рӯҳбаланд гардида, фаъолияти худро такмил бахшидем. Кӯдакони хушбахти имрӯз ояндасозони зиндагии моянду мухофизони ниғаҳдорандаи истиқлолу ободии Ватан.

Истиқлоли Ватан на танҳо барои миллати мо хушбахтиву озодӣ овард, инчунин, зиндагиву рӯзгори хурду бузургро билкул ба таври мусбӣ тағйир дод, яъне рӯзгори мардуми мо осудатар ва беҳтар гардид. Ин аст, ки мо низ шукргузори аз даврон карда, ҳамроҳ дар ҳамаҷунбаи кӯдакон мегӯем: мо насли хушбахти замонем.

Шарифамо МАҶИДОВА,
мураббияи кӯдакостони
№130-и ноҳияи Фирдавӣ



Иштирокдорони пресс-тур бо қорҳои сохтмонӣ дар НБО-и «Роғун» шинос шуданд.

▶ СИНҒИ ИБТИДОӢ

Ду ҳадафи тавъам

Тавре маълум аст, дарс ду чанба – чанбаи таълимӣ ва тарбиявӣ дорад. Чанбаи таълимӣ марбут аст ба баёни мавзӯи нави дарсӣ, роҳу шеваи тавзеҳу тафсири он ва иҷрои қисматҳои дигари машғулият. Чанбаи тарбиявӣ бошад, ҷиҳатҳои ахлоқии дарсро, ки аз муҳтавои мавзӯ бармеояд, дар бар мегирад. Дар синғҳои ибтидоӣ масъалаи тарбияи хонандагон дар рӯҳияи эҳсоси волои ватандӯстӣ, худшиносӣ, ифтихор аз таърихи пушарофамон ва амсоли инҳо ҷойгоҳи бузурге дошта, хангоми гузаштани машғулиятҳои забони модарӣ ба хусус, ин омил аҳамияти калон дорад. Хангоме ки дар бораи қаҳрамонони гузаштаи халқи тоҷик сухан меравад, ба шогирдон таъкид мекунем, ки бояд ба мисли онҳо ҳамеша далери часур ва дар ҳифзи марзу буми ватан омада буд. Ӯ ин ки, вобаста ба мавзӯи меҳри ватан ба шогирдон талкин кардан аз ғоидаи холӣ нест, ки ватани азизи худ – Тоҷикистонро дӯстдоранд, зеро баъд аз ҳазор сол офтоби бахти миллати тоҷик хандиду онҳо соҳиби давлати соҳибистиклол гардиданд. Аз ҷумла, дар хусуси хислатҳои писандида, чун ростгорию росткорӣ ва ростқавлӣ, дурӣ ҷӯстан аз дурӯғу фиреб метавон батафсил ҳарф зад, мисолҳои ибратбахш овард. Зеро инсон танҳо ба василаи ростқавлию росткорӣ метавонад дар байни аҳли ҷомеа соҳиби обрӯю манзалати баланд гардад.

Маълум аст, ки дар синғҳои ибтидоӣ бештар жанри хурди бадеӣ, аз қабили ҳикоя, очерк, шеър, тараона, афсона, чистону зарбулмасал, масалу тезгӯякҳо омӯзонда мешаванд.

Хангоми хондани асарҳои бадеӣ бештар ба масъалаҳои зерин аҳамият додан зарур аст:

1. Порчаҳои бадеӣ. Ҳар як асари хурди бадеӣ ё порчаи адабӣ, ки дорои мазмуни муайян аст, аз се қисм таркиб меёбад:

а) қисми аввал (муқаддима), б) қисми асосӣ (мазмунӣ воқеа), в) қисми охир (хотима).

Дар қисми аввал иштирокдорони воқеа муаррифӣ мешаванд ва он барои фаҳмидани маъно муҳим аст. Қисми асосӣ воқеаро мазмунӣ он ташкил медиҳад. Дар мазмун саргузашти қисме ӯ чизе тасвир меёбад. Фикри асосӣ бе фаҳмидани мазмуни асар аз худ карда намешавад. Ба таъкиди мактабшиносон М.Лутфуллозода, И.Абдуллозода, дар вақти баёни мавзӯи нав ба аҳамияти тарбиявии матн тавачҷуҳи асосиро рағбат бояд кард. Аз рӯйи мазмуни воқеа омӯзгор ба хонандагон муроҷиат мекунад:

- Чаро шумо ин тавр фикр мекунед?
- Дар ин қисм кӣ гунаҳкор аст?
- Рафтори қадоме аз иштироккунанда ба шумо маъқул аст? Чаро?
- Кирдори қадоми онҳо ба шумо маъқул нест? Барои чӣ?
- Агар шумо ба ҷойи ӯ мешудед, чӣ кор мекардед?

Умуман, нақши омӯзгор дар тарбияи насли наврас бузург аст. Аз ин рӯ, дар таълиму тарбияи хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ набояд саҳлангӯро бошем, зеро ояндаи Тоҷикистони азизамон ба насли солиму бунёдкор вобастагии амиқ дорад.

Мунира НЕЪМАТХОНОВА,
омӯзгори синғҳои ибтидоӣ

▶ ТОЗАНАШР

«Биё, ки фолат бинам»

Ҳаҷв аз навҳои маъмули адаби буда, тавассути он мо аз камбудиву норасоноҳои хеш ва ҷомеаи оғаҳ гардида, ба ислоҳи онҳо мепардозем. Дар адабиёти классикии тоҷикӣ форс машҳуртарин адибони ҳаҷвнигор Абдурахмони Мушфиқӣ, Убайди Зоконӣ, Маҷиди Хофӣ ва ҷане дигар эътироф гардидаанд. Дар адабиёти муосири тоҷик низ ин наъви адабӣ дар шакли назму наср инкишоф ёфта, нисбатан мазмуни нав пайдо кард. Имрӯз ҳаҷви иҷтимоӣ бештар рушд дорад ва дар ислоҳи камбудии ҳаҷвнигорони мо роҳбаланд аст. Адибони даврони истиқлол Адаш Истад, Аҳмадшоҳи Маҳмадшоҳ, Имомназари Холназар, Начмидини Шохинбод, Бахтиёр Чумъа, Абдурауф Муродӣ ва боз чанд нафар дигарро метавон ном бурд, ки тавассути иншои ҳаҷву мӯтаибҳои хеш дастболоянд.

Ба қарибӣ матбааи «Паёми ошно» маҷмуаи ҳаҷви рӯзноманигори шинохта Холиқназар Чумъазодаро бо номи «Биё, ки фолат бинам» аз ҷоп баровард. Он як идда латифаҳо ва хотироти ҳаҷвиери дар бар гирифтааст, ки аз зиндагии воқеӣ, саргузаштҳои муаллиф ва суҳбатҳо бо мардум гирд оварда шудааст.

Ҳотами ҲОМИД,
«Омӯзгор»



▶ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ

Маълум, ки хонандагони мактаб бояд ҳам аз лиҳози маънавий ва ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ тавоно бошанд. Барои он ки насли нав ҳарҷониба ташаккул ёбад, ҳамаи соҳаҳои тарбияро якҷоя пеш бурдан лозим аст. Агар ба яке аз рӯкҳои тарбия тавачҷуҳ қаранд, он гоҳ тарбия комил намешавад. Масалан, агар шахс аз ҷиҳати маънавий хуб камол ёбад аз ҷиҳати ҷисмонӣ солим набошад, тарбияи ӯ яқтарифа сурат мегирад. Ӯ худ, агар тарбияи меҳнатии хонандагон хуб ба роҳ монда шавад, тарбияи экологӣ онҳо сарфи назар гардад, чунин тарбия илтиҷои дилхоҳ намедихад. Дар мавриди тар-

лзим аст. Ин намудҳои варзиш баъди чобуку ҳушёрӣ далер ба камол расидани бачаҳо мадади калон мерасонанд. Шиноварию кӯҳнавардӣ шогирдонро солиму зебо нигоҳ медорад ва ҳам онҳоро бо табиат мепайванданд. Хонандагон дар вақти шиноварӣ ҳам бадани хешро обу тоб медиҳанд, ҳам дар бораи дарёҳо, сарчашмаҳои онҳо, мавқеи оби тоза дар рӯзгори инсон тасаввурот ҳосил мекунад, ба кадрӣ об мерасанд. Дар мавриди кӯҳнавардӣ низ ҳамин ҳадафро пеш гузоштан лозим аст. Гоҳи баромадан ба кӯҳ, ки қисми хонандагон пурра ба ҳаракат меояд, муаллим метавонад дар бораи кӯҳу дараю тегаю шаҳро, насими то-

Барои ҳалли ин масъалаҳо аз ҷониби олимони педагог чунин чорабиниҳо тавсия карда шудаанд.

-ташқил ва риоя намудани тартиби рӯз;

— чорабиниҳо барои обутоб додани бадан;

— ташаккули тақмили малакаву маҳорат: инкишоф додани тавонон, суръатнокӣ, пуртоқатӣ, чобукӣ, ҷустуҷӯи чолоқӣ;

— ба вучуд овардани одат ва шавқу ҳавас барои мунтазам машғул шудан ба варзиш;

— ташқили сайёҳӣ;

— истифодаи шуои офтоб, об ҳаво;

— гузаронидани шаклҳои гуногуни

Варзиш обутоби ҷисмонӣ маънавий

бияи ҷисмонӣ ҳам, агар танҳо ба варзиш, инкишофи саломатӣ диққат диҳему шогирдонро аз арзишҳои маънавий дур дорем, ҷавонон қисман боқувват, вале рӯҳан нокомил ба воя мерасанд. Бинобар он, ба тарбияи ҷисмонӣ бояд эътибор дод, лек дар айни замон тарбияи ахлоқиро низ фаромӯш набояд кард. Тамоми ҷидду ҷаҳдро ба он равона бояд сохт, ки насли наврас ҳам аз лиҳози саломатӣ солим бошад, ҳам бо ахлоқи ҳамаи инсонӣ орошта.

Яъне хангоми тарбияи ҷисмонӣ шогирдон ба чанбаи маънавий тарбияи онҳо низ эътибори махсус бояд дод. Одатан дар мактабҳои мо тарбияи ҷисмонӣ аз доираи 4–5 машқи муқаррарӣ берун намеравад. Ба ғайр аз машқҳои маъмулӣ, ки ҳар як омӯзгор медонад, барои тарбияи ҷисмонӣ шогирдон ба се наъви дигарӣ варзиш: шиноварӣ, кӯҳнавардӣ ва гӯштани миллии диққати махсус додан



варзиш (дарсҳо, машқи пагоҳирузӣ ва пешаздарсӣ, дақиқаҳои варзиш, бозиҳо, машғулиятҳо, мусобақа ва ғайра) тартиб додан, қорҳои берун аз синф ва берун аз мактаб, маҳфилҳо, рӯзҳои саломатӣ, масъалаҳои роҳбарӣ ба варзиш, қорҳои тобиствои тандурустӣ, қабули меъёрҳои варзиш ва тартиб додани нақшаҳо, қорҳои шӯроӣ варзиш ва ғайра он, ба тартиб даровардани майдонҳои вапоӣҳои варзишӣ, ташқили машғулиятҳо бо гурӯҳҳои махсуси тиббӣ;

— фаҳмонидани аҳамияти варзиш барои саломатӣ;

— ташқили бозиҳои ҳарбӣ;

— аз худ кардани сурудҳои ҳарбӣ; баргузорию дарси мардонагӣ бо иштироки аскарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат...

Кимхо ТАҶОЙМУРОДОВА,
омӯзгори синғҳои ибтидоӣ
мактаби №36-и ноҳияи Рӯдакӣ

▶ МУЛОҶИЗА

Таъсиси Маркази миллии тестӣ, ки соли 2014 дар партави ислоҳоти соҳаи маориф ба амал бароварда шуд, дурахшонтарин тадбир, аз ҷумла, дар самти интиҳоби касб ба шумор меравад. Аз ҳисоби оморӣ 8 – солаи ин марказ бармеояд, ки довталабӣ ба кластери 5-ум (фанҳои табиӣ) ба хотири табиб (духтур) шудан дар қисме ба чор кластери дигар бисёртар аст. Дар зарфи 8 сол шиддати афзоиши довталабон ба касби табибӣ дар ягон сол нафаронаманд, баръақс зиёд шуд ва ба гумони ғолиб дар солҳои оянда низ ин рағбат идома хоҳад ёфт. Инак, саволҳои зерин, ба назари мо, бояд масъули ва алоқамандони соҳаи маориф ва низ вазорати меҳнатро ба андеша водорад.

1. Оё масъалаи интиҳоби касб дар мактаб ва оила бунёди илмӣ дорад?

2. Ба як касб рӯ овардани ақсари насли наврас ба мувозинаи тарозуи меҳнат дар ҳудуди ҷумҳури дар оянда таъсиргузор намегардад?

3. Чаро дар бозори меҳнати ҷаҳон, бахусус, дар Россия ба духтурони тоҷик тавачҷуҳ бештар аст?

Саволҳои мақсудӣ моро ба навиштани ин мақола ҳидоят карданд. Ҳар қор, амал ва тадбир, ки бунёди илмӣ дорад, манфиатовару ояндасоз хоҳад буд, бахусус, дар интиҳоби касб. Интиҳоби касб дар мактаб бояд дар зери назорати роҳбарии синф қарор дошта бошад; пур кардани анкета доир ба интиҳоби касб, бо мутахассисони варзидаи соҳаҳои гуногуни меҳнат ташқил кардани вохӯриҳо, ташқили сайҳат (экспурсия) ба қорхонаю муассисаҳои мухталиф ва омӯзиши тарҷимаи холи бузургон барои интиҳоби касб ба насли наврас таъсиргузор мегардад. Тамоми касбҳои тарафҳои шавқовар ва низ тарафҳои

мушқилдоранд, аммо шахсияти касб бо тарафҳои мусбатӣ манфии касб ташаккул меёбад, шарафу ифтихор ва иродаи оҳанин дар касб зоҳир мегардад. Яъне дар олам тамоми касбу ҳунарҳо бехтаринанд ва касби табиб (духтур) яке аз онҳост.

Ба наздикӣ бонун тоҷик Сурайё Абдуллоева (хатмкардаи Донишгоҳи

табибӣ) ва таҳкурсии 10-солаи омӯзиши илмҳои адаб (кироат, лугат, сарф, наҳв, арӯз, қофия, маонӣ, баёни бадеӣ, фасоҳат, балоғат, ишро) ва ҳикмат (мантик ва ё фаросатшиносӣ) сабаб гардид.

Ақнун таҷрибаи нодири Абуалӣ ибни Сино бояд мавриди тавачҷуҳи хонандагону омӯзгорон ва мактабши-

Маркази миллии тестӣ ва...

давлатии табиӣ Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино) бо фармони Президенти Федератсияи Россия В.В. Путин бо ордени «Пирогов» сарфароз гардонид шуд. Ин кадрҳои боиси ифтихори ҳар як нафар тоҷик низ хоҳад буд, зеро мо меросбарони Ибни Сино мебошем.

Аз ин рӯ, омӯзиши зиндагиномаи Ибни Сино ва муносибати ӯ ба таҳсил барои он нафароне, ки касби табибиро интиҳоб менамоянд, аз аҳамият холӣ нест.

Абуалӣ ибни Сино дар 16 – солагӣ ба омӯзиши амиқи илми тиб машғул шуд, ҷамъи китобҳои дар ин илм навишташударо муталиа карда, табиби шухратёр гардид ва ба муолиҷаи беморон пардохт. Алломаи бузург дар ёддоштҳои худ навиштааст: «Илми тиб аз донишҳои душвор нест. Аз ин ҷиҳат дар камтарин фурсат сирри онро доништам ва табибони донишманд дар назди ман ба омӯختани илми тиб машғул шуданд».

Ҷолиб он аст, ки Ибни Сино илми тибро илми душвор намехисобад ва онро дар камтарин фурсат аз бар кардааст. Осонии азбаркунии илми тиб барои Ибни Сино, аз як тараф, ақли расо ва зехни бурроӣ ӯ бошад, аз тарафи дигар, қабл аз оғози омӯзиши илми

носон (ақли маориф) қарор бигирад, зеро имрӯзҳо дар баъзе маврид дар қараёни таҳсил тамоюли номатлубе расм шудааст, ки хонандагон танҳо ба хотири интиҳоби касб ва ё ба хотири медали олимпиадаҳо ба омӯзиши ду – се фан камар баста, дигар фанҳо дар қанор менамоянд. Падаи модарон, омӯзгорону роҳбарони таълимгоҳҳо низ ба ин амали онҳо мусоидат менамоянд. Ҳол он ки тамоми фанҳо, ки дар мактаб таълим дода мешаванд, ба мисли халқҳои як занҷир ба ҳамдигар пайвастанд. Масалан, тафсири калима ва ё ислоҳери надониста, моҳияти масъалаҳои химияро дар қардан осон нест ва ё математикаро надониста, масъалаи химиявиро ҳал кардан имкон надорад.

Истиқлоли давлатӣ барои ақли таълиму тарбия ва хонандагон имкониятҳои фаровон фароҳам овард. Вақти он расидааст, ки барои мактаббачагон тоҷик оид ба илмҳои баёни бадеӣ, балоғат, фасоҳат, арӯз, қофия ва мантик китобу дастурҳои саҳеҳу фаҳмрас ҳамаҷун адабиёти иловагӣ нависем.

Зуфнуни АМИРАЛӢ,
омӯзгори мактаби №137-и
ноҳияи Рӯдакӣ



► УЛУМИ ДАҚИҚ

Таълими физика ва робитаи фанҳо

Таълими бонизомии физика аз синфи 7 оғоз мешавад, вале аввалин тасаввуроти физикӣ дар кӯдакон ҳанӯз дар синни томактабии онҳо ташаққул меёбад. Хонандагон дар кӯдакӣ дар бораи ҳарорат, барқ, суръат, қувваи энергия, радио ва ғайра бисёр чизҳоро мешунаванд.

Ман дар дарсҳои физика Ҷамаи ин тасаввурот ва дониши кӯдаконро аз фанҳои химия, ҷуғрофия, биология, тарбияи ҷисмонӣ, таълими меҳнат ба ҳисоб гирифта, ба малакаю маҳорате, ки онҳо доир ба ин фанҳо ҳосил кардаанд, таъҷиба менамоям.

Маҳз ҳамин дониши хонандагонро дар ҷараёни омӯзиши пай дар пайи курси физика ба эътибор гирифта, мекушам, ки хонандагон дониши аз дигар дарсҳои гирифтаашонро ба ёд оранд, то ки омӯхтани мавзӯҳои физика дар заминаи он донишҳо осон ва фаҳмо гардад.

«Суръати ҳаракати молекулаҳо», «Ҳосияти металлҳо», «Фишори металлҳо», «Фишори атмосфера», «Гармигузаронии моддаҳо», «Мувозинати ҷисмҳо», «Чен кардани ҳарорат», «Бугҳои сер», «Намнокии ҳаво», «Суръат», «Ҳаракати мунтазам», «Нисбияти ҳаракат», «Рӯшноӣ ...» дар вақти гузаштани ин ва дигар

мавзӯҳо ман бо фанҳои дахлдор дарсҳо алоқаманд менамоям, то ки хонанда дарси имрӯзаро дурӯст дарк карда тавонад.

Масалан, аз донишҳои, ки хонандагон аз адабиёт гирифтанд, истифода мекунам, зеро адабиёти бадеӣ ва илм байни худ алоқаи зич доранд, ҳар ду воситаи дарёфтӣ асоси олам, маърифати ҳаёти, шинохти ҳастӣ, шинохти инсон ва дарёфтӣ қонунҳои табиату ҷамъият мебошанд.

Истифодаи зарбулмасал ва мақолҳои халқӣ дар дарси физика маърифат, нутқи тарбиявӣ ва дониши эстетикӣ хонандагонро ганӣ мегардонад.

Ин ҷо аз таҷрибаи худ оид ба истифодаи мақолҳои тоҷикӣ дар дарсҳои физика ба тариқи мухтасар тавзеҳ меорам. Таҷрибаҳои чандинсола исбот кард, ки истифодаи зарбулмасал ва мақолҳои халқӣ равиши дарсҳо аҷибтар ва самаранокро зиёд мегардонад.

Масалан, дар синфи 7 хангоми омӯзиши мавзӯи «Ҷозибҳои байнихамдигарии молекулаҳо», истифодаи мақоли «Шишаи бишкастаро пайванд кардан мушкул аст»-ро мувофиқи мақсад меҳисобем. Ман ин мақолро аз нуктаи назари физикӣ фаҳмонида, ба хонандагон таъкид менамоям, ки ба Ҷамаи ашӯ дар мактаб ва хонаи худ бо эҳтиёт муносибат кунед. Хангоми омӯзонидани мавзӯи «Фишор» дар синфи 7 ёдрас шудани мақоли «Сӯзанро ба худат халону дарафшро ба дигарон» аз аҳамият ҳолӣ нест. Ин мақол

ҷиҳатҳои тарбиявӣ ва илмӣ дорад. Чанбаи тарбиявӣ мақол ҳамин аст, ки агар ба худат заррае бадӣ нахоҳӣ, онро ба дигарон низ раво надор. Вале мазмуни физикӣ он дигар аст. дар асл таъсири қувва ба масоҳати сатҳи ҷисм вобаста аст. Азбаски сатҳи таъғохи сӯзан назар ба дарафш зудтар дохил мешавад, дарди зиёдро ба вучуд намеорад. «Бори қач ба манзил наме-расад», «Ҳишти аввал чун ниҳад меъмери қач» хеле ба маврид буда, диққати хонандагонро ба мавзӯҳои таълимӣ хангоми тавзеҳи мавзӯи «Ҷӯшиш» истифодаи ҳикмати зерин ба маврид мебошад:

Каси доно бувад пайваста

ҳомӯш,

Ки деги пухта камтар

мезанад ҷӯш.

Байт асоси илмӣ ва ахлоқӣ дошта, дар он мушоҳидаи ҳаёти мардум акс ёфтааст. Дар ҳақиқат, оби дег пеш аз ҷӯшидан садои баланд дорад, чунки ҳубобчаҳои дохили об ба рӯи об нарасида, мекафанд ва хангоми пош додани молекулаҳои қабати об садои таркиш ба амал меорад, бинобар он, аз сабаби баланд шудани ҳарорат фишори бугҳои моёе зиёд мегардад ва ҳубобчаҳо калон – калон мешаванд. Дар зери қувваи таладиҳанда ҳубобчаҳо ба боло шино карда мегароянд. Азбаски ҳарорати болои қабати моёе пас аст, конденсатсия бухоршавии ҳубобчаҳо ба амал меояд. Фишор якбора паст шуда, ҳубобчаҳо мекафанд. Ин ҳолат чунон тез ме-

гузарад, ки девори ҳубобчаҳо ба ҳамдигар бархӯрда таркиш ба амал меояд.

Маҷмуи чунин таркишҳо сабабгори гулгулаи маҳсус мегардад. Ҷамин ки моёе ба қадри қофӣ гарм шуд, ҳубобчаҳо нақафида, ба сатҳи моёе бармеоянд. Моёе ба ҷӯшидан сар мекунад, вале пеш аз он гулгулааш хомӯш мегардад.

Дар дарсҳои математика хонандагон ба ченақҳои вақт, масъалаҳои оид ба ҳисобкунии суръати ҳаракати ҷисм, истифодаи баъзе вобастагии байни масофа, суръат ва вақт, ҳаракат, ёфтани миёнаи арифметикӣ шинос мешаванд. Дар синфҳои болоӣ бисёр қонунҳои физикӣ бо формулаҳои математикӣ, чун қонунҳои озодагии ҷисм, қонунҳои ҷозибҳои умумичаҳонӣ ифода меёбанд.

Яке аз воситаҳои фаъол гардонидани тафаккури хонандагон дар дарсҳои истифодабарии таҷрибаи ҳаёти (меҳнатӣ) онҳо ба ҳисоб меравад. Хонандагон хангоми машғулиятҳои амалӣ дар устохонаи таълимӣ маълумоти зиёдро доир ба ҷисмҳо, ҳосияти онҳо, қонунҳои физикӣ... фаҳмида мегаранд. Маълумоти дар соҳаи меҳнат ва истехсол ба дастовардҳои барои тартиб додани масъалаҳои истифода бурдан мумкин аст. Ин гуна масъалаҳо нисбатан фаҳмо мешаванд. Онҳо мавқеи хонандагонро зиёд мекунад, барои татбиқи васеи донишҳои дар устохона – дар дарсҳои физика гирифтаи

онҳо имкон фароҳам меорад. Дар ҷараёни таълими физика омӯзгор бояд нафақат донишҳои математикӣ, биология, химия ва ғайра доштаи хонандагонро ба назар гирад, балки натиҷаи фаъолияти онҳо дар дарсҳои варзиш, истифодабарии олоту асбобҳои гуногуни варзишӣ низ моҳирона корбаст намояд. Хонанда хангоми давидан пас аз гузаштан аз хатти марра худро якбора дошта наметавонад. Хангоми омӯзиши намудҳои мувозинаи ҷисмҳо ҳолати варзишгари дар болои ҷӯби кӯндаланг гузошташуда ба дастҳо рост истоданро дида, ба масоҳати таъғохи вобаста будани устувории мувозинатро ҳамчун мисоли татбиқи механизмҳои сода шарҳ медиҳам. Хулоса, робитаи байни фанҳои адабиёт, физика, математика, тарбияи ҷисмонӣ, таълими меҳнат имкон медиҳад, ки мо дар тасаввуроти хонандагон то ҷӣ андоза пурзӯр, ҳақиқӣ ва илмӣ эҷодӣ будани фанҳои таълимӣ ро нишон диҳем. Робитаи байни фанҳо сатҳи донишҳои сиёсӣ, ахлоқию эстетикӣ ва маънавий хонандагонро аз бисёр ҷиҳат инкишоф медиҳад. Агар қорҳои берунасинфӣ дар алоқамандии якҷанд фан ва робитаи муаллимон гузаранд, боз ҳам ба мақсад мувофиқтар ва пурмаҳсултар мегардад.

Абдулҳамид ИСМОИЛОВ,
омӯзгори физикаи
МТМУ №13-и шаҳри
Ваҳдат, Аълоҷии маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон

► ХИМИЯ

Ду бахши як илм

Бо гузашти айём дар заминаи пешрафти илму техника, ба миён омадани навгониҳо ва вусъати пажухишҳо тамоми фанҳо тақдир меёбанд, мазмуну муҳтавои онро густариш мебахшанд. Вобаста ба ин, шоҳаҳои нави фанҳо пайдо мешаванд, калимаю ислоҳоти тоза мавриди истифода қарор мегаранд. Ин ҳолат ба илми химия низ тааллуқ дорад. Ин илм солҳои охир ҳамбаста ба фаъолияти олимону муҳаққиқон ва таҷрибагарон хеле пеш рафт, ба қомеъҳои беназир мушарраф гашт. Бисёр дастовардҳои илми муосир бо раванқи химия алоқамандии қавӣ доранд. Дар давоми чанд даҳсолаи охир тозатарин бахшҳои илми химия ба дараҷае қомеъ гаштанд, ки баъзан қисмате аз ин бахшҳо ҳамчун илми мустақили ҳамбаста ба химия муаррифӣ мекунад. Ин маврид ба сифати далел таваҷҷуҳ менамоем ба ислоҳоти химиявӣ геокимиё ва биогеокимиё. Ин ду бахши химия таърихи чандон тӯлонӣ надошта бошанд ҳам, имрӯз дар таркиби илми химия мавқеи устувору ҷашмиро пайдо кардаанд ва аҳли илм бар он назаранд, ки ду бахши мазкур дар оянда барои кашфиёти тоза ва дарёф-

ти маҳсулоти навин хидмати муҳим хоҳанд кард. Биогеокимиё (биохимия) илм дар бораи таркиби кимиёвии Замин ва дигар сайёраҳо, қонунмандии густаришу гардиши унсурҳои дар муҳити гуногуни геологӣ, ҳамчунин, раванди ташаққули ҷинсҳои кӯҳӣ ва обҳо мебошад. Геокимиё бо геология, география, физика, биология ва албатта, бо химия робитаи устувор дошта, дар навбати худ ба соҳаҳои гуногун ҷудо мешавад: биогеокимиё, гидрогеокимиё, газогеохимиё, радиогеокимиё... Дар ҷустуҷӯи сарватҳои табиӣ аз усулҳои геокимиёӣ фаровон истифода мешавад. Барои таҳияи нақшаи дурнамои қонҳо ва истифодаи онҳо қорбасти усулҳои геокимиёӣ муҳим мебошад. Кишвари мо аз ҷиҳати мавҷудияти минералҳои гуногун ва сангҳои арзишманд дар олам машҳур аст. Барои дарёфтӣ истифодаи ин сарватҳои табиӣ шоҳаи муҳими илми химия – геокимиё василаи хеле муҳим арзёбӣ мешавад. Аз ин ҷост, ки олимони тоҷик солҳои охир ба пажухиш дар соҳаи геокимиё ҳар чи бештар машғул мегарданд. Яъне ояндаи ин бахши химия дар ҷумҳурии соҳибистиклоли мо хеле барҷаста хоҳад буд.

Бахши дигари химия биогеокимиё ном гирифтааст, ки пеш аз Ҷама, бо геокимиё иртиботманд мебошад. Ин бахш амалиёти геокимиёвӣ дар биосфера бо ширкати организмҳо рухдодаро меомӯзад. Биогеокимиё кӯли организмҳо чун моддаи зинда мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Моддаҳои зинда дар рӯи Замин ба таркиби нобаробар тақсим шудаанд. Ба таркиби моддаи зинда Ҷамаи унсурҳои кимиёӣ ва изотопҳои онҳо дохил мешаванд...

Дар равандҳои биогеокимиёвӣ одам низ мақоми маҳсус дорад. Ҷар сол аз қаъри замин ба сари Ҷар як инсон даххо тан ҷинси кӯҳӣ истехсол карда мешавад. Одам ба таркиби кимиёӣ ва изотопии атмосфера, биосфера ва кишри замин таъсир мерасонад. Ин Ҷама рухдодро мавриди омӯзишу баррасии шоҳаи биогеокимиёи илми химия қарор мегаранд.

Умуман, дар тӯли даҳсолаҳои охир химия (ва шоҳаҳои он) бо тақомулу пешрафти бесобиқаш оламиёноро ба ҳайрат овардааст.

Гулрақат ҒУЛОМОВА,
омӯзгори химия,
ноҳияи Рӯдакӣ

► БИОЛОГИЯ

Дар синфи 11 хангоми гузаштани мавзӯҳои дарсӣ аз фанни биологияи умумӣ ба методу шеваҳои гуногуни таълимӣ дидактикӣ эътибори ҷиддӣ бояд дод. Дарсҳои аз фанни мазкур бо истифодаи васоити аёнӣ (расмҳо, таблицаҳо, харитаҳо...), дастгоҳҳои техникӣ (хусусан, тахтаи электронӣ) ва пешниҳоди варақчаҳо бо саволҳои тестӣ (бо мақсади мустаҳкамкунии мавзӯи

вад Ҷамаи одамони ҳозира ба як намуд тааллуқ доранд. Қобилияти инкишофи ҷисмонӣ ва зеҳнӣ дар Ҷамаи наҷодҳо якҷела мебошад. Тавре маълум аст, одам ба се наҷод: негроидҳо (сиёхпӯстон), европоидҳо (сафедпӯстҳо) ва муголоидҳо (зардпӯстҳо) ҷудо карда мешаванд. Ҷамъияти инсонӣ барои худ муҳити зист ба вучуд оварда, бо ҳамин роҳ аз таъсири интиҳоби табиӣ пешбаранда озод меша-

Сухан аз пайдоиши инсон

нав) метавон ҷолибу пурмуҳтаво ва шавқовар гузаронд. Ҷамин омилҳои вақти ба роҳ мондани дарси навбатӣ дар мавзӯи «Мавқеи одам дар системаи ҳайвонот» истифода мебарам. Хангоми баёни мавзӯи нав аёнӣ – намуни дохилии одам (васоити маснӯӣ) ва скелети онро пешорӯи шогирдон мегузорам. Зеро моҳияти мавзӯ ба инкишофи зина ба зинаи организмҳои инсон алоқаманд аст. Аз ҷумла, бо истифода аз аёнӣ (намуди дохилии буняи одам) ба шогирдон тавзеҳ медиҳам, ки дар раванди инкишофи ҷанини одам, пайдо шудани хорда, роғҳои ғалсама дар ковокии гулӯ, найчаи асаб дар пушти ҷанин, таносуби дутарафаи сохти бадан далели он аст, ки одам ба типҳои хордадорҳо дохил мешавад. Инкишофи сутунмуҳра, дил ва мавҷуд будани як ҷуфт пой мансуб будани ӯро ба зертипу сутунмуҳрадорон нишон медиҳад. Ҷамчунин, ба шогирдон хотиррасон мекунам, ки бинобар доштани дили чорхонагӣ ва гадуҳои шир одам ба синфи ширхӯрон дохил меш-

вад. Дар одам ҳоло ҳам тағйироти ирсӣ фардӣ – мутатсия ҷой дорад, аммо дар асоси донишҳои худ, ки дар тақомул мебошанд, роғҳои идора намудани қонунҳои биологиро ёд мегаранд, пайдоиши аломатҳои зарарнокро пешгирӣ менамояд ва ба ташаққули аломатҳои фоиданок мусоидат мекунад. Бояд зикр намуд, ки хангоми ба поён расондани мавзӯҳои як боб аз саволу супоришҳои тестӣ истифода мекунем. Аз ҷумла, баъди анҷоми боби «Пайдоиши одам» дар китоб 23 тест дорое се савол ҷой дода шудааст, ки хонандагон мустақилона ба суолҳо посух мегӯянд. Дар хатми мавзӯ ба хонандагон мефаҳмонам, ки нақши меҳнат дар пайдоиши одам калон буда, муносибатҳои ҷамъиятиву меҳнатӣ ҳамчун асоси пайдоиши ҷамъияти муташаккил мавқеи асосӣ ва ҳалқунанда пайдо намуданд. Меҳнат ба инсон имкон дод, ки аз табиат ҷудо шуда, барои худ муҳити зист ба вучуд оварда.

Зухро БАҶАГАРИЕВА,
омӯзгори биологияи
МТМУ №72, ноҳияи Фирдавӣ

▶ ФАЪОЛИЯТ

Дастовардҳои назарраси донишгоҳ

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободу пешрафта гардонидани Ватани азизамон мунтазам тадбирҳои судмандро амалӣ менамоянд, яъне, татбиқи ҳадафҳои стратегияи ҷумҳурӣ ва қабули ҳадафи ҷорум саноатикунони миллии дар асоси тавсеа ва рушди иқтисодии кишвар тавассути ҷалби сармояи мустақим, бунёди минтақаҳои озоди иқтисодӣ, рушди соҳибкорӣ, инчунин, бунёди неругоҳҳои хурду бузурги гидроэнергетикӣ дар кишвар мебошад, ки барои ин, албатта, мо бештар ба мутахассисони соҳаи муҳандисии техникӣ эҳтиёҷ дорем.

Икдоми дигаре, ки дар ин самт аз ҷониби Ҳукумати кишвар амалӣ мегардад, эълон намудани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи рушди илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ дар соҳаи маориф ва илм мебошад, ки дар доираи ин як зумра ҷорабиниҳои мақсаднок дар миёни толибилмонҳои донишҷӯён, ҷихати рушди ин соҳа роҳандозӣ мегардад. Бо амалӣ намудани ҷорабиниҳои ва озмунҳои дар соҳаи илмҳои дақиқ, ба монанди озмунҳои фанӣ дар миёни толибилмонҳои донишҷӯён, олимпиадаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти «Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон», олимпиада дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, озмуни ҷумҳуриявӣ «Илм фуруғи маърифат» ва дигар озмунҳои мақсаднок ба рушди соҳаи илмҳои риёзӣ ва ихтирооту навоарӣ дар ҷумҳурӣ таъсири муфид мерасонад.

Натиҷаи ин аст, ки солҳои охир дастовардҳои илмӣ ҷавонони мо дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ зиёд гашта, қорҳои таҳқиқоти муҳаққиқони тоҷик дар истеҳсолот амалӣ мегардад.

Дар робита ба ин, саҳми ректори Донишгоҳи техникӣ Тоҷикистон профессор Қ.Давлатзода назаррас буда, нисбат ба олимону муҳандисони ҷавон тавачҷуҳи махсус зоҳир менамоянд. Натиҷаи тавачҷуҳ ва кумаку ҳавасмандгардонӣ буд, ки дар ин давра як зумра олимони ҷавон рисолаҳои номзадҳои доктории худро бомуваффақият ҳимоя намуданд. Олимони донишгоҳ дар конференсияҳои илмӣ назариявӣ ва илмӣ амалӣ бо тарикӣ хузурӣ ва маҷозӣ иштироку суҳанронӣ менамоянд.

Мавриди зикр аст, ки сатҳи сифати таълим дар донишгоҳ мунтазам боло рафта, олимону муҳаққиқони донишгоҳ бо шаҳодатномаҳои патентҳои илмӣ дохилӣ ва байналмилалӣ сазовор мегардад, ки ин албатта, мақоми донишгоҳро дар рейтингҳои сифати таълим миёни муассисаҳои олии таълимии ҷумҳурӣ баланд бардошта, аз ҷониби Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳодатнома кадрдонӣ гардидааст.

Ҳамчунин тахти роҳбарии устодони кафедраи системаҳои автоматикунонидашудаи идоракунии Ч. Човидӣ ва А. Қосимов дар озмуни ҷумҳуриявӣ «Илм - фуруғи маърифат» донишҷӯи бахши ҷоруми факултети ТИВАК Раъзиёр Назаров сазовори ҷои сеюм дар даври шахрӣ ва магистри соли дуҷуми ҳамин факултет Шамсиддин Саидов дар даври ҷумҳуриявӣ ҷойи сеюм, тахти роҳбарии устоди кафедраи физика Шералӣ Ашӯрматзода донишҷӯи курси аввали факултети СваМ Шоҳрӯз Толибов дар озмуни ҷумҳуриявӣ барои дарёфти Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон сазовори ҷои сеюм, донишҷӯи факултети ДМТБ Абдулҳафиз Ғофилов дар озмуни ҷумҳуриявӣ «Илм - фуруғи маърифат» аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия соҳиби ҷои сеюм ва Умед Тураев ҷои дуум дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ, тахти роҳбарии устодони кафедраи математикаи олии Ш. Саидов ва Х. Абдусаломзода донишҷӯи курси дуҷуми факултети ДМТБ Исмоил Турдиев барои дарёфти Ҷоми раёсати Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат, донишҷӯи бахши якуми факултаи МКВАН Айматов Эҳсон соҳиби сертификат дар даври сеюми интернет-олимпиадаи байналмилалӣ байни донишҷӯёни давлатҳои муштарак дар филиали МГУ ба номи А.М.Ломоносов ва Муҳаммад Давлатов дар озмуни ҷумҳуриявӣ «Илм - фуруғи маърифат» аз рӯи номинатсияи риёзӣ соҳиби ифтихорнома дар даври шахрӣ гардидаанд.

М.М. САДРИДИНОВ,

*н.и.ф. дотсент, мудири кафедраи математикаи олии ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ,
Б. А. ШАРАФЗОДА,
магистри шӯъбаи тайёри
касбии хизматчиёни давлатии АИДН ПҚТ*

▶ БА МУНОСИБАТИ 110-СОЛАГИИ Х.МИРЗОЗОДА

Дар таҳқиқи масъалаҳои гуногуни рӯзгору осори устод Рӯдакӣ донишманди тоҷик Холиқ Мирзозода (1911 - 1992) низ саҳми арзанда гузоштааст.

Ҷашмандозии эҷодии Х. Мирзозода хеле васеъ буда, масъалаҳои гуногуни таърихи назарияи адабиёти фаро мегирад. Ба муносибати 110-сола-

яг, 18 майи 1971) робитаи шоир бо амрону вазирони сомонӣ ва нақши ӯ дар таҳкими давлатдорӣ онҳо бо таҳлили чанд намуна ба субот расонад шудааст.

Дар мақолаи «Унсурҳои ақоиди риндӣ дар ашъори боқимондаи Рӯдакӣ» Х.Мирзозода, пеш аз ҳама мафҳуми риндиро шарҳ дода, онро «илҳод бар дин ва амрҳои шариати исломӣ, пас бар хилофи мафкураи феодалӣ» медонад. Андешаҳои ҳаётдӯстонаи Рӯдакӣ, талқини хушгузаронии

Мирзо МУЛЛОАҲМАД

рад ва ба чунин хулоса меояд: «Ба ҳамин тарик, дар бораи нобиноии Рӯдакӣ, ба фикри мо, ду ақида ба ҳақиқат ва мантиқ наздик аст: Яке аввал сикҳат будани чашмони ӯ ва тадриҷан ба сабаби касалии ва ё пирӣ дар охири умр хирачашм шуда, дигаре бо дасти душманон, рақибон ва ҳасудон кӯр кардани ӯ». (Х.Мирзозода. «Илми бебахс пойдор намонад». Адабиёт аз

Муҳаққиқи фарохназар


гии асосгузори адабиёти тоҷикӣ форс устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ як гурӯҳ донишмандони тоҷик барои омодагӣ ба чашн сафарбар карда шуданд, ки дар байни онҳо А. Мирзоев, Х.Мирзозода, Ш. Хусейнзода, Р. Ҳодизода ва дигарон буданд. Х.Мирзозода дар ин маърака хеле фаъолона амал карда, дар рӯномаву маҷаллаҳо мақолаҳои зиёди илмиву оммавӣ нашр намуд. Дар мақолаҳои «Рӯдакӣ - асосгузори адабиёти классики тоҷик» (рӯномаи «Ўзбекистони сурх», 12 майи 1956), «Абулҳасани Рӯдакӣ - ифодакунандаи идеяҳои пешқадами асри Х» («Тоҷикистони сурх», 13 майи 1956), «Чанд суҳан дар бораи мероси адабии Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ» (маҷаллаи «Мақтаби советӣ», 1958, №1), «Аҳамияти эҷодии Рӯдакӣ ва гуфторҳои дар бораи вай» («Газетаи муаллимон», 25 февралӣ 1958), «Ба пешвои ҷашни шоири бузург» («Тоҷикистони советӣ», 9 августӣ 1958), «Великий поэт X века» («Коммунист Таджикистана», 17 октябри 1958) ва ғайра хонандагонро бо муҳимтарин лаҳзаҳои зиндагиву осори устод Рӯдакӣ ва андешаҳои баланди башардӯстии ӯ шинос намуд. Дар баробари навиштани мақолаҳои илмиву оммавӣ Х. Мирзозода ба таҳқиқи илмӣ масъалаҳои муҳимми осори шоир машғул гардид. Тавачҷуҳи ӯро беш аз ҳама рубоиёти устод Рӯдакӣ ҷалб намуд. ӯ дар мақолаи «Рӯдакӣ ва тақомули шакли назми рубоӣ», ки дар маҷмуаи «Рӯдакӣ ва замони ӯ» (1958) ба таърифи рашид, рубоиёти боқимондаи устод Рӯдакиро баррасӣ намуда, нақши ӯро дар ташаккули тақомули ин навъи шеър нишон додааст. ӯ, пеш аз ҳама, кӯшишҳои донишманди маъруфи Эрон Саид Нафисиро дар ҷамъоварии рубоӣҳои шоир ёдрас шуда, сипас, 40 рубоиҳои боқимондаи Рӯдакиро мавриди таҳлил қарор медиҳад. Рубоиҳои боқимондаи устод Рӯдакиро муҳаққиқ аз рӯи мавзӯ ва муҳтаво ба ҷаҳор гурӯҳ ҷудо карда, ба тартиб андешаҳои сиёсӣ, ахлоқӣ, ҳасбиҳолӣ ва ишқу ошиқиро баррасӣ менамояд. Дар мақолаҳои «Чанд суҳан дар бораи мундариҷаи ғоявии рубоӣҳои устод Рӯдакӣ» (маҷаллаи «Шарқи сурх», 1958, № 10), «Рубоӣҳои Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ» (Маҷмуаи илмӣ Институти педагогии шаҳри Душанбе, ҷ. 25, 1958), «Дар бораи мундариҷаи ғоявии рубоӣҳои Рӯдакӣ» (дар китоби «Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик», 1962) ҷанбаҳои гуногуни рубоӣҳои бозмондаи шоир таҳқиқ шудаанд.

Таҳқиқи рӯзгору осори Рӯдакиро Х. Мирзозода то поёни умр пайваста идома додааст. Дар мақолаи «Ҷимояи давлати марказӣ дар ашъори Рӯдакӣ» (рӯномаи «Маориф ва маданият», 18 майи 1971) робитаи шоир бо амрону вазирони сомонӣ ва нақши ӯ дар таҳкими давлатдорӣ онҳо бо таҳлили чанд намуна ба субот расонад шудааст.

Таҳқиқи рӯзгору осори Рӯдакиро Х. Мирзозода то поёни умр пайваста идома додааст. Дар мақолаи «Ҷимояи давлати марказӣ дар ашъори Рӯдакӣ» (рӯномаи «Маориф ва маданият», 18 майи 1971) робитаи шоир бо амрону вазирони сомонӣ ва нақши ӯ дар таҳкими давлатдорӣ онҳо бо таҳлили чанд намуна ба субот расонад шудааст.

Умр, шодиву тараб, истифода аз неъматҳои моддӣ ва амсоли инҳо, ки дар ашъори шоир хеле фаровон ба назар мерасанд, ҳамчун зухури ақидаи риндӣ қаламдош мешавад. Муҳаққиқ андешаҳои ҳаётдӯстонаву риндии Рӯдакиро хилофи таълимоти дину тасаввуф дониста, маншаи онро дар ашъори шоир аз таълимоти гедонизми Юнони бостон мечӯяд ва менависад: «Як силсила шеърҳои боқимондаи Рӯдакӣ исбот менамояд, ки дар ақоиди ӯ хиссиёти айшпарварии замонаш (аз ҳаёт ком гирифтани) ва гедонизм, ки аз фалсафаи юнонии стоикҳо ва Эпикур гизои маънавий мегирад». (Х. Мирзозода. Унсурҳои ақоиди риндӣ дар ашъори боқимондаи Рӯдакӣ. Ёдбуди устод Рӯдакӣ. Душанбе, 1978, саҳ. 47). Ҷарҷанд ин фарзия ханӯз далели қотел надорад, вале барои таҳқиқи амики ин масъалаи муҳим тақон мебахшад ва тавачҷуҳи муҳаққиқонро ба он ҷалб менамояд.

Х. Мирзозода ҳамчун рӯдакишиносии варзида дар ҳамоишҳои ва бахсҳои илмӣ перомони аҳволу осори Рӯдакӣ фаъолона ширкат менамуд. Аз ҷумла, асарҳои устоди Донишгоҳи Петербург А. Тохирҷонов «Рӯдакӣ. Ҳаёт ва осор. Таърихи таҳқиқ», ки соли 1968 ба таърифи рашид, боиси бахс миёни муҳаққиқон гардид. Худи асар ҷанбаи мувоҳисавӣ дошта, бо нуктаи «Ҳақиқат зодаи бахс аст» оғоз меёбад. Роҷеъ ба ин асар тақриҳҳои В. Асрорӣ, В. Демидчик, С.Саъдиев, А. Абдуллоев ва Х. Мирзозода нашр мешаванд. Ба хусус, тақриҳҳои муфассали С. Саъдиев ва Х. Мирзозода ҷанбаи мувоҳисавӣ доштад. Х. Мирзозода дар мақолаи «Илми бебахс пойдор намонад», ки дар маҷаллаи «Мақтаби советӣ» (1971, №4) ба таърифи рашид, хусну кубҳи асари А. Тохирҷоновро бо далелҳои нишон додааст. ӯ андешаҳои А. Тохирҷоновро ба ду гурӯҳ ҷудо намуда, мулоҳизаҳои вайро дар бораи ному куния, соли таваллуду вафот, баромади иҷтимоӣ, таҳсил ва тарбияш дар Самарқанд ва амсоли инҳо дуруст ва бебахс мемураад. Вале дар атрафи гурӯҳи дуҷуми андешаҳои А. Тохирҷонов ба таври муфассал бахс намуда, бепоя будани онҳоро ба субот мерасонад. Аз ҷумла дар бораи кӯрии Рӯдакӣ аз замони шоир то имрӯз бахс давом дорад. А. Тохирҷонов Рӯдакиро кӯри модарзод ба қалам дода, онро исбот қарданӣ мешавад ва С. Саъдиев ҳам онро тақвият медиҳад. Х. Мирзозода бо далелҳои муътамад кӯри модарзод набудани Рӯдакиро собит месозад ва таҳмин мекунад, ки «шояд дар пиронсолӣ чашмони ӯ тира шудаанд, ки ин ҳам як навъи кӯр будан аст». Вале Х.Мирзозода ин андешаи комилан дурусти худро тақвият надода, эҳтимоли кӯр қарда шудани ӯро ҳам ба миён мегузо-



нуктаи назари ҳаёт. Душанбе, 1973, саҳ.9.) Ба ин тартиб масъалаи нобиноии Рӯдакӣ ба таври дақиқ равшан намегардад.

Масъалаи бахсноки дигар дар асари А.Тохирҷонов ба ҷараёни қарматия робита доштани Рӯдакӣ аст, ки онро афсона мемураад. Х.Мирзозода бо далелҳои ҷанбаи халқӣ доштани ҷараёни қарматияро нишон дода, ба он гавариш доштани шоирро таъкид қардааст. Ба ин минвол, андешаҳои дигари А.Тохирҷонов мавриди баҳс қарор дода шудаанд.

Муҳимтарин асарҳои Х. Мирзозода дар рӯдакишиносӣ рисолаи «Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ асосгузори адабиёти классики тоҷик» мебошад, ки соли 1958 дар арафаи ҷашни 1100-солагии шоир ба нашр расидааст. Ин рисола пас аз асарҳои Саид Нафисӣ ва А. Мирзоев аз зумраи беҳтарин таҳқиқот дар ин замина ба шумор меравад. Дар боби аввали рисола «Назаре ба замони зиндагии Рӯдакӣ» масъалаҳои ташкили давлати Сомониён, сиёсати хориҷиву дохилии он ва муносибати ҳокимон ба адибону донишмандон матраҳ шудаанд.

Дар боби «Мероси адабии устод Рӯдакӣ» Х.Мирзозода масъалаи бахсноки миқдори ашъори шоирро ба миён гузошта, андешаи худро баён намудааст.

Фасли «Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ»-и китоби «Таърихи адабиёти тоҷик», ки ҳамчун дастури таълимиӣ барои мактабҳои олии таълиф шудааст, низ арзиши як рисолаи комилро дорад. Дар он Х.Мирзозода ба таври муфассал тарҷумаи ҳол, мероси адабӣ, ҷаҳонбинии Рӯдакӣ, панду ҳикматҳо, тараннуми ишқ, тасвири табиат дар ашъори ӯ ва маҳорати суҳанварии шоирро баррасӣ намуда, мавқеи баланди Рӯдакиро дар таърихи адабиёти тоҷикӣ форс таъкид қардааст.

Асарҳои Х.Мирзозода дар шинохти ҷанбаҳои гуногуни рӯзгору осори устод Рӯдакӣ хеле судманд буда, имрӯз ҳам арзиши баланд доранд.



▶ ПАЖҶҲИШ

Пайванди маънавии устоду шогирд

«...Асозода олими асил ва муаллими босалиқа буд. Ӯ дар адабиёти тоҷик ҷои мондагор дорад, муҳим аз ҳама, мақсад дошт, ки адабиёти бойи тоҷикро бо адабиёти афғон алоқаманд созад, робитаи ногустасанин ин ду адабиёти аслан як адабиётро бо далелҳои шоеъ ба ҳамдигар исбот намояд. Асарҳои илмӣ, илмиву оммавӣ, тарғиботиву ташвиқотӣ, тақриму мақолаҳои сершумори Х. Асозода ганҷинаи адабиётшиносӣ, нақди адабӣ, публицистӣ ва таълимии миллати тоҷикро ганӣ гардондааст. Ӯро ман ба сафи насли калонсоли илми тоҷик ворид месозам... Ман ӯро васлгари илми филологияи солҳои 1980–2014 ҳисоб мекунам... Усули таҳқиқоти Асозода, хусусан асарҳояш дар бораи Айни, Лоҳутӣ, Улуғзода идомабахши методи илми Айни ва Мирзоев аст...»

Ин иқтибос ба адабиётшинос ва мунаққиди шинохта, узви вобастаи АМИ Тоҷикистон Соҳиб Табаров мутааллиқ буда, рӯзи фаоти устоди зиндаёд Худойназар Асозода (18.02.2014) рӯи авроқи дафтари хотирот – «Таассуроти ақлу дил» нигошта шудааст. Ва ҳамчун охири чакдаи хома тахти унвони «Болю парам рафт» баъди ҷаҳор рӯзи фаоти худ устод С. Табаров (12.04.2015) дар таърихи 17.04.2015 дар рӯзномаи «Омузгор» ба таъб расид. Тарки ҳамешагии Асозода барои устоди 91-солааш шикасти сахту ғайриҷашмдошт буд. Устод С. Табаров кайд мекунад: «18.02.2014. Сешанбе. Имрӯз яке аз рӯзҳои тира, шум ва алампак дар моҳу солҳои охир аст. Дар ҳакин рӯз аз дувмин боли қавнам маҳрум шудам... Агар то ба имрӯз аз боли якумам Раҳим Мусулмонқулов (Мусулмонӣён) маҳрум гашта бошам, холо аз боли пурқуввати дигар Худойназар Асозодаи азиз ҷовидонӣ ҷудо шудам. Имрӯз марги нобахангом ин марди қавӣ, ҷавонмард, баномус ва олими асилро аз канори мо (маҳсусан, аз пахлуи мани пири фартут ва дӯстдораш) абадӣ бурд...» (Табаров С. Дафтари «Таассуроти ақлу дил», №118 аз 18.02.2014).

Воқеан, устод Х. Асозода миёни аҳли илму адаб ва фарҳангии кишвар ҳамчун як олим ва зиёни тоҷик бо масъулиятшиносӣ, дақиқназарӣ, диду афкори адабӣ – эстетикӣ, тарзу услуби нигориш, таҳқиқот ва ғайра ҷойгоҳи маҳсус доштаганд ва доранд. Фаъолияти гуногунпаҳлу ва самарани маҳсули бахши адабиётшиносии мавсуф собитгари он аст, ки устод аз гурӯҳи заҳматпешагон аст ва барои ба қуллаи мақсуд расидан шебу фарозҳои зиёдеро бо таҳаммулу виқори ба хеш хос пиёда сохтаанд.

Барои муваффақи муаррифи гардиани устод Х. Асозода низ якҷанд омилу сарчашма таъсир расонидаанд, ки баъдҳо дар асарҳои ёдоштиаш онҳо инъикос ёфтаанд.

Аввал ин ки Х. Асозода дар муҳити фарҳангӣ ба дунё омада, зери сарпарастии падару модари омузгораш мактаби мутаваасситаро ба итмом расонида, соли 1956 ба омузишгоҳи педагогии шаҳри Кӯлоб ба номи А. Лоҳутӣ дохил мешавад. Баъди хатми омузишгоҳ (1960) фаъолияти омузгориро дар якҷанд муассисаи тахсилоти умумии манотиқи гуногуни кишвар идома медиҳад. Соли 1963 ба сафи донишҷӯёни бахши таърих ва филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон дохил шуда, олами нава барояш кушода мешавад. Мутаассифона, дар ин айём аз меҳру муҳаббати волидайн, яъне дар шонздаҳсолагӣ аз модар ва дар бисту чорсолагӣ аз падар маҳрум мешавад ва масъулияти саробонии се бародару як хоҳар ба зимааш меафтад. Мушкилоти ин айёми зиндагӣ



фаъолиятро устод дар асарҳои ёдошти «Афғонистони шохӣ» (2001), «Афғонистони инқилобӣ» (2003), «Зиёрати Каъбатуллоҳ» (1999), «Кашшофи рози адабиёт» (2004) ва «Достони зиндагӣ» (дар шаш ҷилд: 2006; 2007; 2012; 2013) бо назардошти хурдтарин ҷузъиёт муфассал ба қалам додааст. Мақсади мо дар ин навишта марбут аст ба пайванди маънавии ду тан аз чехраҳои фарҳангӣ: устод Соҳиб Табаров ва Худойназар Асозода (устоду шогирд). Ин пайванд, ки чилу шаш сол идома кардааст, барои адабиётшинос Х. Асозода мояи ифтихор арзёбӣ шуда, сарчашмаи раванқабӣ ва пажӯҳишгарии ӯ ҳисобида мешавад.

Устод С. Табаров ҳанӯз аз паси мизи донишҷӯӣ Худойназари бо назардошти истеъдоду малака, завқмандӣ, ширкат ва маъруза кардан дар маҳфили конференсиони илмӣ – адабӣ, инчунин, мушкилоти хонаводагӣ тахти назар қарор дода, раҳнамоӣ мекард. Ба итмом расидани тахсилро дар донишгоҳ устод Х. Асозода чунин нақл мекунад: «Соли 1968 университетро тамома кардам бо ҳукми тақдир ва хоҳиши устод Д. Тоҷиев ва С. Табаров ду сол вазифаи лаборантии кафедраи забони тоҷикиро адо намудам. Ҳамин ду соли лаборантии маро ба С. Табаров наздик сохт ва аз ҳакин солҳо сар карда, дар пайи шинохти устод афтодам ва тахти назорату дарсҳои иловагии эшон ба ҷодаи адабиётшиносӣ дохил гардидам» (Асозода Х. Зиёрати Каъбатуллоҳ. Сафарнома. – Душанбе, 1999. – 128 с.). Аслан дар кафедраи забони тоҷикӣ оғоз намудани фаъолият бидуни иродаву хоҳиши устод сурат баста, муваққатан тақозои муҳити қорӣ буд. Чунин ранг гирифтани қор низ ба Х. Асозода барои тақвияти омузиши масъалаҳои забоншиносӣ мусоидат намуд.

Ниҳоят, устод Х. Асозода соли 1970 мувофиқ ба майлу рағбати хеш роҷеъ ба омузиши назария ва таърихи адабиёти шӯравии тоҷик ва таваҷҷуҳмандии устод Соҳиб Табаров, ки мудирии кафедраи адабиёти советии тоҷикро бар

шуда дошт, ба аспирантура дохил мешавад. Рисолаи номзадӣ низ бо унвони «Ташаккули синфи қоргар дар насри муосири тоҷик» зери роҳбарии Соҳиб Табаров тасдиқ мешавад, вале бидуни ихтиёр самти қор баъди чанд моҳе тағйир хӯрда, нақшаи ноогоҳонае пешорӯи Х. Асозода қарор мегирад. Тибқи хотироти мавсуф: «Аввалҳои моҳи январӣ соли 1971 буд, ки ба шуъбаи кадрҳои донишгоҳ даъватам намуда, ба дастам мактуби Вазорати геологияи шӯравиро доданд. Дар он ҳуҷҷат гуфта мешуд, ки аз тарафи вазорати мазкур барои ду сол ба Афғонистон ҳамчун тарҷумони форсӣ фиристода мешавам. Ба асоси ин мактуб бояд 28-ум феврал дар Маскав шуда, ба идораи «Зарубежгеология» муроҷиат мекардам» (Асозода Х. Афғонистони шохӣ (Аз дафтари хотирот). Китоби 1. – Душанбе: Деваштич, 2001. – 304 с.). Сабаби даъвати устод хуб балад будани эшон ба алифбони арабиасоси форсӣ доништа мешавад. Аз ин нигоҳ, ӯ ва зумрае, ки теъдодашон зиёд набудааст, ҳанӯз дар соли чоруми таҳсил аз ҷониби сарвари шуъбаи форсӣ, профессор Ҳилол Қари-

шуда метавонад. Сабаби ин дар он аст, ки бадоҳатан, дар вақти гармиашон, дар лаҳзаи аниқи вақту замон ва макону ҷой навишта ва кайд карда шудаанд». (Табаров С. Дафтари «Таассуроти ақлу дил», №117 аз 22.01.2013). Агар устод С. Табаров дар ин ҷода аз мактаби бузурги устод С. Айни ва дигар бузургони миллат сабақ гирифта бошад, ба шогирдон ҳамеша муҳимияти ва иҷрои онро бо қатъият таъкид мекарданд.

Х. Асозода дастури талаботи устод С. Табаровро дар мадди назар гирифта, дар фаъолияти илмиву омузгорӣ ва муносибатҳои фардӣ ба ӯ пайравӣ мекард.

Дар муҳити адабӣ фарҳангии кишвар устод Х. Асозодаро натавонанд ҳамчун муҳаккиқи таърихи фарҳангу адаби тоҷикӣ, балки ба сифати пажӯҳишгари таърихи адабиёти мардуми форсизабонон мешиносанд. Савол ба миён меояд, ки муваффақияти Х. Асозода дар шинохту тадқиқи адабиёти Эрону Афғонистон аз кучо ғизо мегирад? Маҳз аз сафари нахустини эшон ба кишвари Афғонистон. Ҳоло он ки ӯ тибқи роҳат ҳамчун тарҷумон ба соҳаи ғайри таҳассус (яъне, геология) ба ин сарзамин сафар кард. Х. Асозодаро дар ин сафарҳо (боз чандин маротибаи дигар сафар дошт) дастури супоришҳо ва таъкидҳои устод С. Табаров, ки ба воситаи номаҳо сурат мегирифт, ягон лаҳза қарор намегузошт. Вобаста ба ин масъала роҷеъ намунае аз номаҳои устод Соҳиб Табаров ба шогирдаш Худойназар Асозода пешниҳоди хонанда мешавад:

«20 сентябри соли 1971. Ассалом, Худойназарҷон. Мактуби навбатии камина дар хусуси қору меҳнати илмӣ ва эҷодӣ аст. Ин фикр пас аз хондани мақолаи калони Мухторов дар бораи ҷойҳои таърихи Афғонистон ва суратҳои зиёди он ҷо дар журнали «Садои Шарк» ба вучуд омад.

Шумо хуб медонед, ки тақдири таърихи Афғонистони бо мо ҳамсоя бо Моваруннаҳр саҳт алоқаманд аст. Дар Афғонистон зиёда аз 6 миллион тоҷикон (ки худашонро даризабон меғӯянд) зиндагӣ мекунанд. Забони онҳо аз аҳолии Кӯлобу Қаротегину Дарвоз тамоман фарқ намекунад: урфу одат ва тарзи зисту зиндагониашон аз мо – тоҷикон ҳеч фарқ надоранд: анъанаи илмӣ ва фарҳангиашон чун мо мебошад. Фарқи азим дар он аст, ки мо озод, хушбахт, созандагони коммунизм, тоҷикони Афғонистон аз ин неъматҳои моддӣ ва маънавий ҳоло маҳруманд. Аммо рӯзе меояд, ки онҳо ҳам озодона нафас мекашанд. Аз ҳакин сабаб сафари кӯтоҳи Мухторов ва мақолаву суратҳои ӯ, мо, тоҷикони советиро бо гузаштаи ин кишвар ошно намуд.

Шумо дар сафарҳо чунин материалҳо чамъ мекардед, хеле хуб мешуд. Аммо таъсири танбалӣ анъанавии мо (аз чумла, камина) ба шумо расидааст ва чунин материалҳои илмӣ-адабӣ, этнографӣ, таърихӣ ва амсоли инҳо чамъ накардагистед. Ин қорро Асадуллоев, Норматов, Маъсумӣ, Мухторов ва дигарон ба ҷо оварданд ва чандин мақолаҳои хуб аз адабиёт, фолклор ва таърихи Афғонистон ҷоп намуданд. Ҳоло ҳам дер нест: аз ин муҳлат истифода бурда, материал, фото... чамъ кунед...

Умуман, хоҳишмандам, ки тамоми умратонро баҳри илми советӣ сарф намоед... Ба ҳама аҳли хонаводаатон



мов номнавис ва ба Вазорати қорҳои хориҷӣ манзур шудааст.

Чунин сурат гирифтани қор устод Х. Асозодаро дар ваъияти ногувор мемунад. Аввал ин ки ӯ ба ин сафар омода набуда, мушкилоти хонаводагӣ ва норозигии устодаш С. Табаров монетагӣ эҷод мекарданд. Аз ҷониби дигар ин даъвати давр ва нишонҳои ифтихормандӣ доништа, ҷиҳати васеъ намудани ҷаҳонбинӣ барои сафар райъи қатъӣ менамояд, зеро дар он давра ба кишварҳои хориҷӣ, маҳсусан, кишварҳои шарқи мусулмонӣ, аз чумла, Афғонистон сафар кардан падидаи душвор буда, на ба ҳар кас насиб мешудааст.

Норозигии устод С. Табаров дар айни тадқиқи мавзуи рисолаи номзадӣ танҳо як масъала – аз илм дур шудани шогирдаш буд. Вале чун мебинанд, ки шогирд азми қатъӣ дорад, роҳҳои самаранок истифода бурдани ин сафарро ба манфиати худӣ ӯ роҷеъ ба фаъолияти минбаъдаи илмӣ бо меҳру муҳаббати падарона роҳандозӣ менамояд. Яке аз роҳҳои таъмини пайванди маънавии устоду шогирд, ин номанигорӣ буд.

Рӯзномаи навишии ва номанигорӣ дар ҳаёти маънавии устод С. Табаров ҳамчун ҷузъи муҳими соҳаи адабиётшиносӣ, амали хатмӣ маҳсуб меёфт ва аз нимаи дууми солҳои 40-уми асри ХХ то охири умр ба роҳ монда шудааст ва аз қавли устод: «Навиштани рӯзнома, мактуб... ба таърихи моддиву маънавии ҳар як миллат маводи бузургу пурқимат медиҳанд... аксарашон сарчашмаи боъътимод ва ҳақиқии таърихи миллат

салом. Бо эҳтиром Соҳиб Табаров. ш. Душанбе.» (Мактуби Соҳиб Табаров аз 20 сентябри соли 1971 ба Худойназар Асозода).

Дар номаи дигар устод С. Табаров шогирдашро аз баргузор шудани конференсия забонишиносии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо иштироки як қатор донишмандони ин соҳа, аз ҷумла Растаргуева, Успенская, Неменова ва ... ёдрас мекунад. Дар ин чорабинӣ дар қиёс омӯхтани баъзе хусусиятҳои грамматикӣ-фонетикӣ, морфологӣ, синтаксисӣ, лексикӣ, этимологӣ, семантикӣ, семасиологӣ ва дигар масъалаҳои забонишиносиро, ки миёни олимони баҳсу мунозираҳо шудааст, таъкиди месозад. Ва бо назардошти мундариҷаи забони гуфтугӯи форсизабонии Афғонистон бо лаҳҷаву шеваҳои навоҳии кӯхистони Тоҷикистон шогирдашро вазирад мекунад: «Дар ин кор баъзе материалҳои аз забони гуфтугӯи аҳолии Афғонистон чамъ карда метавонед? Агар тавонед, фақат ҷумлаҳои оддӣ харрӯзаро, ки аз масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ дур бошанд, бе маҷбуркунӣ дар дафтар қайд кунед. Ба транскрипсия, албатта, ва хатман диққат диҳед. Мисол: «гул» не, гъл; булбулро блъблъ нависед... нонро нун гъянд, нун нависед; ҳақро ҳақ талаффуз кунанд, ҳақ ба қалам диҳед... ин кор барои илми диалектология аҳамияти хеле калон дорад» (Мактуби Соҳиб Табаров аз 27 ноябри соли 1972 ба Худойназар Асозода).

Тақрибан ҳама номаҳои устод С. Табаров ба Х. Асозода бо ҳамин гуна талабот, яъне омӯзиш таҳия шудаанд. Ҳузури Х. Асозода дар Афғонистон аз нигоҳи устодаш барои масъалаҳои илмӣ фурсати хеле муфиду мусоид арзёбӣ мегардид. Ҳар як номае, ки ба Х. Асозода мерасид, новобаста ба он ки он аз устод Табаров ё каси дигар буд, мавриди таҳлил қарор гирифта, баҳогузорӣ ва дар дафтари хотирот қайд мешуд: «Номаҳои хотирмон аз устодаи Соҳиб Табаров буданд. Эшон ҳамеша насихат меод ва барои баланд бардоштани сатҳи донишу савод ташвиқ менамуд. Дар ягон номаи устод гайбату бадгӯии касе ба мушоҳида намерасид. Насихат боз ҳам насихат мазмунӣ асосии мактубҳои С. Табаровро ташкил меод... Ҳамеша устод дар номаҳоям аспирант буданамро таъкиди менамуд. Баъд аз сарзанишҳои устод бештар асарҳои адیبони рус ва ҷаҳонро мехондагӣ шудам» (Асозода Х. Афғонистони шохӣ (Аз дафтари хотирот). Китоби 1. – Душанбе: Деваштич, 2001. – 304 с.).

Соли 1973 устод Х. Асозода бо хотима ёфтани қарордод аз кишвари Афғонистон ба Ватан бармегардад. Тахсилро дар аспирантура идома бахшида, соли 1976 рисолаи номзадиро бо муваффақият химоя мекунад. Бо мақсади омӯзиши адабиёти Тоҷикистону Афғонистон бо супориши мудири кафедраи адабиёти советии тоҷик устод С. Табаров тадриси фанни таърихи адабиёти шӯроии тоҷик ба уҳда мегирад.

Соли 1978 Х. Асозода бори дигар тибқи қарордоди раёсати Ҳизби коммунисти Тоҷикистон ба муддати се сол дар ҳаёти мушовирони шӯравӣ дар назди Ҳукумати Афғонистон ба сифати тарҷумон ба ин кишвар фиристода мешавад. Сафари навбатии устод бо таҷрибаи бою ганӣ андӯхташуда, диди тоза, қадамҳои чиддию ҳадафмандонаи сурат баста, ақидаҳои ўро роҷеъ ба муштарақоти адабу фарҳанги Тоҷикистону Афғонистон ва Эрон рушду такомул додааст: «Мардуми фарсизабони Ироно Афғонистон ва Тоҷикистон фарҳанги муштарақ доранд. Забону адабиёташон низ форсӣ, фақат ба он фарқ мекунад,

ки садаи XX онро ба форсӣ дарӣ ва тоҷикӣ «маъруф» сохтааст...» (Асозода Х. Адабиёти форсӣ ва се шоҳаи он. – Душанбе: Маориф, 1999. – 128 с.).

Бо гузашти вақт рӯи чоп омадани китоби «Афғонистони шохӣ» (2002) қуллан собит менамояд, ки Х. Асозода ба таъкиди сабақҳои устод С. Табаров арҷ гузоштааст. Дар китоби мазкур Х. Асозода саргузашту робитаашро бо шаҳру навоҳии Афғонистон; ҳолати ҷугрофӣ, урфу одат, лаҳҷаву шева, маданияту санъат; вохӯриҳо бо ходимони бузурги давлативу ҷамъиятӣ, чеҳраҳои илмиву адабӣ, марказҳои фарҳангу тамаддун ва ҳизбу ҳаракатҳоро бо шавқу рағбат рӯи чоп овардааст. Чунин муносибат то рӯзҳои вопасин рӯзҳои ҳаёти Х. Асозода ҳамқадамаш будаанд.

Асарҳои ёддошти устод Х. Асозода: «Зиёрати Каъбатулло» (1999), «Афғонистони шохӣ» (2003), «Кашшофи рози адабиёт» (2004) ва «Достони зиндагӣ» (дар шаш ҷилд – 2006; 2007; 2012; 2013;) маҳз дар заминаи дафтариҳои хотираи иншо шуда, вобаста ба тақсимибандию номгузорию бобҳо, қувватнокии бадеият, дақиқияти ҳаводис, манзарасозӣ, дарки олами ботинӣ ва ғайра таъсири «Мухтасари тарҷуман ҳоли худам», «Ёддошти»-и С. Айнӣ, «Саёҳати Бухоро бо ҳамроҳии Айнӣ», «Субҳи ҷавонии мо»-и С. Улуғзода, «Устои ман, мактаби ман ва худӣ ман», «Он чӣ аз сар гузашт»-и Ч. Иқромӣ, «Таассуроти ақлу дил»-и С. Табаров барҷаста мушоҳида мешавад.

Соли 1985-1988 Х. Асозода дар Институти шарқшиносии Академияи илмҳои Иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри Маскав ба ҳайси доктарант таҳсил мекунад. Рисолаи доктории ў бо унвони «Ташаққули системаи жанрҳои насири дари Афғонистон» далел бар он аст, ки дар ин мавзӯ омӯзишу маълумоти фаровон дорад. Зери роҳбарии академик Е. М. Челишев соли 1989 рисолаи докториро дифоъ намуда, тибқи хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ аввалин доктори илми филология оид ба адабиёти Афғонистон эътироф мегардад.

Таълифи китобҳои «Адабиёти форсӣ ва се шоҳаи он» (1991), «Чеҳраҳои адабӣ ва фарҳангӣ» (1996), «Адабиёти садаи XX-и форсии тоҷикӣ» (1996), «Адабиёти садаи XX-и форсии дари Афғонистон» (1996), «Адабиёти Эрон дар садаи XX» (1997), «Адабиёти тоҷикӣ садаи XX» (1999; 2014), «Абулқосим Фирдавсӣ дар шинохти Сотим Улуғзода» (2000), «Иловаҳо ба шарҳи ҳоли устод Айнӣ» (2004), «Содиқ Ҳидоят ва дунёи эҷодии ў» (2007), «Саргузашти устод Лоҳутӣ» (2009) ва ғайра аз ҷумлаи осори илмиву таълимии профессор Х. Асозода буда, махсули пажӯҳиши сафар ба манотиқи гуногуни Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Покистон, дигар марказҳои илмию фарҳангӣ мебошад.

Адабиётшинос ва мунаққиди барҷастаи тоҷик, устод С. Табаров аз мактаби илмиаш шаш нафар шогирдонро ном мебарад, ки дуввумин намоёндаи он профессор Х. Асозода ҳамчун кашшофи таърихи адабиёти тоҷикзабонии олам муаррифи шудааст.

Осори илмию таълимию адабии ба мерос гузоштаи устод Х. Асозода ва зиёда аз панҷ ҳазор китобе, ки ба ДМТ тўҳфа кардааст (ҳоно номи «Махзани адаб»-и профессор Х. Асозода дорад), барои муҳаққиқону пажӯҳишгарони фарҳангу адабиёти тоҷик ва берун аз он ҳамчун маъҳази муътамаду шоиста хизмат карда, ёди устодро ҷовидони нигоҳ хоҳад дошт.

Наврӯз ҚАЛАНДАРОВ,
дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навии форсии тоҷикии ДМТ

▶ НАҚИЗА

Фалсафа ва зиндагӣ

Пӯстканд, яъне луб-лучаки Гап ҳамин аст, ки банда дар сарлавагузорӣ хеле мелангам, зеро оид ба моҳияти сарлава гуфтаҳои ягон файласуфи давраи атиқаро ханӯз мутолиа накардаам, ҳарчанд китобҳои бисёри донишмандони даврони қадимро об карда хурдаам.

Хуб, гап перомуни сарлава мерафт. Сарлава, яъне номгуи матни банда ҳарчанд рангин аст, дар асл вазнини сангин. Аввал хостам, ки «зиндагӣ»-ро дар ҷойи яқум гузорам, вале аз фикрам гаштам, охир, фалсафа набошад, зиндагӣ маъни надорад. Баноҳост саволе пайдо шуд: «Зиндагӣ набошад, фалсафа аз кучо пайдо мешавад?» Гаранг шудам. Оқибат ин гуфтаи як файласуфи даврони пеш: «Саодатмандӣ дар фалсафа аст», маро раҳнамо шуду «фалсафа»-ро дар ҷойи аввал гузоштам.

Хӯш, ба сари мақсад оем, перомуни фалсафа ва зиндагӣ файласуфони Юнони қадим бисёр навиштаанд. Бандаи ганд аз ҳар қадамашон мисолҳои зиёдро иқтибос меораму дар охир фикри шахсиямро иброс дошта, то қадри имкон ба шумо, хонандагони гиромикадр, аз равзанаи фалсафа ба зиндагӣ назар карда тавонистанро нишон медиҳам. Файласуфе гуфтааст, ки ба зиндагӣ ба назари файласуфона бояд бингарӣ, вагарна саодатманд намешавӣ. Ба назари файласуфона нигаристан чӣ маъно дорад? Барои ба ин савол ҷавоб додан китоби бисёри файласуфони қадими юнониро бояд мутолиа кард. Бале, «Аз пайи ҳар гуна майда-чуйдаҳо нагардед» гуфтааст файласуф. Масалан, як адیبи тавонони аслан файласуф гуфтааст, ки чумча ду қатра равған дорад, ту бояд он қатраи равғанро нарезонда, оламу одамро тамошо карда гардӣ. Агар як қатра равғанро ҳам резонӣ, вой бар ҳолат! (Дар ҳамон замон ҳам нархи равған басо гарон будаас-т-е!). Равғани гароннархро нарезонам гӯӣ, аз мушоҳидаи мемонӣ, мушоҳида карда, таҷриба ҳосил кунам



гӯӣ, аз равған маҳрум намешавӣ. Файласуфи қадим хулоса мебарорад: «Аз равған маҳрум шудан аз шӯрбоҷи гарм бенасиб мондан аст. Чун шӯрбо нест, саодатмандӣ ҳам нест».

Файласуфе дар даруни чалак, ба забони байналмилалӣ гӯем, бочка мезистааст ва ин гуна ҳаётро баҳри худ саодатмандӣ ҳисобида, дигаронро ҷохил менамояд. Ку, як санҷида бинем, дар дохили бочка зиста метавониста бошем? Барои аз ҷаҳолати ворастан дар дохили бочка зистан ва китобҳои файласуфони айёми мозиро гаштаву баргашта мутолиа кардан ҳатмист. Алҳол банда аз пайи ҳамин кор равонаам, яъне ба ҳазми маводи хурд-хурди имрӯза вақт надорам.

Ман танҳо аз файласуфони Ғарб иқтибосҳо овардам, ханӯз фикру андешаи хешро изҳор накардаам, зеро на ҳар кас чун файласуфони зиндагӣ ҳикмати баланд гуфта метавонад.

Ҳаким АЛӢ,
шаҳри Ҳисор

▶ НАЪМ

БАРФ МЕБОРАД...

Чун ҳарири сап-сафеди гуларӯсон,
Чун баҳори гулфшонии дӯстдорон,
Дона-дона мисли марвориди раҳшон,
Дар шаби баъзи висоли ёр-ёрон
Барф меборад...

Меборад тӯри ҳаёлам ришта-ришта,
Мисли рӯёи сафеди бар гузафта.
Барфи дона-донаи исторасон,
Мерабояд ҳушу ҷонам чун фаришта.
Барф меборад...

Шабнарақҳои сафеданд дар чаман,
Ё гули барфанд дар даштӣ даман?
Барфи дона-донаи абрешмин
Пахтазори сап-сафед аст бесухан.
Барф меборад...

Чашм медрӯзам ба сӯи осмон,
Ин чи зебӣ чу сеҳри соҳирон.
Хотироти кӯдакӣ дурам барад,
Мисли тифлӣ бар масири Қаққашон.
Барф меборад...

АЁ МОДАР

Аё модар, ки дунёам ту будӣ,
Ҷаҳони орзуҳоям ту будӣ.
Ҳама дору надорам сарвати ман,
Фурӯги роҳи фардоам ту будӣ.

Ду чашмам интизори роҳи модар,
Дилам ҳамбастаи даргоҳи модар.
Дигар дар ҳоб мечӯям, наёбам,
Замоне, ки будам ҳамроҳи модар.

Аё модар, ки рафтӣ аз сари мо,
Сафору сабр бурдӣ аз бари мо.

Дигар бо кӣ нишаста, дард гӯем,
Аё таҳсини қалбу завҷари мо.
Кашам бар дидаам хоки мазорат,
Шавам қурбони чашми интизорат.
Бигӯям дардҷоям, модари чон,
Фидои ашқҳои шаиқаторат.

ДУБАЙӢ ВА РУБОЙӢ

Ало, эй боди серуши кӯҳистон,
Чӣ мушкин кардӣ ин кӯю гулистон!
Аҷаб накҳат, магар бӯ аз бихиштӣ,
Ва ё ки нолаи най дар найистон?!

Ало, эй боди Маҷнун тора-тора,
Ҷавонӣ кай расӣ бар мо дубора.
Мисоли оби дарё зуд рафтӣ,
Тааҷҷуб мекунам, аммо чӣ чора?!

Ин себаки хубонӣ ба об афтадаст,
Ду чашми сиеҳи ту ба ҳоб афтадаст.
Эй ёри азиз, чаро бурдӣ паймон,
Ин хонаи дил бе ту хароб афтадаст.

Шамолак нарм- нармак мевазад боз,
Сарамро сила дорад ҳамчу ҳамроз.
Ба гӯши ман бигӯяд бо навозиши:
- Машав бо ноқасон ҳамаҳду анбоз.

Мешуморам барғҳои зағфарон,
Чун ҳисоби рӯзи ин умри равон.
Тирамоҳ, мисли дарси фалсафа
Мебарӣ андешаам то осмон.

Бибииззат СОЛЕХОВА,
омӯзгори мактаби №14,
ноҳияи Ҳисор



▶ **ЁДИ ҶОВИДОНИСТ****Фидоии касби хеш**

Гардуни бевафо тире аз аҷал сӯйи мо андохт. Аз сафи мо яке аз устоди навовари соҳаи химия ва биология, Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф, Аълоҷии маорифи халқи Тоҷикистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ, муаллим - методист Абдусалоҳ Маноновро дар сини 75 - солағӣ ба дунён хомӯшон бурд.

Абдусалоҳ Манонов 25-уми декабри соли 1946 дар деҳаи Сарикутали ноҳияи Варзоб ба дунё омад, соли 1965 ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Т.Г. Шевченко (ҳоло ба номи С.Айнӣ) ба факултети химия ва биология дохил гардид ва соли 1970 донишгоҳи номбурдари бо баҳои хубо аъло хатм намудааст. Соли 1970 - 1971 дар мактаби №115-и деҳаи Якачугуз ба сифати муаллими фанни химия ва биология кор кардааст. Баъдан соли 1971 ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ даъват мешавад ва соли 1972 пас аз адои хизмати ҳарбӣ то соли 1991 дар мактаби мазкур ба ҳайси омӯзгори фанни химия ва биология қору фаъолиятро идома додааст.

Абдусалоҳ Манонов аз соли 1991 то охири лаҳзаҳои ҳаёт дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №50-и деҳаи Сарикутали ноҳияи Варзоб адои вазифаи пушарафи омӯзгори иҷро намуда, собиқаи кори умумии омӯзгориаш 51 солро ташкил медиҳад.

Мавсуф дар муассисаи барои баланд бардоштани савияи малакаҳои дониши мактаб-бачагон аз роҳи усулҳои гуногуни таълим ва тадрис истифода бурда, ба дастовардҳои назаррас ноил гаштааст. Ӯ муддати зиёда аз 45 сол шогирдонашро ба олимпиадаи фаннии мактаббачагон аз фанҳои химия ва биология, ки мақсадаш дарёфт ва тарбияи хонандагонии болаёқат буд, омода месохт. Бо ин мақсад ба шогирдонаш машғулиятҳои иловагии берун аз ҷадвали дарсӣ, машғулиятҳои инфиродӣ, роҳҳои ис-

тифодаи адабиёти иловагии илмию таълимӣ ва методиро меомӯзонид.

Машғулиятҳои пайвастаи ҷӯндағию эҷодкории Абдусалоҳ Манонов натиҷаи судманд дод. Ин аст, ки зиёда аз 30 нафар шогирдонаш голибони ҷандинкаратаи олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз фанни химия ва биология мебошанд. Ҷамъи дастовардҳои муаллими навоар аз солҳои фаъолияти қориаш дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ зиёда аз 60 медалро ташкил медиҳад. То имрӯз шумораи дастпарварони муаллим, ки дар донишгоҳу донишқадаҳои олий дохил шудаанд ва дар риштаи илмҳои табиӣ-риёзӣ аз пайи ин касб мебошанд, ба 300 нафар расидаанд. Дар баробари ин, 6 нафар шогирдони Абдусалоҳ Манонов соҳиби унвонҳои илмӣ гардидаанд.

Маъмурияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №50 ва ҳайати омӯзгорони ноҳияи Варзоб ва ҷумҳурий устод Абдусалоҳ Маноновро ҳамчун омӯзгори ҷӯндағию навоар ва соҳибмаърифат мешиносанд ва эҳтиром менамоянд. Бо сабабҳои хамешагии устод дар муассисаҳои таълимӣ ноҳия семинару мизҳои муваҷҷаб, конференсияҳои илмию методӣ баргузор гардида, ба муаллимони фанни химия ва биология ҳамчун сарвари иттиҳодияи методӣ бо усулҳои нав машғулиятҳои илмӣ-амалӣ мебарданд. Зиёда аз ин, устод Абдусалоҳ Манонов дар семинар-конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ширкат намулда, тавассути радио ва телевизион дар бораи



мактабу маориф ва роҳҳои бехтар намудани қори таълими тарбия баромадҳо қарда, тавсияҳои судманд додааст.

Дар муддати фаъолияти хеш А. Манонов мактаби худро дошт, ки фаъолияти он пурра ба ҷустуҷӯи технологияи нави таълим, роҳҳои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон, дарёфт ва кор бо хонандагонии болаёқат равона қарда шуда буд. Аз таҷрибаи мактаби А. Манонов бисёр устодони фанни химия ва биология баҳра бурдаанд.

Дарсҳои устод дар кабинет-лаборатория бо асбобҳои техникаи ҳозиразамон таҷҳизонидашуда гузаронида мешуд. Ӯ дарсҳои мувофиқи технологияи ҳозиразамон аз диди нави педагогӣ мегузаронид, ки асоси онро мустақилият ва эҷодкории фарди хонанда ташкил медиҳад.

Фаъолияти таълимӣ тарбиявии устод Абдусалоҳ Манонов дар киноочеркаи «Файзи сахар», ки соли 1986 ба навор гирифта шудааст сабт гардидааст, ки танҳо давраи аввали фаъолияти устодро фаро мегирад ва дар ин ҳусус дар китоби профессор Х. Буйдоқов «Аз таҷрибаи муаллимони химия» маълумот дода шудааст. Дар китоби «Нури маърифат» (Шамсиддин Маҳкамов) ва «Мо ворисони Сомониёнем» (Ҳасанов Т.) оид ба фаъолияти муаллим А. Манонов маълумот оварда шудааст.

Устод Абдусалоҳ Манонов соли 2003 дар озмуни «Муаллими сол» ширкат варзида, бо ишғоли ҷойи аввал сазовори унвони «Муаллими сол» дар ҷумҳурий гардида буд.

Номбурда на танҳо ба қорҳои таълиму тарбия машғул буд, ҳамчунин ӯ дар таълифи ва таҳияи барномаву дастурҳои таълимӣ ва таҳияи китобҳои дарсии химия иштироки фаъол дошт. Ӯ муаллифи дастурҳои методии «Маҷмӯаи машқ ва масъалаҳои химияи органикӣ» барои синфҳои 10 - 11 (Душанбе, 2005, 134 саҳифа), «Истифодаи материалҳои дидактикӣ дар ҷараёни таълими химия» (Душанбе 1999, 20 саҳифа) ва муҳаррири китоби дарсии «Химияи органикӣ» барои синфи 10 (Душанбе 2006, 352 саҳифа) мебошад.

Фаъолияти омӯзгории Абдусалоҳ Манонов бо 14 ифтихорномаи фахрии ноҳиявӣ, бо 6 ифтихорномаи фахрии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо Ифтихорномаи шӯбаи Сибири Академияи илмҳои ИҶШС, ордени «Шараф», дараҷаи 3 кадр қарда шудааст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон заҳматҳои пушарафи А. Маноновро бо унвонҳои фахрии Муаллими дараҷаи олий, муаллим-методист, унвони Аълоҷии маорифи халқи Тоҷикистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ, Корманди шоистаи Тоҷикистон ва Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф қадрдонӣ қардааст. Бо боварӣ ва ифтихори баланд метавон гуфт, ки Абдусалоҳ Манонов дар давоми фаъолиятҳои рисолати инсонии худро дар назди халқу ватан бо сарбаландӣ иҷро намуд. Ҷойи устод дар қалбҳои мо дӯстону ҳамкасбон ва шогирдон ҳолӣ буда, меҳру муҳаббат ва хотираи неки ӯ дар ёдҳои ҷовидона боқӣ хоҳад монд.

Ғ. БОБИЗОДА,
президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон,
С. БАНДАЕВ,
Корманди шоистаи Тоҷикистон,
узвобаста АТТ,
Э. ФАЙЗУЛЛОЗода,
дотсент, декани факултети химияи ДМТ

▶ **ШАМЪИ ХОТИРА****Асарҳои номашро зинда медоранд**

Марги беамон риштаи омӯзгори собикадор, умри рӯзноманигори сермахсул ва нависандаи соҳибзабқ Сирочиддин Шарофиддиновро аз ҳам гусаст. Хабарӣ доғро субҳ аз ҳамкорам акаи Абдурауф шунида, бағоят андухгину мутаассир шудам. Дарзамон пеши назар чехраи гарму нигоҳҳои пурмеҳру самимонаи шодравон падидор гардид. Ёдам омад, ки ханӯз охири солҳои 80-ум навиштаҳои устодро аз саҳифаҳои нашрияҳои «Адабиёт ва санъат» ва «Садои шарқ» мутолиа қарда, ба қобилияти вижаи эҷодияш тасанно мехондам. Асосан ҳикоя менавишт. Ва бисёр қолибу пурмухтаво, хонданӣ. Дар ҳусуси рӯзгори пуршеби фарози мардуми музофот, аз ҷумла, омӯзгорон, занону мардонии заҳматқаш, пиразанону мӯйсафедон. Хarakterҳои офаридааш хотирмону дилнишин буда, ҳамеша вақеиятро ба риштаи тасвир мекашид. Медонистам, ки пешани устод С. Шарофиддинов омӯзгори буд, вале ӯ шабҳо, баъд аз омодагӣ дидан ба дарсҳои

рӯзи дигар аз пайи иншоии ҳикояту кассаҳои марғубу муассир хобро аз ёд мебаровард... Шахсеро, ки аз рӯйи навиштаҳои ӯи гойбона мешинохтам, бо амри тасодуф дар идораи нашрияи «Омузгор»



умри хеш устод С. Шарофиддинов ҳикояту кассаҳо ва чанд роману драма таълиф қардааст, ки дар китобҳои «Бозии қисмат», «Ташбеҳи ишқ», «Меҳру ғазаб», «Туграл» ва ғайра ҷойи дода шудаанд...

Чанде қабл бо акаи Сирочиддин телефонӣ суҳбат доштам. Овозаш хаста мебаромад, меғуфт, ки бемор аст, лекин дард қӯх барин ба бадан медарояду қох барин баромада меравад. Худо хоҳад, хамааш нағз мешавад. Китоби навам дар Хучанд ҷоп хоҳад шуд. Албатта, ба шумо мефиристам».

Сад дарег, ки орзуҳои устод амалӣ нашуда, 17-уми декабр аз ҷаҳон абайи чашм пушид. Марҳум соли 1999 ба узвияти Иттифоқи нависандагон Пазируфта шуда, яке аз муаллифони китоби «Адабиёти тоҷик» барои синфи 6 маҳсуб меёфт.

Ҷошон бихишти адн бошад!

Ш. РАҶАБЗОДА,
«Омузгор»

▶ **МЕТОДИКА****Тақомули нутқ**

Тарбиятирандагонии муассисаҳои томактабӣ нутқро дар раванди муошират бо одамон аз худ менамоянд. Барои тақомули нутқи инкишофи нутқи кӯдакон дар кӯдакдон мурраббия, дар мактаб омӯзгор, дар хона волидон нақши асосӣ мебозанд. Барои ҳамин вазифаи мурраббия аст, ки ба кӯдакон талаффузи дурусту фаҳмои овоз дар калима, талаффузи буррои калима мувофиқи меъри забони адабии ҳозираи тоҷик ва нутқи гуфтории ифоданокро омӯзонанд. Нутқи кӯдакон бо дигар самтҳои нутқ, аз ҷумла, луғат, нутқи грамматикӣ ва нутқи алоқанок дар як вақт инкишоф меёбад. Дар давраи синни калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб, аз суҳбат, нақл, хифзи шеър васеъ истифода қарда мешавад. Кӯдакони 6-7 - сола ҳамин овозҳои забони тоҷикиро дурусту, калимаҳо ро фаҳмо бурро талаффуз қарда метавонанд, вобаста ба

мазмун овозро баланду паст талаффуз мекунанд, инкишофи нутқи зарурӣ доранд. Ба таъкиди педагогҳои саршиноси тоҷик, дар ин синну сол баъзан кӯдаконе вомехӯранд, ки овозҳои калимаҳо ро дурусту талаффуз қарда наметавонанд. Барои нутқи дурусти кӯдакон омӯзгорони муассисаи томактабӣ вазифадоранд, ки ба кӯдакон артикулятсияи овозҳои нутқро омӯзонанд. Педагогикаи томактабӣ бойгардонии луғати кӯдаконро яке аз вазифаҳои муҳими инкишофи нутқи меҳисобад. Дар синни томактабӣ кӯдак бояд луғатҳо ро аз худ қунад, ки ба ӯ имконияти бо ҳамсолону қалонсолону муошират қарданро диҳад, намоншномаҳои телевизионро то андозае фаҳмад.

Парвина ҶҮГИЕВА,
омӯзгори МТМУ №140, ноҳияи Ваҳдат

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Аттестати гӯшудан БП № 652360 дар бораи хатми синфи 10, ки онро соли 1976 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №65-и ноҳияи Шохмансур Шараров Майлаб Аманович додааст, эътибор надорад.

Аттестати гӯшудан №А251332 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 1995 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №21-и ноҳияи Варзоб ба Яқубов Хушваҳт Эмомович додааст, эътибор надорад.

Аттестати гӯшудан Т-ШТУ № 0501998 дар бораи хатми синфи 11, ки онро соли 2012 муассисаи таҳсилоти ми-

ёнаи умумии №15-и ноҳияи Шохмансур Ибодуллоева Малика Орифҷоновна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудан №А286687 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 1995 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №53-и ноҳияи Рӯдакӣ (ҳоло МТМУ №121) -и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба Бухориева Гуландом додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудан Т-ШТУ №А0075531 дар бораи хатми синфи 11, ки онро соли 2007 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №75-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба Жу-

раева Назокат Толибҷоновна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудан А №106893 дар бораи хатми синфи 11, ки онро соли 1994 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №75-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба Зоҳидов Абдушукӯр Хасанович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудан Т-№132349 дар бораи хатми синфи 10, ки онро соли 1985 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №63-и ноҳияи Шохмансур шаҳри Душанбе ба Сайфутдинов Насрулло Авғанович додааст, эътибор надорад.

Раёсат ва устодони факултети таърихи ДМТ бинобар даргузашти профессори кафедраи таърихи дунёи қадим, асрҳои миёна ва бостоншиносии донишгоҳи мазкур Абдувалӣ ҚУШМАТОВ андухгин буда, ба пайвандону наздикони марҳум ҳамдардӣ баён мекунанд.

Садробаҳши ҳаҳон омӯзгор аст.

ОМУЗГОР

Муассис: Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Почтаи электронӣ: omuzgor@inbox.ru
Сомонаи ҳафтанома: www.omuzgor-gazeta.tj

Сармуҳаррир
Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА

Ҳайати М. ИМОМЗОДА, Э. НАСРИДИНЗОДА, Н. САИД, М. САЛОМИЁН, Г. ҒАНИЗОДА, Д. ҚОДИРЗОДА,
таҳрир: Н. СОБИРЗОДА, Ф. РАҶИМИЙ, А. МУРОДИ (ҷонишини сармуҳаррир), Н. ОХУНЗОДА (қотиби масъул)

Суроға: 734025, ш. Душанбе, х. Айнӣ - 126, Телефонҳои қабулҳои: 225-81-55, ҷонишини сармуҳаррир – 225-81-58, котибот – 225-81-57, муҳосибот – 225-81-61

«Омузгор» тахти рақами 0018/рз, аз 13.07.2015 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав номнавис шуда, тахти рақами 0110005977 дар Қумитан андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Нашрия ба хотири ҷандандешӣ маводе низ ба таъби мерасонад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифон ҳамфикр набояд ва барои онҳо масъулият ба уҳда нагирад.

Навбатҳои шумора А. МУРОДИ

Ҳафтанома дар матбааи нашриёти комплекси «Шарқи озо» ба таъби расид. | Индекси обуна – 68850 | Адади нашр: 37571 | Нусаха | Тарроҳ: С. Ниязов | Ҳуруфчинон: С. Саидова ва Д. Забиров

Навиштаҳо ва суратҳои ба идораи ҳафтанома воридгашта ба қардонида намешаванд. Идораи ҳафтанома навиштаҳо ро дар ҳаҷми на бештар аз 4 саҳифаи компютери андозаи 14 (фослаи 1,5) – и харфи Times New Roman Tj, қабул менамояд.